

# ДАСТУРИ МЕТОДЙ

БАРОИ ТРЕНЕРОН  
ОИД БА САВОДИ РАСОНАЙ ВА  
ИТТИЛООТЙ



This project is funded by  
the European Union





ДАСТУРИ МЕТОДӢ  
**БАРОИ ТРЕНЕРОН ОИД БА САВОДИ РАСОНӢ ВА  
ИТТИЛООТИ**

Бишкек 2021

**УДК 659  
ББК 76  
Г 70**

**Г70 Дастури методй барои тренерон оид ба саводи расонай ва иттилоотй. - Б.: 2021. -152 с.**

**ISBN 978-9967-9276-8-1**

Дастурамали мазкур аз ҷониби рӯзноманигор, мутахассиси расонай, соҳиби таҷрибаи бисёрсолаи гузаронидани омӯзишҳои саводи расонай ва иттилоотӣ Александр Гороховский омода шудааст. Александр Гороховский таҳиякунандай як қатор дастурамалҳои методй ва курсҳои омӯзиший оид ба саводи расонай ва далелсанҷӣ барои хонандагону донишҷӯён ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, рӯзноманигородон ва тренерони расонай мебошад. Асосгузор ва роҳбари лоиҳаи далелсанҷии «Без Брехнӣ» (Украина) аст.

Намунаҳои суханҳои нафротангез ё маълумоти бардурӯғ, ҳангоми таҳияи машқҳо, танҳо бо мақсадҳои омӯзиш-равшаннамоӣ ва дарки пурраи мавзӯъ истифода шуда, истифодабарии онҳоро бо дигар мақсадҳое, ки муҳолифи қонунҳои давлатҳои татбиқкунандай лоиҳа мебошанд, дар назар надорад.

Номҳои истифодашуда ва муаррифии мавод дар ин нашр баёнгари ақидаи шарикони лоиҳаи BRYCA нестанд, ки онҳо дар бораи мақоми ҳуқуқии ҳар як кишвар, қаламрав, шаҳр, минтақа ва ё мақомоти даҳлдор, инчунин ҳатҳои марзӣ ё марзҳо изҳори ақида мекунанд.

Чавобгариро барои назарҳо ва ақидаҳи дар ин нашр баёншуда, муаллифи дастур ба дӯш намегирад. Нуқтаи назари муаллиф бо мавқеи расмии шарикони лоиҳаи BRYCA мумкин аст, ки мутобиқ набошад ва ба онҳо ягон ӯҳдадорӣ намегузорад.

Дастури мазкур бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо омода шудааст. Тарҷумаи дастури мазкур бо дастгирии молиявии Фонди Сорос-Қазоқистон роҳандозӣ шуд. Маводҳои истифодашуда мумкин, ки нуқтаи назари расмии Иттиҳоди Аврупо ва Фонди Сорос-Қазоқистонро инъикос накунад.

**ISBN 978-9967-9276-8-1**

**УДК 659  
ББК 76**

## ДАР БОРАИ ЛОИХА

Дастур дар доираи лоиҳаи “Саводи расонай ва иттилоотӣ барои баланд бардоштани тафаккури интиқодии ҷавонони Осиёи Марказӣ” (лоиҳаи BRYCA) бо дастгирии молявии Иттиҳоди Аврупо таҳия шудааст. Лоиҳа аз тарафи гурӯҳи ташкилотҳои ғайридавлатии зерин амали шуда истодааст: Ташкилоти ғайридавлатии ERIM (Фаронса), Маркази дастгирии ВАО (Қирғизистон), Маркази байнамилалии рӯзноманигории MediaNet (Қазоқистон), Маркази рушди рӯзноманигории муосир (Ўзбекистон) ва Ташкилоти ҷамъиятии ҷумхурияии “Гурдофариҷ” (Тоҷикистон).

Мақсади лоиҳаи BRYCA рушди тафаккури интиқодӣ ва тақвият бахшидани устувории ҷавонони Осиёи Марказӣ бар зидди маълумоти бардуруӯф ва нодуруст, инчунин суханҳои нафратангез дар фазои маҷозӣ аст. Лоиҳа ду қисматро дар бар мегирад:

- **Тайёр намудани платформаи бозии QLEVER.**
- Платформаи бозии QLEVER онлайн-портали таълимӣ-фароғатӣ барои таҷҳизотҳои рақамӣ дар базаи системаи оператсионии Android аст, ки дар сомонаи qlever.asia дастрас аст. Мақсади таҷрибаи бозии мо – ёрӣ расонидан ба ҷавонони давлатҳои Осиёи Марказӣ, барои тақвият додани малакаҳои зарурӣ ва усулҳои муайян намудани ҳабарҳои бардуруӯф ва суханҳои нафраторвар, инчунин барои эмин будан аз онҳо ва бехатарӣ аст.
- **Васеъ гардонидани дастрасӣ ба маводҳои таълимӣ оид ба саводи расонай ва иттилоотии ВАО** - бо мақсади муқовимат нишон додан бар зидди суханҳои нафраторвар, маълумотҳои бардуруӯф ва рушди тафаккури интиқодӣ. Алалхусус, дар доираи лоиҳаи мазкур ҳамоҳангӯни дастурҳои мавҷуда оид ба саводи расонай ва омода намудани дастур, ки ба доираи ҷавонон равона шудааст, дар нақша аст. Инчунин, мо платформаи MediaSabak.org-ро бо маводҳои нав, ки бо панҷ забон (русӣ, қазоқӣ, қирғизӣ, ўзбекӣ ва тоҷикӣ) дастрас мебошанд, пурра менамоем. Платформа барои донишҷӯён, муаллимон, китобдорон, доираи васеи кормандони соҳаи маориф ва дигар шахсони манфиатдор равона карда шудааст.

Маълумоти бештарро дар бораи лоиҳа дар саҳифаи расмии BRYCA дар Facebook @BRYCACentralAsia гирифта метавонед.

# ДАР БОРАИ МО



**ERIM – Equal Rights and Independent Media** (пештар ҳамчун IREX Europe машхур буд) ташкилоти ғайридавлатии фаронсавист, ки дар соҳаи ҳуқуқи одамон, саводаи расонай ва иттилоотӣ, озодии сухан, баробарии гендерӣ ва рушди ВАО-и мустақил фаъолият бурда истодааст. ERIM дар минтақаҳои АвруOсиё, Шарқи Наздик ва Африқои шимолӣ, инчунин дар давлатҳои шарқиаврупой кор мекунад.



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СМИ  
ММК КОЛДОО БОРБОРУ  
MEDIA SUPPORT CENTER

**Фонди «Маркази дастирии ВАО» (Қирғизистон)** муддати 17 сол аст, ки барои рушди озодии сухан дар Қирғизистон мусоидат мекунад, ягона матбааи мустақили рӯзномаҳоро дар кишвар идора мекунад ва бо пешниҳоди хизматрасониҳои чопӣ бе сензураи пешакӣ кӯмак мерасонад. Файр аз ин, Фонд як қатор лоиҳаҳо, аз ҷумла лоиҳаи «МедиаСабак»: Рушди ВАО ва саводнокии иттилоотӣ дар низоми мактабҳои Ҷумҳурии Қирғизистон"-ро дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Қирғизистон ва Академияи таҳсилоти Қирғизистон амалӣ менамояд. Ҳамасола лоиҳаҳои ВАО, ки барои рушди ВАО, беҳтаркуни сифати кор ва тақвияти потенсиали нашриётҳо равона шудаанд, дастирий менамояд ва чорабинҳои омӯзишӣ оид ба ВАО мегузаронад.



International Centre for Journalism

**Маркази байналмиллалии журналистика MediaNet (Қазоқистон)** – ташкилоти ғайритичоратӣ, ғайридавлатӣ, ки аз тарафи гурӯҳи журналистони Қазоқистон соли 2004 ташкил шудааст ва дар Алмаато ҷойгир аст. Мақсади асосии ташкилот – дастирии рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Қазоқистон ва давлатҳои Осиёи Миёна тариқи тақвияти потенсиали ВАО-и мустақил, дастирии ташкилотҳои ҷамъиятий ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон. Вақтҳои охир MediaNet дар самти рушди саводи расонай ва иттилоотӣ, далелсанҷӣ кор мекунад, лоиҳаҳои омӯзиширо барои журналистон, донишҷӯён, омӯзгорон, намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятий ва соҳторҳои давлатӣ, инчунин қишири осебазари аҳолӣ амалӣ менамояд.



MODERN  
JOURNALISM  
DEVELOPMENT  
CENTRE

**Маркази рушди журналистикаи мусоир (Ўзбекистон)** – ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритичоратӣ, ки аз тарафи гурӯҳи ташаббускорони шаҳрвандӣ ташкил шудааст. Ташкилот 2 ноябриси 2018 дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Ўзбекистон қайд шудааст. Вазифаи ташкилот баланд бардоштани сифати журналистика дар Ҷумҳурии Ўзбекистон тавассути муайян намудани самтҳои мушкилот, таълим, эҷоди мундариҷаи баландсифат мебошад, ки ба меъёрҳои баландтарини ҳақиқат, воқеият, ҷалб ва виртуалий ҷавобгӯ мебошанд.

Мақсади асосии ташкилот – пешбарии стандартҳои босифати журналистика тариқи омӯзонидани технологияҳои мусоир мултирасонай, форматҳои нави расонай ва воситаҳо мебошад.

Фаъолияти ТЧ «Маркази рушди журналистикаи мусоири Ҷумҳурии Ўзбекистон» ба дастгирии озодии сухан, рушди демократия ва устувории ВАО дар Ўзбекистон равона шудааст.



**Ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии «Гурдофарид» (Тоҷикистон)** кори худро ҳамчун маркази омӯзишӣ дар вилояти Суғд соли 2008 оғоз намудааст. Айни ҳол ташкилот лоиҳаҳо оид ба саводи расонаиро барои гурӯҳҳои гуногун, аз он ҷумла омӯзгорон, наврасон, журналистон ва гайраҳо амалий намуда истодааст. Мақсадҳои асосии фаъолияти

ТЧ «Гурдофарид» – баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии занон, духтарон ва ҷавонон, дониши ҳукуқии занон, ба даст овардани озодии ҳақиқии онҳо, омӯзиши забонҳо ва саводи расонай, ҳимояи ҳукуқҳо, таъмини имкониятҳои баробари мардон ва занон, кӯмак барои таъмини ҷавонон ва занон ба ҷои кор ва фаъолияти ҳайрияйӣ.



**Шабакаи АвруОсиёни далелсанҷӣ ва саводи расонай (Eurasian Fact-checking and Media literacy Network — EFMN)** — ин шабакае, ки далелсанҷон, журналистон, мутахассисон ва тренерони саводи расонаиро барои мубориза бо маълумоти нодуруст ва рушди саводи расонай дар Аврупо ва Осиёи Миёна якҷоя менамояд.

## Изҳори миннатдорӣ

Дастаи лоиҳаи «Саводи расонай ва иттилоотӣ барои рушди тафаккури интиқодии ҷавонони Осиёи Миёна» (лоиҳаи BRYCA) миннатдории худро ба мутахассиси расонай ва тренер Александра Гороховски барои таҳияи дастури методии мазкур баён менамояд.

Дар таҳияи дастур, инчунин ҳамоҳангсозони лоиҳа Флора Грайони, Майра Зейнилова ва Анастасия Миняева, IREX Europe/ERIM (Франция), менечери пешбари саводи расонай Айчурек Усупбаева, Фонди «Маркази дастгирии ВАО» (Қирғизистон), Алена Кошкина, Маркази байналмилалии журналистика MediaNet (Қазоқистон), Саида Сулайманова, Маркази рушди журналистикаи мусоир (Ўзбекистон), Раҳбар Мачидова, Ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии «Гурдофарид» (Тоҷикистон) ва Шабакаи АвруОсиёни далелсанҷӣ ва саводи-расонай (EFMN) саҳми худро гузаштаанд.

Нашри дастури методии мазкур бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупой роҳандозӣ гашт.

Тарҷумаи дастури мазкур бо дастгирии молиявии Фонди Сорос-Қазоқистон ба роҳ монда шуд.



Европейский Союз, ERIM – Equal Rights and Independent Media, Фонд «Центр поддержки СМИ», Международный центр журналистики MediaNet, Центр развития современной журналистики Республики Узбекистан, Общественная организация «Гурдофарид», 2021

# МУНДАРИЧА

<b>САРСУХАН</b> .....	10
<b>РОҲНАМО БАРОИ ИСТИФОДАИ ДАСТУР</b> .....	17
<b>БАХШИ 1. ШУМО ВА ИТТИЛООТ</b> .....	19
<b>Мавзӯи 1. Иттилоот ва тафаккури интиқодӣ – алоқамандӣ ва ҳамкорӣ</b> .....	19
<b>Мавзӯи 2. Хусусиятҳои иттилоот</b> .....	26
<b>Мавзӯи 3. Иттилооти муҳим ва «партовӣ»</b> .....	33
<b>Мавзӯи 4. Аз дигарон ботачрибатар шав. Воситаҳои осон ва шавқвари санчиш ва ҷустуҷӯи иттилоот</b> .....	38
<b>БАХШИ 2. КӢ ВА ЧӢ ГУНА МОРО ДАР ОЛАМИ РАҚАМӢ</b>	
<b>ФИРЕБ МЕДИҲАД</b> .....	47
<b>Мавзӯи 1. Далел ва ақидаҳо</b> .....	47
<b>Мавзӯи 2. Афсонаҳои иттилоотӣ ё фейик чист</b> .....	55
<b>Мавзӯи 3. Дасткории иттилоот: чӣ гуна бо шумо бозӣ меқунанд</b> .....	63
<b>Мавзӯи 4. «Собун»-и рақамӣ: иттилооти бардурӯғро чӣ гуна бояд фарқ кард</b> .....	70
<b>Мавзӯи 5. Иттилоот чӣ гуна ташаккул меёбад, ё фазои мусбати иттилоотро чӣ гуна бояд соҳт</b> .....	74
<b>БАХШИ 3. ЧӢ ГУНА ХУДРО ДАР ОЛАМИ ИТТИЛООТИ</b>	
<b>ГУМ НАКАРДАН</b> .....	81
<b>Мавзӯи 1. Тарғибот ва эълон</b> .....	81
<b>Мавзӯи 2. Тафаккури намоҳангӣ: хатари он дар чист</b> .....	87
<b>Мавзӯи 3. «Суханони нафратомез»</b> .....	92
<b>Мавзӯи 4. Стереотипҳо</b> .....	99

<b>БАХШИ 4. ДҮСТОН ВА ДУШМАНОНИ ШУМО ДАР ОЛАМИ МАЧОЗЙ.....</b>	104
<b>Мавзӯи 1. Муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Нетикет.....</b>	104
<b>Мавзӯи 2. Ҳимояи «ҳамандоми» худ: қоидаҳои бехатарӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо.....</b>	112
<b>Мавзӯи 3. Кибербуллинг.....</b>	118
<b>Мавзӯи 4. Ҷавонон ва иҷтимоиқунонии ВАО.....</b>	125
 <b>ИЛОВА.....</b>	131
<b>МЕТОДОЛОГИЯ.....</b>	131
<b>ОМӮЗИШИ ИНТЕРАКТИВӢ ВА ПРИНСИПҲОИ ОН.....</b>	131
<b>МЕТОДҲОИ МАШҲУРИ ОМӮЗИШИ ИНТЕРАКТИВӢ.....</b>	133
«Чигсо».....	133
«Ҳучуми фикрӣ».....	134
«Аквариум».....	135
Мубоҳиса.....	136
«Доираи рефлексӣ».....	137
 <b>ТАЧРИБА. БОЗИҲО.....</b>	138
Тренинги «Хогвартс».....	138
Бозии «Брейн-ринги саводи расонай».....	139
Бозии «Шерлокон».....	140
Бозии «Маълумотдиҳанда».....	141
Бозии «Кликбейт».....	143
Бозии «Паролмейкер».....	144
Бозии «Продакшн».....	144
 <b>РӮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА.....</b>	148

# САРСУХАН

Иттилоот – унсури асосии дарк кардани чаҳон, касб кардани донишҳои нав, гузаронидани таҳлил. Де-факто маҳз ба шарофати маҳорати ҷамъоварӣ ва аз худ кардани маълумот аз гирду атроф, ба низом даровардан ва интиқол додани он дар ташаккули ҷараёнҳои тамаддуни глобалӣ дар гузаштаи таърихӣ нақши асосиро бозидааст.

Марҳилаи нав дар таърихи иттилоот ва инсоният ин «иҳтиро»-и ВАО мебошад, ки имрӯз барои хело хуб ошно аст. Ҷанбаи асосии ВАО маҳз огоҳонии мardум оид ба воқеаҳо, падидаҳо, тамоюлот ва ғайраҳо буд.

Албатта, ВАО марҳилаи бузурги таҳаввулотиро гузаштаасст – аз муждадиҳандагон дар хиёбонҳои Рими Қадим, ки оид ба қарорҳои Сенат ҳабар медоданд, то рӯзнома ва радио, имрӯз бошад, шабакаи ҷаҳонии иттилоот, ки ҳам интернет, ҳам телевизион ва дигар шабакаҳои алоқаро дар бар мегирад. Радио, телеканалҳо, васоити ахбори омма, телеграм-каналҳо, шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо – ҳамаи ин манбаъҳо дар ҷараёни ҳамаҷонибаи огоҳонидани мову шумо ҳамроҳ мебошанд. Имрӯзҳо барои гирифтани ин ё он маълумот, қариб ки ягон маҳдудият нест: олами рақамӣ ин маҳдудиятҳоро аз байн бурда, имконияти ворид шудан ба уқёнуси ҷаҳонии иттилоотро осон ва дастрас кардааст.

Дар айни замон, маҳз ҷаҳоншавии иттилоот, дастрасии он, омиљҳои идораи маълумотҳои паҳншаванд, стандартҳои эътиимоднокӣ, дараҷаи масъулияти манбаи аслиро дар ҳолати маълумоти нодуруст гирифтани истифодабарандагон паст намудааст. Тамоюлоти ҷаҳонӣ, дар маҷмӯъ, бо имкониятҳои техникий имкон доданд, ки бо пахш кардани як тугмача иттилоотро ба масофаҳои калон интиқол диханд, шабакаҳои сунъии гурӯҳҳоро барои паҳнкунии маълумот ташаккул диханд, ин ё он маълумотро оммавӣ гардонанд, истифодай усулҳои якҷоя кардани маълумотро ба чунин тарз ба роҳ монанд, ки на танҳо истифодабарандагонро оғоҳ кунанд, балки ба таври сунъӣ онро барои ташаккули андешаи зарурӣ, алгоритми рафтор ва қабули қарори зарурӣ водор намоянд. Барои ҳамин, мо имрӯз дар бораи падидаҳо, ба монанди ҷанги иттилоотӣ, сухани нафраторӣ, таблиғот, маълумоти нодуруст, дасткорӣ, фейк – унсурҳои «партовӣ»-и фазои мусоиди асосии маълумоти ҷаҳонишуда, ки вазифаи асосии он акси вазифаҳои асосии маълумот: огоҳонидан, на гумроҳкунӣ, фиреб таъсир расониданд.

Дар айни замон, имрӯз мо дар бораи ҷораҳое гап мезанем, ки дар ҷомеаи шаҳрвандӣ бар зидди партовҳои иттилоотӣ қабул шудаанд, маҳсусан, саводи расонай, саводи иттилоотӣ ва ВАО, инкишифӣ

тафаккури интиқодӣ, малакаҳои оддии тафтиш.

Масъалаи муқовимат бар зидди шаклҳои гуногуни маълумоти нодуруст ва баланд бардоштани саводи иттилоотӣ-расонай дар даҳсолаи охир онҷунон зиёд шудааст, ки барои пешбурди ин тамоюлот, соҳторҳои пурӯзвати байналмилалӣ, роҳбарияти шабакаҳои иҷтимоӣ, институтҳои тадқиқотии расонай, илмӣ ва омӯзиши ҳамроҳ шудаанд. Натиҷаи ин кӯшишҳо як қатор ташаббусҳо шуданд: СММ платформаи Verifi ed барои санчиши далелҳоро ба амал даровард, ки аз тарафи Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Al Jazeera, Deutsche Welle ва Euronews дастгирӣ ёфт; Facebook, Twitter, YouTube, Telegram назорати қатъии мундариҷа, аломатгузории паёмҳои шубҳанок, бастан ва нест кардани паёмҳои бардуруғро ҷорӣ намуданд; ба шарофати дастгирии донорҳо дар давлатҳои Аврупо ва Осиё садҳо барномаҳо оид ба саводи расонай дар сатҳи мактабҳо ва донишгоҳҳо фаъолият мебаранд, намояндаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъол мебошанд ва даҳҳо платформаҳои бозиҳои омӯзиши ҳамроҳ шудаанд.

Дар якчанд соли охир як қатор лоиҳаҳо оид ба саводи расонай ва иттилоотӣ аз тарафи ЮНЕСКО низ амалӣ гардонида шуданд. Яке аз ин лоиҳаҳо дастури омӯзишии «Саводи расонай ва иттилоотӣ: барномаи омӯзиши ӯзгорон» мебошад. Мутахассисони байналмилалие, ки дар таҳияю таҷдиди маводҳо иштирок доштанд, чунин қайд карданд:

*«...Дар Эъломияи ҳуқуқи башар омадааст: Ҳар як инсон ба озодии ақида ва баёни озодонаи он ҳақ дорад; ин ҳуқуқ бемамониат нигоҳ доштани ақидаи худ, озодона, бо ҳар восита ва сарфи назар аз сарҳадоти давлатӣ, ҷустуҷӯ, дастрасу интишор намудани маълумоту гояҳоро дар бар мегирад».*

Саводи расонай ва иттилоотӣ ба одамон донишу малакаҳо, ки барои татбиқи ҳуқуқи асосии дар боло зикршуда зарур аст, медиҳад. Татбиқи ин ҳуқуқ аз тарафи Эъломияи Грёнвалди соли 1982 оид ба саводи расонай муайян мешавад, қайд карда шудааст, ки низомҳои сиёсӣ ва таълими бояд дар одамон фаҳмиши зарурии падидаҳои алоқаро рушд диханд ва иштироки онҳоро дар ВАО ва алоқа ҳавасманд кунанд (ҳам нав ва ҳам кӯҳна).

Изҳороти мазкур дар Эъломияи Искандарияи соли 2005 боз ҳам дарҷ шудааст, ки он саводи расонай ва иттилоотиро ҳамчун асоси омӯзиши ӯзгорон дар давоми тамоми ҳаёт муайян менамояд. Эъломия нақши саводи расонай ва иттилоотиро, дар фароҳам овардани имкониятҳо барои «самаранок ҷустуҷӯ намудан, арзёбӣ кардан, истифода бурдан ва эҷод намудани маълумот дар тамоми соҳаҳои фаъолият, барои ноил шудан ба ҳадафҳои шахсӣ,

иҷтимоӣ, қасбӣ ва таълимӣ» барои намояндагони ҳамаи қасбҳо тасдиқ менамояд.

Саводи расонӣ ва иттилоотӣ ҳуқуқи асосии инсон дар ҷаҳони рақами мебошад, ки ба фарогирии иҷтимоии ҳамаи ҳалқҳо мусоидат менамояд. ВАО ва дигар ҳадамотҳои иттилоотӣ, яъне китобхона, бойгонӣ ва Интернет, дар тамоми ҷаҳон ҳамчун василаи муҳим, ки ба одамон барои қабули қарорҳо бо дарназардошти ҳамаи маълумоти мавҷуда кӯмак мерасонад, эътироф карда мешавад. Ба ғайр аз он, онҳо воситаҳое мебошанд, ки ҷомеа бо ёрии онҳо ҳақиқатро дар бораи худ мефаҳманд, муқолама бо аҳолиро нигоҳ медоранд ва ҳисси ягонагиро пайдо мекунанд. Каналҳои алоқа ва иттилоот имконияти расонидани таъсирӣ бузург ба омӯзиш дар тӯли ҳаётро доранд, аз ин лиҳоз, шаҳрвандон чи гуна амал кардани ВАО ва дигар ҳадамотҳои иттилоотӣ (китобхона, бойгонӣ, Интернет ва др.), инчунин, турзи дуруст арзёбӣ намудани онҳоро бояд фаҳманд.

Вазифаи саводи расонай ва иттилоотӣ маҳз расонидани ин донишҳо ба истифодабарандагон мебошад. Саводи расонай ва иттилоотӣ фаҳмишҳои асосиро дар худ таҷассум менамояд: а) вазифаҳои ВАО, китобхона, бойгонӣ ва дигар ҳадамотҳои иттилоотӣ дар ҷомеаи демократӣ; б) шароитҳое, ки дар он ВАО ва ҳадамотҳои иттилоотӣ ин вазифаҳоро самаранок иҷро намоянд; в) методҳои баҳогузории иҷроиши ин вазифаҳо тавассути мундариҷа ва хизматрасониҳои пешниҳодшуда.

Ин фаҳмиш дар навбати худ, бояд ба истифодабарандагон имконият дихад, ки бо каналҳои коммуникатсионӣ ва иттилоотӣ ҳамкории муассир дошта бошанд. Салоҳиятҳои тавассути саводи расонай ва иттилоотӣ қасбшуда, метавонанд малакаҳои тафаккури интиқодии шаҳрвандонро барои талаб кардани хизматрасониҳои баландсифат аз ВАО ва дигар провайдерҳои иттилоотӣ ташаккул диханд.

Ҷомеа ба ВАО талаботҳои муайянеро пеш мегузорад, ки ҳангоми ба он ҷавобгӯ набудан, онҳо ба танқиди оммавӣ дода мешаванд. Дар натиҷа, ҷунин низом ҳамчун шишаи барҷаста кор мекунад, ки бо воситаи он ВАО-ро аз ҷиҳати иҷрои вазифаҳои худ, шароитҳое, ки он вазифаҳо иҷро мешаванд ва чи гуна натиҷаҳои онҳо аз тарафи ҳозириҳои қабул мешавад, баҳогузорӣ кардан мумкин аст.

Зиёд намудани омӯзандагони саводи расонай ва иттилоотӣ бе зиёд намудани омӯзгорони он ғайриимкон аст. Равона будан ба сӯи омӯзгорон стратегияи асосие мебошад, ки афзоиши ҷандкаратаи самаранокро таъмин менамояд: аз омӯзгорони саводи иттилоотидошта то омӯзандагон ва минбаъд ба тамоми ҷомеа.

### Саводи иттилоотӣ

Талаботҳои иттилоотиро муйян ва таҳия намудан	Дарёфт намудан ва дастрасӣ ба иттилоотро пайдо кардан	Иттилоотро баҳоғузорӣ кардан	Иттилоотро ба низом даровардан	Ҳангоми истифодаи иттилоот қоидаҳои ахлоқ ва одобро риоя намудан	Иттилоотро интиқол додан	Истифодаи малакаҳои кор бо ТИК барои коркарди иттилоот
---	---	------------------------------	--------------------------------	--	--------------------------	--

### Саводи расонай

Фаҳмидани нақşa ва vазifahoi VAO dar ҷomeaи demokrati	Faҳmидani sharoitҳoe, ki VAO dar onҳo vazifaҳoи xudro iҷro karda metavonad	Mundariҷaи VAO-ro bo nazardoštchi vazifaҳoи xosi on az jiҳati tanқidӣ arzobӣ namudan	Bo VAO baroи ҳudifodagarii va ištirok dar rawandҳoi demokratӣ hamkorri namudan	Navsozii malakaҳo (az on ҷumla, malakaҳoи kor bo TIK), ki baroи soxtani mundariҷaи istifodabaranда zarur meboшand
---	--	--	--	---

Ду мактаби илмӣ мавҷуданд, ки муносибати ду соҳаҳои ба ҳам алоқаманд – саводи расонай ва саводи иттилоотиро ба таври гуногун тасвир менамоянд. Намояндағони як мактаб саводи иттилоотиро ҳамчун соҳаи васеътари тадқиқот баррасӣ менамоянд, ки саводи расонай қисми ҷудонашаванди он мебошад. Аз нуқтаи назари мактаби дигар, саводи иттилоотӣ танҳо як ҷузъи саводи расонай, ки соҳаи васеътар маҳсуб мешавад, мебошад. Аммо гурӯҳи коршиносони байналмилалии ЮНЕСКО на танҳо фарқиятҳо, балки нуқтаҳои пайваста будани ВАО ва дигар ҳадамотҳои иттилоотиро қайд намуданд. Дар зер истилоҳоте оварда шудааст, ки аз тарафи мутахассисон дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон истифода бурда мешаванд:

- Саводи расонай;
- Саводи иттилоотӣ;
- Озодии хештангарӣ ва саводи иттилоотӣ;
- Саводи китобдорӣ;
- Саводи ахборотӣ;
- Саводи компүтерӣ;
- Саводи интернетӣ;
- Саводи рақамӣ;
- Саводи рақамӣ,
- Саводи истифодаи бозиҳои элекtronӣ;
- Саводи телевизионӣ;
- Саводнокӣ дар соҳаи эълонҳо.

Ин дастури методӣ маҳз дар якчоягӣ бо принсипҳои муқаррарнамудаи мутахассисони ЮНЕСКО таҳия шудааст. Мавзӯъ, методика ва амалияи он барои омӯзонидани малакаҳои саводи расонай ба ҳама гуна шунавандагон мутобиқ шудааст. Аммо хусусияти асосии дастур ин нигаронида шудани ҳадафи он барои кор бо доираи муайянни ҷавонон, хусусан, ҷавонони осебпазир ё ҷавонони ба қонун муҳолифатдошта мебошад.

Пеш аз оғози таҳияи дастур таҳлил гузаронида шуда, "симо"-и шартии шунавандагони оянда, ки бояд муаллимон ва мураббиён дар асоси ин маводҳо кор қунанд, сохта шуд. Сарфи назар аз наздикии ҷуғрофии қишварҳои Осиёи Марказӣ, дар симои таҳминии намояндагони ҷавонони осебпазир ҳам тафовути ҷиддӣ ва ҳам як қатор унсурҳои умумӣ ба назар мерасиданд. Аммо дар маҷмӯъ, симо бо мавқеъҳои зерин тавсиф карда шуда буданд:

**- таъминоти моддӣ ва вазъи оилавӣ.** Ҷун қоида, ҷавонони осебпазир намояндагони табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ суст ҳифзшавандай ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб мейбанд. Бисёриҳо аз оилаҳои нопурра ҳастанд ё волидони онҳо дар муҳочири меҳнатӣ мебошанд, аз ин лиҳоз, тарбия ва интиқоли таҷриба аз қалонсолон ба насли наврас бесилсила ва аксари вақт бо иштироки ҳешовандони ғайримустақим ба роҳ монда мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо, намояндагони ин ғурӯҳи ҷавонон, то синни балоғат ҳудашон фаъолона пул кор мекунанд.

Аксар вақт бинобар анъанаҳои миллий ва фарҳангӣ ҷорӣ намудани стереотипҳои муайян, сабаби дар зери фишори шидид мондани намояндагони ҷавонони осебпазир дар доираи оила аз тарафи насли қалонсол мешаванд, инчунин ҳангоми муайян қардани ҳадафҳо ва қадамҳои наздиқтарини ҳаёти ҳуд низ қалонсолон таъсири ҳудро мерасонанд. Ҳолатҳои манъкуниҳои мустақим ва маҳдудиятҳои моддӣ, маънавӣ ва иттилоотӣ нисбати ҷунин ҷавонон зуд-зуд ба назар мерасанд. Ин аксар вақт ба парвариши стереотипҳои нисбатан саҳт мубаддал мешавад, масалан, дар масъалаҳои гендерӣ ва динӣ.

**- донишандӯзӣ.** Бо назардошти хусусиятҳои вазъи иҷтимоӣ ва шароити вазнини моддии зиндагӣ дар минтақаҳои дурдаст волидони намояндагони ҷавонони осебпазир аксар вақт ақидаеро риоя мекунанд, ки танҳо таҳсилоти мактабӣ (баъзан ҳатто нопурраи мактабӣ) кофӣ аст. Ё ин ки дар баъзе қишварҳои Осиёи Марказӣ дар оила идома додани таҳсили қӯдаконро пас аз мактаб дар муассисаҳои динии фаъолияташон маҳдуд афзалтар медонанд. Номукаммалӣ ва аксар вақт сатҳи пасти ҳудомӯзии ҷунин ҷавононро метавон қайд кард.

**таъмини дастарсӣ ба шабакаи умумиҷаҳонӣ.** Тибқи ин меъёр, метавон қайд кард, ки намояндагони ҷавонони осебпазир, дар аксар ҳолат, ба Интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дастрасӣ доранд. Аммо аксар

вақт дастрасій бесилсила ва маҳдуд аст. Ба ин вазъ омилхон зиёд таъсир мерасонанд: арзиши баланди пардохти моҳона, зиндагӣ дар минтақаҳои дурдаст, истифодай навъҳои кӯҳнаи гаҷетҳо, истифодай як гаҷет аз ҷониби якчанд корбар.

Инчунин, бояд қайд кард, ки бо назардошти мавҷудияти мушкилоти дар боло зикршуда, дар соҳаи маориф ва худомӯзӣ, истифодабарандагони ин гурӯҳи ҷавонон, одатан, ҳузури худро дар Интернет бо истифодай маводҳои фароғатӣ маҳдуд меқунанд. Маводҳое, ки хеле кам муғид ҳастанд, малакаю қобилиятҳои навро ташаккул медиҳанд.

Ҳамаи ин осори худро дар осебпазирии намояндагони ҷавонони осебпазир ба таъсири маводҳои "партовҳо", таблиғоти ошкро, маълумоти нодуруст ва дасткорӣ бокӣ мегузорад. Дар натиҷа, ҷавонон аксар вақт дар бораи баъзе рӯйдодҳо, тамоюлҳо ва падидаҳои муҳими ҷомеа фаҳмиши таҳриф кардашуда, нопурра ва ҷузъӣ доранд.

**- муносибат ба саводи расонай.** Сарфи назар аз як қатор ҷанбаҳои мушкилоти дар боло тавсифшуда, аксар вақт аз сабаби надонистан ё қисман огоҳӣ доштан оид ба ҷунин самти таълим, ба монанди саводи расонай ва иттилоотӣ, намояндагони ҷавонони осебпазир имконияти ошно гаштан бо ин соҳаи донишҳои нав ва муосирро хеле хуб мепазиранд. Он таҷрибаи ҳурде, ки мураббиён ва тренерон ҳангоми кор бо ин гурӯҳ қасб кардаанд, нишон дод, ки онҳо ба омӯхтани асосҳои амнияти шахсии рақамӣ, гигиенаи ВАО, муқовимат бо таблиғот ва дасткорӣ, шинохтани ҳабарҳои бардуруӯф ва "суханони нафраторвар" ва дигар мавзӯъҳо таваҷҷуҳ доранд.

Дастури мазкур бо назардошти талаботҳои муайяншуда нисбати саводнокии ВАО дар байни намояндагони ҷавонони осебпазир тартиб дода шуда, воситаи амалии тренерон, муаллимон ва мураббиён маҳсуб мейёбад. Маҳз принципи амалий ва мақсаднокии оқилона асоси мавзӯъҳо, усулҳо ва бозиҳои интихобшуда аст. Барои осонии истифода, маводҳои дастур ба блокҳои мавзӯй ҳамроҳ карда шудаанд. Ҳар як блок 3-4 мавзӯъро дар бар мегирад. Муаррифии мавзӯъҳо тавассути ҳамкории доимӣ бо ҳозирин, ҷустуҷӯи якҷоягии қарорҳо ва посухҳо, бозиҳо ва машқҳо ба нақша гирифта шудаанд.

Аз маводҳои дар ин дастур буда, шунавандагон имконияти гирифтани донишҳои зеринро доранд:

- маълумот чист, ҳусусиятҳо ва аслӣ будани онро чӣ гуна тез ва осон муайян кард;
- тафаккури интиқодӣ чист, барои чӣ имрӯз малакаҳои онро сайқал додан зарур аст ва қадом муаммоҳои иттилоотӣ бо онҳо ҳал карда

мешавад;

- чӣ гуна далелро аз андеша, маълумоти бардурӯғ ва дасткориро аз иттилооти дуруст ва боэйтимод, эълонро аз таблиғот фарқ кардан;
- чӣ будани «суханҳои нафратомезро», стереотипҳо, тафаккури клипиро фаҳмидан;
- дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ гуна рафтор кардан, то ба доми қаллобон нафаромадан, ба таҳқир рӯ ба рӯ нашудан, бо низомҳои оддии муҳофизати саҳифа ва маълумотҳои шахсии худ ошно будан;
- тарзи дурусти истифодаи маълумотро омӯхттан, имкониятҳои беназири онро барои аз худ кардани донишҳои нав, васеъ кардани имкониятҳои коммуникатсионӣ, шавқҳо ва рушди шахсӣ аз худ намудан.

Муаллифоне, ки дар эҷоди дастур кор кардаанд, намояндагони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Аврупо мебошанд. Сарфи назар аз ҷуғрофияи васеъ, кори амалӣ ягонагии ақидаҳоро оид ба ҳалли як қатор мушкилот, инчунин умумияти мушкилиҳои муҳити иттилоотии мусосирро дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон нишон дод. Тაъсири якҷоягии таҷрибай ҷаҳонӣ имконияти татбиқи методологияи мазкурро фароҳам овард, ки он воситаи муассири ҷалби ҷавонони осебпазир ба фазои саводи расонай ҳоҳад буд.

## РОҲНАМО БАРОИ ИСТИФОДАИ ДАСТУР

1. Қисми иттилоотии ҳар як блоки мавзӯй маълумоти асосӣ оид ба мавзӯи мавриди омӯзиш қарордоштаро бо мисолҳо таъмин менамояд. Бо ихтиёри тренер, бо назардошти кишвар, сатҳи дониши шунавандагон, шароит ва вақти гузаронидани омӯзиш, маводи асосӣ ва мисолҳоро пурра кардан, тафйир додан ва ё кӯтоҳ кардан мумкин аст.

2. Тавсия дода мешавад, ки ҳар як дарс (агар он оффлайн бошад) бо машқ (дар блокҳои мавзӯй нишон дода шудааст) оғоз карда шавад. Машқҳо вобаста ба шароити омӯзиш ва шунавандагон бо ихтиёри тренер интихоб карда мешаванд. Хоҳиши асосӣ ин аст, ки машқҳо бояд тавре интихоб карда шаванд, ки мустақиман ё ғайримустақим, як навъ пуле ба мавзӯи дарс бошад.

3. Дар дастур ихтисорҳо истифода шудаанд:



**ЛМ** – лаҳзаи методӣ (инчунин, рақамгузорӣ истифода шудааст);



**ММ** – мустаҳкамкуни мавзӯъ.

Як қатор блокҳои мавзӯй пас аз маводи асосӣ қисмати "Иловаҳо" -ро дар бар мегиранд. Дар замимаҳо тавсияҳо оид ба дигаргуниҳо дар кор ҳангоми "лаҳзаҳои методӣ" ё машқҳо барои мустаҳкамкуни мавзӯъ оварда шудаанд. Рақамгузорӣ ба қадом «лаҳзаи методӣ» марбут доштани ин ё он иловаи тавсиявиро нишон медиҳад.

4. Барои осон шудани шинохтан, "лаҳзаҳои методӣ" ва машқҳо барои мустаҳкамкуни мавзӯъ бо рангҳои гуногун ишора карда мешаванд: ЛМ – бунафшранг, ЗТ – сабз.

Истисно "Блоки 1. Мавзӯи 2. Ҳусусиятҳои иттилоот" аст: ЛМ 3-7 бо сабз ишора карда шудааст. Дар заминаи истифода дар ин мавзӯъ, "лаҳзаҳои методӣ", моҳиятан, вазифаҳо барои мустаҳкам кардани мавзӯъ мебошанд.



# БАХШИ 1. ШУМО ВА ИТТИЛООТ


*Донишҳо ва малакаҳои азхудшаванд:*

- Маълумот чист, он чӣ гуна тағайир мёёбад, ба чӣ таъсир мерасонад.
- Хусусиятҳои маълумот кадомҳоянд.
- Маълумоти муҳим чист.
- «Маълумоти партовӣ» чист. Он чӣ ҳатар ва таҳдиҷо дорад.
- Роҳҳои маълумоти матниро санҷидан.
- Барои тафтиши иттилооти визуалӣ қадом усулҳои оддиро истифода бурдан мумкин аст.
- Малакаҳои кор бо воситаҳои муайянкунни ҷустрофӣ.

## МАВЗӮИ 1. ИТТИЛООТ ВА ТАФАККУРИ ИНТИҚОДӢ – АЛОҚАМАНДӢ ВА ҲАМКОРӢ



**Машқ**



### Воридшавӣ ба тренинг

Ҷаҳони иттилоотӣ, технологияҳои иттилоотӣ, майдони иттилоотӣ... Ин ва дигар ибораҳо ва мағҳумҳои “иттилоотӣ” имрӯз қисми ҷудошаванди ҳаёти мо ва худи маълумот бошад, як қисми он дунёе, ки мо зиндагӣ мекунем, ба ҳисоб меравад. Он

ба мо имкониятҳои ғайриоддиро медиҳад. Масалан, мо ахборотро аз ҳама гуна ВАО-и дунё ҳонда метавонем, бо шахсе аз дигар кунҷи олам тамос мегирем ва фавран ахборотро бо ў додугирифт менамоем. Ба мо имрӯз зарур нест, ки ба қитобхона равем: дилҳоҳ қитобхона бо воситай гачети мо дастрас аст. Ҳатто ба мағоза рафтан лозим нест: ҳамаи намуди озуқавориро бо воситай барномаи интернетӣ харидорӣ намудан мумкин аст.

Умуман – маълумот ин ҳар гуна ахбороте, ки аз тарафи манбаъҳои гуногун шиносой, қабул, интиқол ва нигоҳ дошта мешавад. Ба ғайр аз он,

маълумот – ин тамоми маҷмӯи маълумотҳо оид ба олами гирду атрофи мо, ҷараёнҳои гуногуне, ки дар он гузашта истодааст ва аз тарафи организмҳои зинда, мошинаҳои электронӣ ва дигар низомҳои иттилоотӣ қабул карда мешавад.

Дар айни замон, таърифи ягонаи иттилоот ҳамчун истилоҳи илмӣ вучуд надорад. Аз нуқтаи назари соҳаҳои гуногуни дониш мафҳуми мазкур бо маҷмӯи алломатҳои мушаххаси худ тавсиф карда мешавад. Масалан, дар курси информатика мафҳуми "иттилоот" асосӣ аст ва муайян кардани он тавассути мафҳумҳои дигари "саддатар" ғайриимкон аст.

Мову шумо иттилоотро бо ёрии ҳиссиётамон, инчунин тавассути муроҳизаронӣ, таҳлил ва хулоса аз олами атроф мегирем. Аз ин рӯ, аз ҷиҳати шакл, иттилоотро мо ба ҷанд намуд тақсим кардан метавонем.

## НАМУДҲОИ ИТТИЛООТ:

**Графикӣ** – ин ҳамаи намуд тарҳҳо, нақшаҳо, графикҳо, аксҳо ва расмҳо.

**Акустикиӣ** – иттилооте, ки мо ба намуди овоз мегирем, ҳам аз муҳити табии (ба монанди ғавғои баҳр, ҳониши паррандагон) ва ҳам аз василаи манбаъҳои сунъӣ: радио, мусикиӣ, подкастҳо ва ғ.

**Матнӣ** – ҳамаи маълумотҳое, ки бо рамзҳо ва ҳарфҳои алифбо ифода мешаванд. Шавқовар ин аст, ки тарҷума аз як забон ба дигар забонро аз нав ифодакунии иттилоот номидан мумкин аст.

**Рақамӣ** – боз як намуди ифодакунӣ, ки ба воситаи рақамҳо мебошад.

**Видеоиттилоот** – роҳи қайд кардан ва нигоҳ доштани тасвирҳо дар ҳолати динамикӣ. Нисбатан навъи нави иттилоот, ки тӯли зиёда аз 100 сол босуръат рушд ёфтааст.

**Ламсӣ ва узвӣ-лептикиӣ** – ҳамаи намуд иттилооте, ки мо бо ёрии узвҳои ҳиссиёт қабул менамоем: ламс кардан, узвҳои шунавоӣ, шомма ва ломиса.

Ҳамаи намудҳои дар боло овардашудаи иттилоот барои мо имкониятҳои васеъро фароҳам меоранд. Оё таҳлил кардан зарур аст, ки мо ё одамони дигар бо ёрии маълумот кадом корҳоро карда метавонем?



## ММ 1

Тренер ба шунавандагон саволҳо медиҳад: Иттилоот ба мо чӣ имкониятҳоро медиҳад? Бо ёрии он мо чӣ кор карда метавонем? Чӣ гуна онро истифода бурда метавонем?

### Чавобҳои эҳтимолӣ:

- омӯхтан;
- бозӣ кардан;
- дониш гирифтан, додугирифти маълумотҳо;
- соҳтан – навиштани китоб, шеър, нақшабардорӣ кардан, акс, видео ва т.;
- одамонро якҷоя мекунад;
- ба одамон таъсир мерасонад;
- идора кардан (мисол, дастаро, корхонаро, гурӯҳи одамонро);
- начот додан ва ёрӣ расонидан.

Имкониятҳои истифодаи иттилоот бисёранд. Аммо тавре ки таҳлили якҷоя нишон дод, тамоми имконоти иттилоотро шартан ба ду гурӯҳ метавон тақсим кард. Ин истифодаи иттилоот барои мақсадҳои мусбӣ, созандагӣ ва мутаассифона, ба мақсадҳои манғӣ.

Тавре, ки пурсиш нишон дод, мо дар бораи имкониятҳои мусбат бештар медонем ва онро хубтар мефаҳмем. Масалан, як шахс қоидаҳои бехатарии истифодаи ягон техникаи мураккабро омӯҳт - ин ба ӯ кӯмак мекунад, ки чизеро эҷод кунад, созад ва эҳтимолан ҳаёт ва саломатии ӯро нигоҳ дорад. Аммо баъд аз ҳама, ӯ чӣ кор кард? Дастуралхоро омӯҳт, курсҳоро хатм кард, яъне ин ё он маълумотро истифода кард.

Дар мавриди бо роҳи манғӣ истифода бурдани иттилоот бошад, баъзе мисолҳо аллакай гуфта шудаанд. Аммо ба ғайр аз онҳо, мо бо шуморони калони истифодаи манғии иттилоот рӯ ба рӯ мешавем, аммо на ҳама вақт онро дарк менамоем.



## ЛМ 2

Тренер аз шунавандагон дар бораи роҳҳои истифодаи иттилоотро ба ниятҳои бад мепурсад. Дар кадом шаклҳо ва зуҳурот пайдо мешавад?

### Вариантҳои эътимолӣ

- ба одамон таъсир расонидан;
- дурӯғ, фиреб кардан;
- иғво;
- хафа кардан;
- тарсонидан ва ваҳму воҳима кардан;
- идора кардани одамон бо роҳи таҳмил кардани баъзе андашаҳо, ғояҳо;
- ягон кор водор намудан;
- муносабати шахс ё гурӯҳи одамонро ба нисбат ба дигар одамон, рӯйдодҳо дигар кардан ва т.д.

## ҚИСМИ АСОСӢ

Тавре мебинем, роҳҳо ва имкониятҳои истифодаи ғайримақсадноки иттилоот хеле зиёданд. Аслан, мо бо чунин зуҳурот қариб ҳар рӯз дучор меоем, аксар вақт ҳатто намефаҳмем, ки он ҳамон истифодаи манфии иттилоот аст.

Чаро мо дар ин бора ҳарф мезанем ва чаро мо бояд инро донем? Ҳадаф ин аст, ки худро маҳз аз ҳамин гуна зуҳуроти ноҳуши иттилоотӣ эмин нигоҳ доред. Зоро ҳеч кас намехоҳад, ки ба доми фиреб афтад ё аз тарафи касе идора карда шавад ва ин дар ҳолест, ки шахс ҳатто дар бораи он намедонад. Аммо чӣ гуна ба ин ноил шудан мумкин аст? Чун дар ҷаҳон теъдоди бениҳоят зиёди иттилоот мавҷуд аст. Ва чӣ гуна онро фаҳмидан мумкин аст, чӣ гуна ҳақиқатро аз дурӯғ, маккориро аз самимият фарқ бояд кард ва аз шомилшавӣ ба ҳар гуна гурӯҳҳои бад эмин монд?

Калидчай ҷавобҳо ба ин суолҳо – тафаккури интиқодӣ. Дар дунёи мусир моро иттилоот иҳота менамояд, он аз ҳама гуна манбаҳо меояд ва бояд эътимоднокии он тасдиқ шавад. Тавассути тафаккури интиқодӣ мо носозӣ ва зиддиятҳоро мебинем ё лаҳзаҳое ба назар мерасанд, ки моро ба шубҳа мегузорад ва намегузорад, ки ба он иттилоот бовар кунем.

Тафаккури интиқодӣ яке аз малакаҳоест, ки ба мо имкон мөҳад то иттилоотро таҳлил қунем, хулоса барорем ва дар асоси таҳлили ҳосилшуда қарор қабул қунем, инчунин ақидаи худро дошта бошем ва ҳар он чизе, ки мешунавему мебинем бовар нақунем, балки мавқеи худро муҳофизат қунем (баъзан вақт бар зидди ҳоҳиши худ).

Дар мавриди омӯзиш бошад, тафаккури интиқодӣ ба интихоби манбаъхое, ки мо ҳангоми омӯзиш ба онҳо такя мекунем, кӯмак мекунад, дидани робитаҳои сабабу натиҷаро меомӯзад, барои маълумотро ба таври умумӣ соҳтан, иттилоотро ба шакл дароварда умумият додан, барои мавқеи худ далелҳо овардан ва заъфҳоро дар мавқеи дигарон диданро ёрӣ мерасонад. Тафаккури интиқодӣ ҳангоми омӯзиши чунин фанҳо, аз қабили таъриҳ, фалсафа, сиёсатшиносӣ, дигар илмҳои ҷамъиятшиносӣ муҳим аст, ки дар онҳо на танҳо дониш, балки қобилияти андешаронӣ низ муҳим аст ва ҷавоби дурустӣ ягона ба саволҳо вучуд надорад. Сатҳи тафаккури интиқодӣ ҳар қадар баланд бошад, азҳуд кардани барномаи таълимӣ осонтар аст.

Умуман, вақте мо дар бораи омӯзиш ва омӯзонидан сухан меронем, омӯзонидан ва тафаккури интиқодӣ ҳамчун ду зарфи ба ҳам пайваст, ки ҳамчун як низом ба мо кӯмак мерасонад, то ин ё он иттилоотро ҳамаҷиҳата фикр карда қабул намоем. Гап дар он аст, ки танқидӣ фикр кардан ва умуман, тафаккури интиқодӣ бе доштани дониши зарурӣ номумкин аст.

Зеро мо гуфта будем, ки тафаккури интиқодӣ ин таҳлил кардани чизе аст ва таҳлил оддитарин ин муқоиса кардани чизе бо чизи дигаре мебошад.



### ЛМ 3

Тренер порчай қоғазро мегирад (росткунча) ва ба шунавандагон муроҷиат менамояд: «Ин секунча аст!» Шунавандагон эътиroz мекунанд, ки он росткунча аст, зеро он 4 тараф ва 4 қунҷ дорад, секунча бошад 3 тараф ва 3 қунҷ дорад.

Дар асоси чӣ ба ин хулоса омадед? Дар асоси донишҳо. Шумо гуфтори маро бо дониши худ муқоиса намудед ва таҳлил кардед – ду фигураго муқоиса намудед.

Чӣ қадаре, ки дониш бисёр бошад, ҳамон қадар муқоиса ва таҳлил кардан осон мешавад ва ҳамон қадар инсонро фиреб кардан, ба ягон кор водор кардан душвор мешавад. Барои он, ки шахси танқидӣ фикр мекарда бо дониши муайян, пеш аз оне, ки қарор қабул намояд, ягон

далел ё ҳолатро аз ҳар чиҳат баҳо медиҳад, дар доираи дигар рӯйдодҳо густариш ёфтани онҳоро пайгирӣ менамояд ва ақидаҳои дигаронро мефаҳмад ва ғ. Бо ибораи дигар, тафаккури интиқодӣ қобилияти таҳлили он ҷизест, ки ба шумо гуфта мешавад.

Қадами аввал ба таҳлил ва тафаккури интиқодӣ оддӣ аст: қобилияти савол додан! Пеш аз ҳама, савол додан ба худ. Агар мо дар бораи ҳаёти ҳаррӯза гап занем, дар бораи аҳбороте, ки ба ҳаҷми қалон аз ҳар гуна манбаъҳо мегирем ва қадоме, ки дар ҳол ба корҳо ва рафтори мо таъсир мерасонад. Масалан, дар бораи таҳифиф дар мағозае хондем ва барои ҳаридан шитоб кардем. Қадом саволҳоро мо дода метавонем, то дурустии маълумотро фаҳмем?

#### **Варианти саволҳо:**

1. Хабар бо қадом мақсад навишта шудааст, муаллиф ба қадом гурӯҳи одамон муроҷиат мекунад ва чӣ паёмеро додан меҳоҳад?
2. Дар паём қадом масъала тасвир шудааст, оё ягона роҳи ҳал дорад ё якчанд?
3. Нуқтаи назари муаллиф нисбат ба масъала қадом аст?
4. Муаллиф барои дифоъи нуқтаи назари худ қадом далелҳоро мөорад, оё онҳо, яъне далелҳо, ба масъалаи ба миёномада мустақиман ё ғайримустақим рабт дорад?
5. Муаллиф чӣ гуна мулоҳизаронӣ мекунад: оё ҳар як далелро исбот менамояд ё онро ҳмчун як ҷизи муқаррарӣ қабул намоянд: «Ҳама медонанд, ки...»? Чун коида, маҳз чунин умумиятҳо дар худ иттилооти нодуруст доранд, ки барои гумроҳ кардани хонанда ва ва ташаккул додани муносибати таҳрифшуда ба масъала равона шудааст.
6. Дар ҳабар оид ба рӯйдод ё шароити тасвиршуда чӣ гуна далелҳо ҳаст?
7. Дар матн ягон маъни пинҳонӣ ҳаст? Агар бошад, чӣ гуна он маъни умумии матнро тафсир медиҳад?

Ҳангоми таҳлили матн, ҳатман муносибати худро нисбат ба шароити тасвиршуда дошта бошед.



Барои мустаҳкам кардани мавзӯъ, иштирокчиён метавонанд малакаҳои тафаккури интиқодиро дар асоси қобилияти савол додан ба ин ё он маълумот амалӣ кунанд.

Иштирокчиён ба гурӯҳҳои хурд тақсим мешаванд (беҳтараш на бештар аз 3 нафар дар як гурӯҳ). Ҳар як гурӯҳ барои таҳлил як хабари хурде мегирад (на бештар аз 0,5 саҳифа), беҳтараш аз муҳити иттилоотии кишвар/минтақае, ки дарс дар он баргузор шуда истодааст.

**Вазифа:** барои хабар на кам аз 10 саволе, ки барои онро фаҳмидан ёрӣ медиҳад, то чӣ андоза дуруст ва фаҳмо буданашро муайян мекунад ва маъниҳои пинҳониро фош мекунад, гузоранд.

Вақт барои иҷроиш – 10 дақиқа.

Дар охир гурӯҳҳо натиҷаҳои худро намоиш медиҳанд. Хабари ҳар як гурӯҳ дар экрани синфҳона нишон дода мешавад.

#### **Рӯйхати саволҳои эҳтимолӣ:**

1. Манбаи паём кадом аст?
2. Бо воситаи кадом канали коммуникатсионӣ онро қабул кардед?
3. Дар паём кадом масъала тасвир шудааст?
4. Ин маълумот ба кӣ шавқовар/муғид буда метавонад?
5. Оё маълумот ягон эҳсосоти шуморо бедор мекунад?
6. Кадом маълумоти муғидро аз ин паём мегирем (умуман, мегирем ё не)?
7. Оё масъала/ҳолате, ки дар маълумот оварда шудааст, пурра тасвир шуддаст?
8. Оё мо аз маълумот тавсия мегирем ё даъват ба амал кардан?
9. Оё дар маълумот маънии пинҳон вучуд дорад?
10. Пешниҳоди иттилоот дар паём чӣ гуна ба худ ҷалб менамояд?
11. Оё мумкин аст, ки таассуроти ҳамаҷониба аз рӯйдод ё вазъияти дар паём тасвиршударо пайдо кардан, ё не?

## МАВЗҮИ 2. ХУСУСИЯТХОИ ИТТИЛООТ



### Машк

#### Өғөзи тренинг

Одатан, мо ягон ашё ё падидаро бо ёрии тафсилотхой алохида, штрихъ ва аломатхо тасвир менамоем. Ин чизҳои хурд ба мо ёрӣ мерасонад то хусусияти ашё ё падидаро муайян намоем вақте меҳоҳем маълумотро дар бораи он ба касе диҳем, ё ин ки он ашёро ё

падидаро таҳлил кунем ва хулоса барорем, ки оё он ба мо лозим аст, дар ҳаёти мо ҷои худро дошта метавонад, муҳим ё муғид аст ва ғ.

Масалан, вақте мо калимаи «оташ»-ро талафғуз мекунем, як сурате ташаккул меёбад. Аниқтараш, сурат комилан ташаккул намеёбад, зоро мо ба он ҷузъиётеро, ки ба мо як хусусиятҳо, аломатҳоро медиҳад, илова намекунем. Аммо агар мо гӯем ки: «оташ фурӯзон шуд», «оташ ҳомӯш шуд», «оташи гарм», «оташи дураҳшон», «алангай оташ», «оташи шамъ», дар чунин роҳи тафсирот, маълумот дар бораи оташро чанд маротиба бисёрат қабул мекунем ва тасаввурот оид ба тафсилотҳо ва шароитҳо дорем.



#### JM 1

Тренер дар экрани проектор себро намоиш дода, аз ҳозирин ҳоҳиш мекунад то як қатор тафсилотҳоро ҳамроҳ кунанд, ки ба мо маълумот дар бораи хусусиятҳои ин мева диҳанд.

#### Вариантҳои ҷавоб:

- даврашакл, баъзан дарозрӯя;
- сурх, сабз ё зард;
- обдор ё гӯштдор, ширин ё не;
- ҳосили тобистона ё тирамоҳа;
- мулоим ё саҳт;
- дар таркибаш «оҳан» бисёр, пӯсти ҳамвор дорад ва ғ.

Дар хулоса тренер мегүяд, ки мо хусусиятҳои сёбро тасвир кардем ва бо онҳо гуфта метавонем, ки ин себ аст на меваи дигар. Бо ибораи дигар, бо чунин хусусиятҳо мо «портрет»-и сёбро қашидем.

Мо дар бораи иттилоот ва гуногуни он гап мезанем. Он бисёр аст ва ҳамеша пайдо мешавад, нав мешавад ва сохта мешавад.

Иттилоот, дар ҳақиқат, маҳсули беназирест, ки дорои хусусиятҳои гуногун аст. Дар олами технологии мусоир, онро аз ҷиҳати формати тавлид, интиқол ва нигаҳдорӣ тақсим кардан мумкин аст:

- **графикӣ**: дар намуди расм, слайдҳо, ҳаритаҳо, нақшаҳо;
- **матнӣ**: намуди ҳарфии интиқоли суханон, фикрҳо ва мулоҳизаҳои мо;
- **садоӣ**: ҳар ҷизе, ки интиқолдиҳандай садо ва ретранслятор аст - аз пластиникаҳо, дискҳо, флешкаҳо то радио ва MP3;
- **рақамӣ**: ҳама маълумоте, ки бо рақамҳо рамзгузорӣ шудааст - аз пул ва ҷенакҳои дарозӣ, вазн то мағҳумҳои иқтисодӣ ва математикий;
- **видеоиттилоот**: ҳама намуди роликҳо, филмҳо;
- **маҷозӣ**: тамоми олами интернет – аз бозиҳои компьютерӣ то шабакаҳои иҷтимоӣ.

Аммо, бешубҳа, иттилоот, новобаста аз формат, дорои тафсилот-аломатҳои хоси худ аст, ки онро тавсиф мекунанд ва фаҳмиши васеътар ҷиҳати чӣ гуна маҳсулот будани он медиҳад. Муҳимтар аз ҳама, чӣ дар ин нишонаҳо барои мо ҳамчун муштариёни оддӣ муфид буда метавонад:



## ЛМ 2

Ҳуҷуми ақлӣ. Тренер ба ҳозирин бо пешниҳоди тасвир намудани аломатҳои иттилоот муроҷиат мекунад. Ҷавобҳо дар флипчарт.

### Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:

- иттилоот муҳим аст;
- иттилооти мураккаб;
- иттилооти нопурра;
- иттилооти шавқовар;
- иттилоотӣ илмӣ, иқтисодӣ, фалсафавӣ;

- иттилооти рост, дурӯғ, нодуруст;
- тафтишшуда ва нашуда;
- иттилооти шахсӣ, умумӣ, дастрас ва ғ.

Аломатҳои иттилоот дар ҳақиқат бисёр аст. АММО! Бисёри аз онҳое, ки мо номбар намудем, танҳо аломатҳои асосиро, ки ба интихоби худи иттилоот, ба муносибати мо ба он ва истифодаи он таъсир мерасонад, тафсилот медиҳанд. Инро бояд фаҳмид.



### ЛМ 3

Кори гурӯҳӣ. Тренер дар экран мисоли ду паёмро нишон медиҳад:

1. *Дар боги ботаникии шаҳрӣ магнолияҳо шукуфтанд.*
2. *Аз моҳи оянда сар карда нархи роҳқиро дар тамоми нақлиёти ҷамъиятии шаҳри мо баланд мешавад ва имтиёзҳо барои ҳамаи категорияҳои шаҳрвандон, аз он ҷумла мактаббачагон бекор карда мешаванд.*

**Савол:** Кадоме аз ҳамин ду паём барои шумо муҳимтар ва муфидтар аст? Бе шубҳа, ҳозирин дуюмро интихоб мекунанд. Тренер ба ин дикъат медиҳад: барои чӣ дуюмин ҳабар муҳимтар ва муфидтар мебоашд?

#### **Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:**

- Аввалин;
- Ҳабари дуюм бевосита ба ҳаёт вобастагӣ дорад;
- Ҳабари дуюм огоҳӣ медиҳад;
- Дуюмин ҳабар медиҳад, ҳабари муфид;
- Аввалин барои якчанд шаҳс шавқовар буда метавонад, дуюмин барои ҳама.

Ақидаҳо дурустанд, чун аз болоравии нарҳ ва бекоршавии имтиёзҳо боҳабар будан, шумо метавонед пешакӣ ба ин тағиирот омода бошед.

Супориши мазкур яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро муайян намуд, яъне **МУҲИМИЯТ/МУФИД БУДАН**.

## ЛМ 4

Тренер дар кадом шакл тадқиқот кардани дигар аломатҳо/хусусиятҳо иттилоотро пешниҳод менамояд.

1. *Дар боги ботаникии шаҳр магнолияҳо шукуфтанд. Ба ин муносибат, маъмурияти боз барои мактаббачагон ва донишҷӯён экскурсияҳои таълимӣ ташкил кардааст. Гурӯҳҳои хурдро як роҳбалад ҳамроҳӣ меқунад, ки дар тӯли 20-30 дақиқа гӯшаҳои нодирӣ бозро нишон дода, дар бораи расстаниҳо далелҳои бебаҳоро нақл меқунад.*
2. Президенти ИМА Доналд Трамп солгарди худро дар иморати берун аз шаҳр қайд кард. Ба муносибати санаи хотирмон, барои сиёсатмадорон зиёфати расмӣ баргузор кард. Барои шаҳрвандони оддӣ зиёфати ройгони якҳафтаина ташкил кард. Ҳар нафар омада аз дастурхони шведӣ ҳӯрокҳои амрикоиро тановул карда метавонад. Ҳӯрок ҳар як соат пешкаш карда мешавад. Порсҳо бемаҳдуданд. Зиёфат, инчунин, барои сайёҳони ҳориҷӣ дастрас аст ва илова бар он, барои онҳо лотерея бо тӯхфаҳои арзишманӣ гузаронида мешавад.

**Саволҳо:** Кадоме аз ин аҳборот бештар ба шумо шавқовар буд? Дар кадом рӯйдоди меҳостед иштирок кунед? Ба кадоме аз ин чорабиниҳо рафта метавонистед?

**Варианти эҳтимолии ҷавоб:**

- рӯйдоди дуюм рангорангтар ва “дилфириб” менамояд, лекин дар асл дастнорас аст.

Натиҷаи марҳилаи дуюми таҳқиқот аломати зерин мебошад - НАЗДИКИИ иттилоот. Бале, чорабиниҳо ва пешниҳодҳои бисёре ҳастанд, ки ҷолиб ва ачибанд. Аммо, пеш аз ҳама, онҳо ба зиндагии мо таъсири мустақим надоранд, зоро онҳо дар масофаи дур рӯх медиҳанд. Баъдан, мо онҳоро истифода бурда ё иштирок карда наметавонем, зоро онҳо дар масофаҳои назарраси таъриҳӣ ё ҷуғрофӣ аз мо дур ҳастанд. Аз ин рӯ, маълумоте, ки ба мо “наздик” аст, муҳим ва арзишманӣ аст. Дар ин ҳолат, “наздик” бояд ҳамчун имконияти истифодаи он фахмида шавад.

## ЛМ 5

Марҳилаи дигари таҳқиқот. Хабарро таҳлил менамоем:

1. Тибқи иттилои бюрои давлатии омор (тибқи ҳисоботи семоҳа), динамикаи ҷамъоварии ҳосил нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5% афзудааст. Чунин нишондиҳандаҳо бо ҳисобҳои пешакии таҳлилгарон ва пешгӯиҳои коршиносони байналмилалӣ мувофиқат мекунанд.

2. Сипсилафилми машҳури телевизионӣ идома ҳоҳад ёфт! Истеҳсолқунандагони сипсилафилми «А», ки соли гузашта хеле машҳур буд ва онро даҳҳо миллион тамошобин дидан карданд, эълон доштанд, ки наворгирии идомаи он аллакай шурӯй шудааст. Дар мавсими дуюм, фитнаҳо, саҳнаҳои равshan, драмаҳо боз ҳам бештар мешаванд. Наворбардориҳои рангоронги васеъ ба нақша гирифта шудааст. Сенариянависон бошанд, дар бораи гардишҳои ғайричашмдошти сарнавишти қаҳрамонони кӯҳна ва персонажҳои нав нақл карданд. Аллакай, имрӯз дар платформаи онлайнни киностудия намоиши пеш аз премераи мавсими навро ройгон дастрас кардан мумкин аст.

**Саволҳо:** Кадоме аз хабарҳо бештар ба шумо шавқовар буд? Бо кадом сабабҳо?

**Вариантҳои эҳтимолии ҷавоб:**

- дуюмин: он оид ба рӯйдоди шавқоваре нақл мекунад, ки бисёриҳо интизор буданд, зоро мавзӯи сипсилафилмҳо имрӯзҳо хеле машҳуранд.

Натиҷаи марҳилаи навбатии таҳқиқот – **ШАВҚОВАРИИ** иттилоот.

Ин як аломати муҳимест, ки ба интихоби мо таъсир мерасонад. Ба иттилооте, ки барои мо ҷолиб нест, ба шавқҳои мо, ҳусусиятҳои қасбии мо, машғулиятҳои дӯстоштаи мо, талаботҳои таҳсилотии мо мувофиқат намекунад, аҳамият намедиҳем, намехонем ва ба инобат намегирем.

Аммо дигар ҷиҳати ин масъаларо низ бояд донист. Он нафароне, ки меҳоҳанд ба мо ягон чӣ фурӯшанд, нисбат ба ягон чӣ фикрамонро иваз кунанд, бо ягон мақсад ба мо таъсир расонанд, аксар ваqt аз шавқҳои мо истифода мебаранд. Дар иттилооте, ки ба мо шавқовар менамояд, мумкин аст, ки маълумотҳои нодуруст ё ягон ҷузъиёте, ки ба табъи мо, интихоб ва рафтори мо таъсир мерасонад, ворид карда шавад. Инро бояд донист. Пас, агар моро аз ягон ҷиҳат ҷалб кард, бояд тафаккури интиқодиро истифода бурд.

## ЛМ 6

Ду хабари зеринро таҳлил менамоем:

1. Истеҳсоли партов дар шаҳри мо рӯз аз рӯз бештар мешавад.
2. Оё сабабе, ки ба масъалаи болоравии партовҳо шадидтар мешавад, ҳокимияти маҳаллӣ як барномаэро таҳрезӣ карданд, ки нафарони болои ин масъала фаъолона кор мекардаро ташвиқ мекунад:
  - Хочагиҳое, ки партовҳоро ба хелҳо ҷудо мекунанд, пардохти коммуналиро ба 20% кам менамоянд;
  - Касоне, ки аз ҳалтаҳои полиэтиленӣ даст мекашанд, ҳалтаҳои қоғазӣ ройгон дода мешавад;
  - Шаҳрвандоне, ки дар шанбегиҳои ҳармоҳа барои фундоштани партови атроф иштирок мекунанд, мукофотҳои пулӣ дода мешавад.

**Савол:** Кадоме аз хабарҳо ба ягон амал водор мекунад?

**Варианти эҳтимолии ҷавоб:**

- дуюм.

Агар дар ҳақиқат дар шаҳр чунин мушкилӣ ва чунин пешниҳодҳо вучуд медоштанд, оё шумо ҳамчун шахсе, ки аз масъалаҳои экологиии шаҳр бетараф нестед, ягон пешниҳоди муроҷиати дуюмро ичро мекардед? Бешубҳа ҳа. Яъне, иттилооте, ки дар он садо дод, шуморо барои амалҳои муайяне ҷалб намуд. Ҳаро чунин шуд? Барои он, ки он ба шумо таъсир расонд, дар бораи шаҳри ҳуд ҳавотир шудед, фоидаэро дидед ва ғ. Пас, иттилоот метавонад таъсир расонад. Ҳам ба як шахс, ҳам ба гурӯҳи одамон.

Ҳамин тавр, аломати дигари иттилоот – **ТАЪСИР**. Бо ёрии иттилоот ба табъ, рафткор, кирдор, фикрронӣ, дарки ин ё он рӯйдод ё падида таъсир расонидан мумкин аст.

Аммо таъсир гуногун шуда метавонад. Ҷӣ хеле ки дар боло зикр кардем, иттилоотро барои мақсадҳои бад низ истифода бурда метавонанд. Барои ҳамин, ба мо ба хотири эҳтиёти экологияи шаҳр ва инчунин, тарсу воҳима андохтан, як гурӯҳи одамонро ба дигар гурӯҳ зид кардан, таъсир расонда метавонанд. Барои ба ин дом наафтодан, тафаккури интиқодиро ба кор меандозем, савол медиҳем ва таҳлил мекунем.



## ЛМ 7

Муколамаро таҳлил менамоем:

- *Мегӯянд, ки аз рӯи як фармони вазорат акнун нисфи китобҳои дарсиро бояд харидорӣ намуд. Аз соли оянда бошад, ҳамаи китобҳоро аз ҳисоби хӯд бояд харид. Инро одамони медониста хабар доданд!*

- *Гӯш кун, имрӯзҳо бисёр чизҳоро мегӯянд, аксар вақт онҳо нодурустанд. Биё онро тафтиш кунем ва ором шавем. Агар фармони расмӣ бошад, он аниқ дар сомонаи вазорат гузошта мешавад. Ҳозир ворид мешавем, мекобем ва муайян мекунем.*

**Савол:** Шахси дуюм дар муколама чӣ кор? Ба манбаи аввалин, ки шояд дар он тасдиқ ё раддияи иттилооти аз тарафи шахси аввал баёншуда ҳаст, муроҷиат намуд. Ин чӣ маъно дорад? Иттилоотро аниқ кардан, тафтиш кардан, раҷд кардан, ё нишон додан, ки оё он дуруст аст ё хато, мумкин аст.

**САНЧИДАШАВӢ** – яке аз аломатҳои асосии иттилоот мебошад. Ин ҳамон “хасча”-и начот мебошад, ки намегузорад мо дар майдони иттилоот ғарӯ шавем ва муҳимаш дар зери таъсири он монем. Иттилоотро мо бо роҳи танқидӣ – фикру таҳлил кардан тафтиш карда метавонем. Он дорои чунин аломат ва тавонӣ мебошад.

### НОМГӮИ УМУМИИ АЛОМАТҲОИ ИТТИЛООТ:

1. Муҳимиат ва муфид будан;
2. Шавқоварӣ;
3. Наздикий;
4. Таъсир;
5. Санцидашаванда.

## МАВЗҮИ 3. ИТТИЛООТИ МУХИМ ВА “ПАРТОВЙ”



Машк

### Оғози тренинг

Аксар вақт, ҳангоме, ки сухан дар бораи шахсони бобарор, дар бораи чӣ гуна онҳо ба натиҷаҳои худ ноил шуданд ме-равад, одатан дар бораи толеъ, малака, дар бораи он, ки шахс дар вақти муайян дар ҷои муайян ҳозир шуд, гап мезананд.

Ин нуқтаи назари шахсони оддӣ мебошад. Мутахассисоне, ки ҳаёт ва фаъолияти шахсони муваффақро таҳлил мекунанд, дар бораи ҷизи дигар гап мезананд. Шахсоне, ки дар ҳаёт натиҷаҳои назаррасро ба даст овар-даан, зарур нест, ки аз диагрон боақлтар, тавонотар ва меҳнатдӯстар бо-шанд. Лекин, аксари онҳо як ҳусусият доранд: онҳо ба ҷанбаҳои бисёртар муҳими фаъолияти худ, ба иттилооти муҳимтар ва муайянкунанда фикри худро равона кардаанд. Онҳо кори худро бе парешонӣ иҷро мекунанд ва майнаи сари худро танҳо бо иттилооте, ки барои фаъолияташон лозим аст, пур мекунанд.

Набудани иттилооти ба мо зарур – масъалаи бо оснӣ ҳалшаванда. Ман омода кардани ягон намуди ҳӯрокро намедонам, лекин меҳоҳам онро тайёर кунам – тарзи тайёр карданашро меҳонам, меомӯзам ва омода мекунам.

Аз ин бадтараш: иттилооти аз ҳад зиёд ва нодаркор, ки танҳо ҳаёли донишро медиҳад. Аммо мо маҳз дар ҷунин олами иттилоотие, ки дар он иттилооти баризофа ва “партовӣ” аз оне, ки ба мо ҳақиқатан зарур мебошад бисёртар аст, зиндагӣ дорем.



ЛМ 1

Ба хотири ба таври равshan намоиш додани ҷунин лаҳзаи парадоксалӣ, тренер ба ҳозири ҷунин машкро пешкаш менамояд:

Ҳар як иштирокҷӣ сетогӣ часпак мегирад. Дар ҳар як часпак, ӯ бояд якторӣ ҳабаре, ки ҳафтаи охир, аз рӯйдодҳои олам, давлат ва шаҳр/ноҳияи ӯ, дар ёдаш мондааст менависад.

Вақти ичроиши супориш – 3 дақиқа.

Натиҷаҳои иштирокчиён дар се варақи флипчарт бо категорияҳо часпонида мешаванд: олам, давлат, шаҳр/ноҳия.

Баъди ичрои супориш ҷавобҳо таҳлил карда мешаванд. Ҷун анъана, натиҷа ин мешавад: 33%-33%-33%, либо 40%-40%-20%.

Машқи мо чиро нишон дод? Онро, ки мо ҳачми яхелай иттилоотро оиди рӯйдодҳои олам, мамлакат ва шаҳр дорем. Акнун савол: оё мо метавонем бо ягон васила ба рӯйдодҳои олам таъсир расонем? Амалан не. Онҳо ба мо чӣ? Инчунин, дар ҳолатҳои истисной, агар он, фалокати глобалий, ҷанг ё эпидемия бошад.

То кадом андоза мо метавонем ба рӯйдодҳои давлатамон таъсир расонем? Камтар метавонем. Дар доираи қонун, масалан ин интихобот шуда метавонад, вақте ки мо ҳокимиyaти давлатиро интихоб менамоем. Ё дар ҳоле, ки мо соҳибкори муваффақ мешавем ва ислоҳоти гениалиро пешниҳод мекунем, ки ҳаёти садҳо нафарро беҳтар менамояд. Аммо ин истисно аст ё таъсири нопурра.

Чӣ гуна воқеаҳои мамлакат ба мо таъсир мерасонанд? Ҳа, онҳо метавонаанд таъсир расонанд, vale боз дар ҳолатҳои истисной. Масалан, вақте ки бӯҳрон мешавад, амалиёти ҷангӣ, қабули ягон қонуни дуруст баррасӣ накарда ва ғ. Лекин агар ҳама чиз ба таври маъмулӣ идома ёбад, пас ин таъсири шартӣ, нисбӣ аст.

Оё мо метавонем ба ҳаёти шаҳр, атрофе, ки мо зиндагонӣ дорем таъсир расонем? Аксари вақт ҳа. Шояд на ба ҳамаи соҳаҳои он, балки ба ягон қисмати он, сегменти он. Масалан, шумо ҳаракати волонтёрӣ дар шаҳр ё қишлоқ, барои тоза намудани боғҳо ва қӯчаҳо аз партов, ташкил намудед. Ё ин ки барои сабзгардонии боғҳо ва саҳнаҳои ҳавлий.

Чӣ гуна шаҳр ё минтақаи шумо ба худи шумо таъсир мекунад? Бевосита. Дар роҳ садама рух дод – мошинҳо қатор шуданд, шумо ба дарс дер мондед. Касе воҳима кард, ки ягон намуди маҳсулот камчин мешавад – онро дарҳол ҳама хариданд ва ба шумо нарасид. Яъне, ҳар як ҷунбише дар фазои иттилоотии минтақаи шумо ба шумо таъсир мегузорад. Ва маҳз ҳамин иттилоот ба шумо муҳим ва муфид аст, на он иттилооте дар бораи таркиши вулҷон дар Индонезия, эътиrozи коргарон дар Африқои Ҷанубӣ, дуздӣ дар қасри ситораи ҳолливудӣ, то як андоза – ташрифи сарварони мамлакатҳои хориҷа, ҳисботи кори кадом вазир ва ғ.

## ЛМ 2

Барои мустаҳкамқуни паёми асосӣ, тренер ба ҳозирин пешниҳоди давоми кор бо ахбороти додашударо мекунад. Аниқтараш, тафсилоти иттилоот.

Тренер интихобан иштирокчиёнро хоҳиш мекунад, ки тафсилоти ин ё он ҳабареро, ки онҳо навишта буданд, номбар кунанд. Чун қоида, ҷанбаҳои умумии ахборот садо медиҳанд, ё ин ки хеле нопурра ё ба таври минималӣ. Гузашта аз ин, ин ба ҳама намуди иттилоот даҳл дорад: дар бораи олам, давлат, шаҳр/ноҳия.

Марҳилаи дуюми машқ нишон медиҳад, ки вақте моро иттилооти зиёд иҳота мекунад, мо онро қисман ва рӯякӣ дар ёд медорем. Аввал ин ки, тафсилотҳо хеле зиёданд ва мо имконияти азхуд карданаи ин қадар маълумотро надорем. Дуввум, фаровонии ахборот ва паёмҳо интихоб ва равона кардани фикрро ба иттилооти ҳаётан муҳим мушкил мекунад, дар бораи тафсилот бошад, умуман гап задан лозим нест.

Мутаассифона, олами иттилооти муосир дар мо тасаввуроти донишро ба вучуд меорад. Ба мо чунин менамояд, ки мо ҳама чиро дар бораи ҳама медонем. Дар асл, мо танҳо порчаҳо, ҷизҳои сатҳиро дар ёд дорем (ва он низ чун қоида андаке). Тасаввуроти дуюм, боҳабар будан дар бораи обхезӣ дар Бангладеш, сӯхтор дар ИМА, дар бораи ҳаёти ситораҳои Ҳолливуд талаботи замон аст. Баъзан ин фаҳмиш афзалиятҳоро таҳриф мекунад: хондан дар бораи ҳаёти мамлакат ё шаҳр ҳандаовар аст, ин шавқовар нест. Лекин Доналд Трамп чанд маротиба атса зад, мушаки Илон Маск чанд қадар арзиш дош, хеле олиchanob аст. Ҳарчанд ин маълумотҳо бошанд ҳам, бариарои мо дуюминдарача аст ва баъзан вақт нодаркорӣ чун “партовӣ” аст.

Бешубҳа, ҳеч кас намегӯяд, ки мо набояд дар бораи Илон Маск хонем, аммо пур кардани лентай ахборот бо ин намуди иттилоот намеарзад.

Иттилооти “партовӣ” – ин далелҳои гуногун, ақидаҳо, шарҳҳо, гуфтторҳои эҳсосӣ, тафсиротҳои баҳсӣ, маълумотҳои беэътиимод, ки ба мо зарур ҳам нестанд. Акнун, қисми аввали машгулият ва ақидаҳо дар бораи одамони бомуваффақиятро ба ёд меорем ва савол мегузорем: одаме будан, ки иттилоотро меҳонад, ҳаракат мекунад ҳама чиро донад, аммо дар асл ҳеч ҷизро намедонад, чӣ фоида? Дар айни замон, имконияти шавқҳои худро ба тартиб даровардан, асосиро аз дуюминдарача фарқ кардан, дар назди худ мақсадҳои аниқи ноилшавандаро гузашта тавонистанро надоштан?

Барои ҳамин, бояд иттилоотро чудо кард ва бо истифодаи тафаккури интиқодӣ ба худ савол дод: «То кадом дараҷа ин дониш ба ман лозим аст? Оё ман онро дар амалия истифода намуда, фоида гирифта метавонам?» Агар ҳа, пас, фикратонро ба он равона кунед. Агар не, онро ба як сӯ гузоред.

Зоро мо дар ҳаёт бо дигар ашёҳо ва ҷизҳое, ки моро иҳота мекунанд, маҳз ҳамин тавр рафтор мекунем. Мо танҳо ҷизҳое, ки ба мо муҳим ҳастанд, ба таври лозими мегирэм/мехарем/месозем. Изофагие, ки ба мо дар наздикий, фардо ё пасфардо (дар ояндаи наздиқ) лозим намешаванд, мо намегирэм ва истифода намебарем. Аммо барои чӣ мо бо иттилоот ин ғуна неstem?



### ММ 3

Барои ба таври равшан намоиш додан, тренер бо методи қиёс метавонад бозӣ гузаронад.

Иштирокчиёни гурӯҳ давраро ташкил медиҳанд. Дар маркази давра ҳар ғуна таом дар ҳаҷми минималӣ гузошта мешавад, ба монанди ҷормағз, ҷармҳо (чипсы), сақич, афлесун, кока-кола ва ғ. Наздиқ 40 вариант бояд бошад. Ба таври алтернативӣ мумкин аст часпакҳоро бо ишораи ин ё он маҳсулот истифода бурдан.

Идеяи асосӣ – таом (ё часпакҳо). Яъне, ҳам фоиданок бошад ва ҳам он намуде, ки “партовӣ” меномем.

Марҳилаи аввал – ба иштирокчиён супориш дода мешавад: як намуди таомро, ки хеле ва хеле дӯст медоранд, интихоб намоянд. Онҳо интихоб мекунанд, тренер шарҳ медиҳад.

Чун қоида, дар ин марҳила интихоби иштирокчиён бетартибона мебошад.

Марҳилаи дуюм – ба иштирокчиёни гурӯҳ як ҳолате дода мешавад: шумо ба ҷазираи беодам афтодед, шумо бояд ҳар ҷӣ бисёртар истодагарӣ кунед, то он даме, ки шуморо начот медиҳанд. Аммо ҷазира камтар афсонавӣ мебошад ва париҳои ҷазира ба шумо интихоби таомҳоро, ки шумо барои зинда мондан интихоб мекунед, пешниҳод карданд. Шумо кадом таомро интихоб мекунед?

Иштирокчиён интихоб мекунанд, тренер шарҳ медиҳад.

Ҷӣ хеле ки таҷриба нишон медиҳад, интихоби аввал ва дуюми иштирокчиён то 50-90% фарқ мекунад

Машгулиятро бо чунин паём ҷамъбаст кардан мумкин аст. Иттилоот – ба монанди он маҳсулотҳо, ки моро иҳота кардааст, мебошад. Ва чун

дигар چузъиёт он ба мо барои худро нигоҳ доштан, бехатарии худро таъмин кардан, ҳаёти худро барпо кардан, ба шароитҳои нав мутобиқ шудан ва ғайраҳо ёрӣ мерасонад. Масалан, қоидаҳои ҳаракати роҳ, қоидаҳои бехатарии зидди сӯхтор ин иттилоот аст. Он ба мо ёрӣ медиҳад, то мо зинда монем. Вақте мо ба дигар давлат кӯчидаравем, мо бояд забон, қонун ва анъанаҳои он чоро омӯзем. Ин маълумот ба мо кӯмак мекунад, ки зуд ба ҷомеа ҳамгиро шавем.

Пач чӣ гуна метавонем иттилооти “партовӣ”-ро фарқ кунем ва майнаи сари худро бо он пур насозем? Вобаста ба ин, як қатор аломатҳо мавҷуданд.

**Онҳо:**

1. Иттилоот ба ҳаёти шумо таъсир намерасонад ва шумо ба он таъсир намерасонед.
2. Шумо ба таври равshan наметавонед гӯед баро чӣ он иттилоъ ба шумо лозим аст.
3. Ин маълумот аз даҳон ба даҳон мегузарад (ҳама/бисёриҳо онро такроран чоп мекунанд), аммо ҳеч кас наметавонад тафсилоти онро равshan нишон дигҳад.
4. Атрофи ин маълумот эҳсосоти сунъӣ бисёранд (ин метавон сарлавҳаҳои равshan ба монанди “Ҳангома”, “Фалокат” ва ғ. бошад).
5. Таваҷҷӯҳ ба иттилоот ба таври сунъӣ афзоиш меёбад, ба монанди «Оё шунидаед...», «Шумо аллакай додугирифт кардед...».



## ММ

Барои мустаҳкамқунии мавзӯъ кор дар гурӯҳҳои хурд гузаронидан мумкин аст.

Ҳозирин дар гурӯҳҳои 3-5-нафара ҷамъ меоянд.

Ҳар як гурӯҳ 4-5 аҳборот дар мавзӯи гуногун мегирад.

**Вазифа:** муайян кардани иттилооти “партовӣ”, нодаркорӣ ва инчунин, иттилооте, ки фоиданок буда метавонад.

Аҳборот чунин интихоб мешаванд, ки аз 4-5 паём танҳо якеаш фоиданок бошанд.

Аъзоёни гурӯҳ ҳангоми пешниҳоди кори худ бояд нақӯл кунанд, ки қадоме аз аломатҳои иттилооти “партовӣ”-ро онҳо истифода бурданд.

Вақти иҷроиши вазифа – 10-12 дақиқа. Аҳборот аз тарафи тренер, бо назардошти давлат ва минтақаи гузаронидани омӯзиш интихоб мешавад.

## МАВЗҮИ 4. АЗ ДИГАРОН БОТАЧРИБАТАР ШАВ. ВОСИТАХОИ ОСОН ВА ШАВҚОВАРИ САНЧИШ ВА ЧУСТУЧҮИ ИТТИЛООТ



Машқ

### Оғози тренинг

Тавре дар боло зикр шуда буд, яке аз хүсусиятҳои иттилоот ин мавриди санчиш қарор гирифтан мебошад. Ба файл аз он, принсипҳои тафаккури интиқодӣ низ дар асоси таҳлили

оддии иттилоот сохта шудаанд ва он ҳамон тафтиш мебошад. Гӯё иттилоот худ пешниҳод менамояд, ки онро бояд тафтиш намуд. Гузашта аз ин, дар ҷаҳони мусосир, ки дар он иттилоот фаровон аст ва он на ҳамеша ба мақсадҳои хуб истифода мешавад, бори дигар меарзад, ки биандешем: оё ба ҳар чизе, ки дар ҳабар ё пост навишта шудааст, бовар кардан мумкин аст?

Аммо як саволе ба миён меояд: онро чӣ гуна бояд кард? Бо қадом қоидаҳо, воситаҳо, усулҳо? Зоро дар ҳоле, ки худи иттилоот, намудҳо ва шаклҳои он ин қадар зиёд бошанд, пас роҳҳои санчиши он низ бисёранд.

Дар ҳақиқат, имкониятҳо ва методҳои гуногун ба таври кофӣ мавҷуданд – аз барномаҳои мусосир сар карда, то алгоритмҳои аналитикий. Асосан, мутахассисони қасбӣ бо ин кор машғуланд, ё онҳое, ки малакаҳои муайянӣ техникий доранд.

Аз ин лиҳоз, ба мо воситаҳои оддӣ, дастрас ва фаҳмо, ки истифодабарандай оддии иттилоот истифода бурда метавонад, лозиманд. Ин воситаҳо қадомҳо буда метавонанд?



#### ММ 1

Тренер ба ҳозирин бо суолҳо муроҷиат мекунад: шумо чӣ гуна иттилоотро тафтиш мекунед? Қадом воситаҳоро медонед?

Чавобҳои онҳо дар флипчарт часпонида мешаванд.

#### Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:

-иттилоотро танҳо аз манбаъҳое, ки ба онҳо боварӣ дорам, мехонам;

- дар бораи рӯйдод дигарон чӣ менависанд, мебинам;
- ақидаҳои якчанд мутахассисро гӯш мекунам;
- мебинам, ки оё муаллиф ишора шудааст ё не;
- дигар нашрҳоро, ки дар бораи онҳо аллакай маълумоти коғӣ баромадааст, мебинам;
- аз дӯстон мепурсам, ки онҳо чиро оиди рӯйдод хондаанд ё медонанд.

Ҳамаи усулҳои ишорашуда хуб ва мақбуланд. Аслан, ҳама намуд усулҳое, ки ҳақиқат будани иттилоъро муайян мекунад, мумкин истифода шавад. Муҳим расидан ба мақсад ва гирифтани посух ба савол, ки оё маълумот дуруст аст ё не.

Барои хубтар дида баромадани усулҳо ва воситаҳо онҳоро мебояд ба категорияҳо ҷудо намуд.

### **Тафтиши иттилооти матнӣ**

Иттилооти матнӣ – аз ҳама бештар истифодашаванда. Аксари маълумотро мо аз он мегирем. Барои тафтиши он як қатор усулҳои оддиро метавон истифода бурд. Ба ғайр аз он, бояд ба аломатҳои муайяне, ки нодурустии маълумотро нишон медиҳанд, дикқат дод.

Онҳо:

1. Сарлавҳаи хеле равшан, ҳангомаовар ба мо нишон медиҳад, ки муаллиф ба таври сунъӣ дикқатро ҷалб кардан меҳоҳад. Ин маънои онро дорад, ки дар он ягон мақсади ғаразноке ҳаст ва маълумот ягон нуқсоне дорад.
2. Бояд ба мувофиқатии сарлавҳаю тасвирҳо бо маънои ахбор дикқат дод. Онҳо бояд дар як маҷро бошанд. Агар ягон номувофиқатӣ бошад, иттилоот метавонад нодуруст ё таҳрифшуда бошад.
3. Мавҷудияти муаллиф, зикри номҳои аниқи манбаъҳои маълумот. Агар муаллиф ишора нашуда бошад, ин маънои онро дорад, ки расона намехоҳад ҷавобгарӣ аз нашрро ба худ гирад. Агар манбаъ набошад (ҷӣ хеле, ки ба мо шахси боэътиҳод ҳабар дод), ё он аниқ набошад (олимони бритониё), нишонаи он аст, ки иттилоот бофта ё таҳрифшуда бошад.
4. Бисёрии эҳсосот. Ахборот набояд моро тарсонад, ба ҳайрат гузорад (сунъӣ), ба таҳлука андозад, балки боҳабар кунад. Матни дорои эҳсосоти саҳт, ба таври сунъӣ бо калимаҳо, ки эҳсосоти баландро бедор

мекунанд, рангоранг шуда, аломатҳои иттилооти ғаразнок мебошад.

5. Мавҷудияти маълумоти якхела дар дигар манбаъҳои иттилоотӣ. Чун қоида, оид ба рӯйдодҳои каму беш назаррас якчанд манбаъҳо хабар медиҳанд. Барои фаҳмидаи боэътиномӣ метавон нашрро дар 3-4 манбаъ муқоиса намуд. Ин вақти бисёрро намегирад, аммо воқеият илова мекунад.

6. Тафсилоти иттилоот дар аҳбор лаҳзаи калидӣ аст. Агар маълумот умумӣ, рӯйкӣ бошад, ки ба мо фаҳмиши аниқи рӯйдодро намедиҳад, пас он аз ҳақиқат дур аст.

Манбаи аслиро ҷустуҷӯ кардан. Ин, чуноне ки менамояд, на он қадар мушкил аст. Одатан, вақте расона иттилоотро аз ягон сомонаи расмӣ, дигар ВАО-и боэътином мегирад, ба онҳо истинод медиҳад, агар он набошад, пас ин нишонаи беэътиномӣ аст. Агар бошад, пас мебояд бо истинод гузар карда, боварӣ ҳосил кард, ки манбаи маълумот дуруст ишора шудааст.



## ММ

Машғулият барои мустаҳкамкуни маводҳои барои тафтиши иттилоотро баъди ҳар як зермавзӯй гузаштан хуб аст.

Барои зермавзӯй мазкур сенарияи зеринро метавон гузаронид. Иштирокчиён дар гурӯҳҳо ҷамъ мешаванд. Аз рӯи қоида – ҳар як гурӯҳ дастаи мутахассисони ВАО. Вазифаи онҳо – муайян намудани иттилооти ғаразнок ва додани тавсияҳо оиди сифати кори ин ё он ВАО ба Вазорати иттилоот.

Ҳар як гурӯҳ се ҳабар аз ВАО-и шартии гуногун мегирад.

**Мақсад:** муайян намудани аҳборот бо эътиномонкӣ шубҳаовар ва нишон додани камбудиҳои он (барои мактуби тавсиявӣ ба вазорат).

Паёмҳо аз тарафи тренер чунин интихоб мешаванд, ки иштирокчиён тавонанд аломатҳои муайян кардани иттилооти беэътиномдро истифода баранд.


Вақт барои иҷрои вазифа – 10 дақиқа.

## ЧУСТУЧҮ/ТАФТИШИ АКС

Имрүэлд қарыншама маълумот дар хабархондо аксҳо ороиш мешаванд. Ин ба хотири додани ахбороти иловагӣ, диққатчалбунӣ ба паём ва мақом (статус)-и нашриёт мебошад (агар акс аслий бошад). Аммо аксар вақт барои гумроҳ кардани аудитория дар хабар аксе интихоб мешавад, ки ба рӯйдод алоқае надорад, ё акси нопурраест, ки дигар хел маънидод карда мешавад.

Барои тафтиши боэътиимодии истифодаи акс, муаллифии он, пуррагӣ ва инчунин, гирифтани маълумот оид ба истифодаи ин тасвир, метавон воситаи оддитаринро истифода бурд – чустучӯйи акс дар чустучӯгар. Ин алгоритми оддиро аксар вақт аз диққат дур мегузоранд, дар ҳоле, ки он ҳаҷми калони иттилооти тафтишшавандаро медиҳад.

Кори он оддӣ аст (слайди зерин).



Бо истифода аз воситаи тафтиш тариқи чустучӯй бо акс мо метавонем чунин масъалаҳоро муайян кунем:

- умуман чунин акс вучуд дорад ё не;
- оё он дар ин маълумот пурра ё қисман истифода шудааст;
- оё чунин рӯйдод, акс дар дигар манбаъҳо вучуд дорад ё не;
- ин акси ягона аст ё яке аз силсилаи аксҳо;

- кай ва аз тарафи кадом ВАО ин акс истифода шудааст;
- мундариҷаи истифодаи акс: чӣ гуна рӯйдод, кӣ ва ё чӣ дар он тасвир ёфтааст.



## МУАЛЛИФИИ АКС

Ба ғайр аз ин воситаҳои тафтиши акс ва тафтиш бо акс, боз як воситай шавқовар ва монанд ба оне, ки муфатишони маҳфӣ истифода мебаранд, мавҷуд аст. Ин таҳлили ҷузъиётҳои акс мебошад. Ҷузъиётҳо – ин калидчаҳои майдо, ки чунин сирҳоро мекушоянд:

- акс дар кадом сол гирифта шудааст;
- дар кадом фасли сол ва вақти шабонарӯз;
- дар кадом мамлакат, кадом шаҳр;
- иштироқчиёни рӯйдодҳои дар акс инъикосёфта киҳоянд;
- рӯйдод чӣ қадар давом додааст.

Барои аз акс ин маълумотро гирифтан, чӣ ёрӣ хоҳад дод? Тафсилоталоматҳои зерин:

- фасли сол, падидаҳои табииӣ, мавқеи офтоб;
- аломатҳои роҳ, аломатгузорӣ, рӯйпӯши роҳ, роҳи пиёдагард;
- ҳусусиятҳои меъморӣ, ҷузъиётҳои хоси биноҳо;
- эълонҳои муваққатӣ, эълонномаҳо, билбортҳо, лавҳаҳо;
- ҳусусиятҳои нақлиёт, рақами онҳо, хатсайр;
- номҳои мағозаҳо, қаҳвахонаҳо, дигар муассисаҳо, номҳои кӯчаҳо, рақамҳои хонаҳо;
- либосҳо, лавозимот, рафтор, тарзи исти одамон.



## ММ

Барои мустаҳкамкунии мавзӯъ, кор дар гурӯҳҳои хурдро бо элементҳои бозӣ метавон давом дод.

Ҳозирин дар гурӯҳҳо ҷамъ мешаванд. Ҳар як гурӯҳ – ин гурӯҳи иктишофӣ (разведка) ё шабакаи ҷосусӣ, ки супориши маҳфири ичро намуда истодааст: баъди таҳлил кардани тафсилотҳои акси (фрагменти шаҳр) ба ҳар як гурӯҳ додашуда, қадом шаҳр, соати рӯйдод ва фасли солро муайян менамоянд.

Барои таҳлил метавон ҳар ду василаи тафтиши аксро истифода бурд.

Гурӯҳе, ки ҳуҷҷати мукаммалтари аломатҳоро ҷамъ оварда, супориши асосиро ҳал кардааст, ҷоизаи рамзӣ мегирад.

Вақт барои ичрои супориш – 15 дақиқа.

# ГЕОМАВҚЕЙ

## Истифодаи воситаи Google-сайёра


Боз як методи оддӣ, аммо самараноки тафтиши акс ва видео-тасвир, ин висилаҳое мебошанд, ки воситаҳои геолокатсиониро истифода мебаранд. Ин воситаҳои муосир бинобар технологияҳо имконпазир шуданд. Ҳар касе, ки соҳиби гаджети оддитарин мебошад, аз барномаҳои геолокатсионӣ истифода бурда метавонад. Ба ин роҳ мо сурогай даркории мағоза, муассисаро мекобем. Аммо ба ин висила иттилоотро тафтиш намудан мумкин аст?

Аз ҳама шавқовартар, қулайтар ва маърифатноктар ин низоми **Google-сайёра** мебошад. Онро чӣ гуна бояд истифода бурд?


Масалан, шумо паёмеро хонда истодаед, ки дар он акс ё видео истифода шудааст. Навиштаҷоти зери акс, кадом шаҳр, кӯча ва ғайро нишон медиҳад. Аммо шумо ба он бовар намекунед, тафаккури интиқодиро пайваст мекунед ва аз **Google-сайёра** истифода мебаред.

Истифодаи ин низом хеле оддӣ аст. Хизматрасониро бояд боргирӣ намуд, ки ин тез ва осон аст. Пас аз он ҷустуҷӯи маълумот ба тартиби оддии ҷустуҷӯгар ба роҳ монда мешавад: номи мавзеъро ворид намоед ва тасвири онро гиред. Баъдан, бо воситаҳои дохилӣ кор мекунед. Онҳо танҳо сетоанд (3 қадам). Лекин он барои ба таври маҷозӣ “таҳқиқ” намудани ин ё он макон кифоя аст.

### Қадами 1. Насби низом



## Қадами 2. Сар додани қустучұ, ишораи макон барои қустучұ



## Қадами 3. Истифодаи воситаҳо, таҳлили мавзеъ



2D

Режим  
просмотра



Смена угла  
обозрения



Режим  
пешехода



## ММ

Барои мустаҳкамкунии мавзӯъ, кор дар гурӯҳҳои хурдро бо элеменҳои бозӣ метавон давом дод. Масалан, бозии муфаттишони маҳфӣ/разведкаунандагонро давом додан. Барои ин супориш, иштирокчиён ба киберчосусон мубаддал мешаванд.

Ҳар як гурӯҳи хурд супориш мегирад: хабаре, ки дар он рӯйдоди дар ягон мавзеъ руҳдода (бо аксҳо) тасвир шудааст.

**Супориш:** бо ёрии хизматрасонии **Google-сайёра** боэътимодии ин маълумотро тафтиш кардан. Мамлакат, шаҳр, кӯча ва аломатҳои кӯча, ки дар хабар сухан меравад, ёфттан зарур аст.

Барои ин супориш мумкин аст, ки маконҳои машҳур ё мавзеъҳои минтақа, шаҳр ва мамлакати худро интихоб намуд.

Барои ичрои ин супориш 4-5 гачет зарур аст: телефон, планшет, ноутбук (планшет ё ноутбук қулайтар мебошанд). Гурӯҳи иборат аз 3-5 нафар метавонанд бо як таҷхизот кор кунанд.

Вақт барои ичрои супориш – 15 дақиқа.

# БАХШИ 2. КЙ ВА ЧЙ ГУНА МОРО ДАР ОЛАМИ РАҚАМЙ ФИРЕБ МЕДИҲАД. ДЎСТОНИ МО ДАР ОЛАМИ ИТТИЛООТ

*Донишҳо, малакаҳои азхудшавандо:*

- Чй гуна дар фазои иттилоотӣ мавқеи худро муайян кардан.
- Далел ва ақида чист, бо чй фарқ мекунанд.
- Фейк чист, фарқияти он аз иттилооти боэътимод.
- Намудҳо ва хусусиятҳои фейкҳо.
- Муайянкуни фейкро чй гуна бояд омӯҳт.
- Роҳҳои дасткории иттилоот
- Принципҳои гигиенаи иттилоотӣ.
- Аломатҳои муайян намудани иттилооти беэътимод.
- Қоидашо ва принципҳои ташаккули хабарҳои муфиҷ.
- “Қоидай наздик овардани шавқҳо” чист ва чй гуна онро истифода бурдан.

## МАВЗӮИ 1. ДАЛЕЛ ВА АҚИДАҲО



Машқ

### Оғози тренинг

Вақте мо бо ин ё он иттилоот кор мекунем – сухан меронем, гӯш мекунем, меҳонем, ҳатто фикр мекунем, фаҳмишҳои далел ва ақидаро во меҳӯрем.

Мо ин калимаҳоро талафуз мекунем, истифода мебарем. Аммо то охир маънои онҳоро мефаҳмем ва аз ҳама муҳим, таъсири онҳо ба иттилооте, ки як қисми он мебошанд? Оё мо метавонем далелро аз ақида фарқ кунем? Ва барои чй фарқ кардани онҳо муҳим аст?

Барои фаҳмидани дараҷаи донишу малакаи ҳозирин барои фарқ кардани далел аз ақида, мумкин аст бозӣ-машқро истифода бурдан.

## ЛМ 1

Машқ-мусоҳибакунӣ «3 далелро фаҳмидан»

Иштирокчиёни тренингро ба ҷуфтҳо бояд ҷудо намуд. Ҳар яке аз иштирокчии ҷуфт бояд аз шарики ҳуд мусоҳибаи 2 дақиқавӣ гирифта, 3 далелро дар бораи ўмӯззад. Баъди хотимаи вақти муайяншуда, ҳар як нафар дар давоми 30-40 сония натиҷаи ҳудро баён намояд.

Тренер флипчартро ба ду қисми вертикали тақсим намуда, маълумотро қайд менамояд (қисмҳои тақсимшуда беном мемонанд).

Чун қоида, иштирокчиён то 60-70% далел ва 30-40% ақида медиҳанд. Масалан:

- далелҳо: се забонро медонад, соати панҷи сахар межезад, маркаҳоро ҷамъоварӣ менамояд, ҳайвоноти бехонаро начот медиҳад;
- ақида: қадбаланд, аз ҳама беҳтар дар синф суруд мекунад, ҳӯрӯкҳои миллери хеле хуб омода мекунад.

## ҚИСМИ АСОСӢ

Машқро ҳулоса намуда, тренер ба аудитория муроҷиат мекунад: «Ба фикри шумо, барои чӣ далелҳои дар мусоҳиба иброзшуда ба ду блок тақсим карда шуданд?» Ҳангоми ибрози фикрҳо, тренер ҳозиринро ба ҳулосае меорад, ки гӯё як ҷисми “далелҳо” далел нестанд. Ин ақида/раъӣ мебошад. Пас фарқият дар чист?

Вақте мо дар бораи далел сухан меронем, он иттилооти муқарраршуда ва боэътимод аст, ки он метавон бо роҳи таҳқиқот, таҳлил, озмоиши ҷуқур, ҳисоби математикий ва ғайраҳо тафтиш ва исбот карда шавад, ё қайд карда мешавад. Масалан, шумо аз хоб хестед, соат 7-и субҳро нишон медиҳад. Яъне, далел қайд шудааст: шумо соати 7 аз хоб хестед. Далели мазкур (яъне, вақт) аз тарафи асбобе исбот шудааст, ки дурустии нишондиҳандай он талош намешавад.

Ё ин ки шумо ба кори хона ёрӣ медиҳед. Табақҳоро шустед ва ҳабар медиҳед, ки 15-то табақ шустаед. Ин далел аст. Он бо чӣ исбот шуда метавонад? Бо ҳисобкуни оддӣ. Барои чӣ мо ба ҳисобкуни боварӣ дорем? Барои он, ки ҳамчун низоми боэътимод қабул шудааст.

Дигар қисми иттилоот чӣ камбудӣ дорад? Барои чӣ мо онро далел ҳисобида наметавонем?

Дар ҳар як “далел”-и навишташуда мо як баҳо медиҳем: беҳтарин, қадбаланд, зебо, аз ҳама калон ва г. Аммо ин баҳои шахсии мо, ақидаи мост. Мо дидем, аз наздиктар нигоҳ кардем, чашидем ва қарор кардем – ин себ аз ҳама ширинтар. Аммо дӯсти шумо меояд, мечашад ва мегӯяд: ин турш аст, ё аз ҳад зиёд ширин аст. Ҳатто агар шумо себро барои чашидан ба шахси соҳиби эҳтиром дихед, ӯ метавон гуфт, ки себ тунд аст. Яъне, мо аллакай се ақидаи гуногун дорем. Мо набояд розӣ шавем ва қабул кунем, ки себ тунд аст, танҳо барои он, ки шахси ин гапро гуфта ба ақидаи шумо оқилтар аст. Ин танҳо ақидаи шахси дигар ва баҳои ӯ нисбати ин ҳолат аст. Гарчанде шумо боз ду намунаи беҳтарни ақида доред. Пас, ин “далел” камбудӣ дорад! Пас, ин тамоман далел нест! Ин ақида аст.

Далел ва ақидаҳо даст ба даст зиндагӣ мекунанд. Мо онҳоро дар хабарҳо аз ТВ, паёмҳо дар интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ, дар китобҳо, дар дарсҳо во мөхӯрем. Аз ҳама муҳим – фарқият байни онҳо ва хусусияти онҳоро фаҳмидан.

Барои боз ҳам чуқуртар фаҳмидани фарқият байни далелҳо ва ақидаҳо (фикрҳо), бояд камтар хосият ва хусусиятҳои онҳоро омӯҳт.

Биёед, дар аввал оиди дар қадом намуди ибораҳо шумо бештар бо ин фаҳмоишҳо рӯ бу рӯ мешавед, сухан меронем: далел ва ақида.



## ЛМ 2

Тренер ба ҳозирин ҳӯҷуми ақлии кӯтоҳро пешниҳод менамояд.

Далел – дар қадом матн, бо қадом дигар қалимаҳо якҷоя мешавад? Пешниҳодҳои шумо (ҷавобҳои ҳозирин дар флипчарт/тахтаи синф ҷой карда мешаванд).

### Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:

- далели воқеӣ;
- далели ҳақиқӣ;
- далели боэътиҳод;
- далели илмӣ;
- исботи далел;
- далели бардорӯғ;
- далели муқарраршуда;
- ҷизе далел ҳисоб мешавад;
- ғайриоддӣ, аммо далел;

- далели мұхим.

Ақида – дар кадом матн, бо кадом калимақо якция мөояд? Пешниҳодҳои шумо (чавобҳои ҳозирин дар флипчарт/тахтай синф ҷой карда мешаванд).

#### **Вариантҳои әхтимолии чавобҳо:**

- ақидаи шахсӣ,
- ақидаи ман,
- ақидаи ҷомеа,
- ақидаи мутахассис,
- ақидаи илмӣ,
- ақидаи дигар,
- ақидаи мустақил,
- ақидаи фиребанда,
- ақидаро баён кардан,
- ақидаи мухолиф.

**Хулосабарорӣ** (тренер бо воситаи суолҳои тавсиядиҳанда ба ҳозирин ёрӣ медиҳад то онҳо мустақилона ба хулоса оянд).

Инак, биёед ба калимаҳое, ки дар якциягӣ бо далел оварда шуда буданд, таваҷҷӯҳ мекунем. Вариантҳо зиёд ва онҳо мегӯянд, ки далел – ин чизе, ки ба он боварӣ кардан мумкин аст, зоро он боэътиғод/илмӣ/исботшуда/мутахассисӣ, яъне тафтишшуда ва мо онро ҳамчун ҳақиқат қабул карда метавонем.

Қадами дигар – ҳамчояниҳо бо фаҳмиши ақидаро дида мебароем. Мо оиди ақида он чизе, ки дар бораи далел гуфтем, гуфта метавонем? На ҳама вақт! Ҳол он, ки барои мо фаҳмишҳо ба монанди ақидаи илмӣ ва ақидаи мутахассисон ҳастанд, ки бояд боэътиғодиро нишон диханд. Аммо дар айни замон, мо бо чунин калимабандиҳо, ба монанди ақидаи алтернативӣ, шахсӣ, мустақил, ҳатто фиребанда рӯ ба рӯ мешавем. Яъне, ин ақидаҳои гуногун оиди ягон рӯйдод ё падида. Ё дар бораи далел! Чунин алтернативаҳо бисёранд – аз шахсӣ то илмӣ, ҷамъиятий ва мустақил.

Яъне, ин машғулият гуфтаҳои тренерро дар қисмати лексионӣ тасдиқ менамояд.

Оё мумкин аст, ки фаҳмиши далел, ақида ва калимаҳои ҳамроҳиқунандаеро, ки мо интиҳоб кардем, дар як гурӯҳи ибораҳо қисман якция ё оmezish дижем?


### ЛМ 3

Тренер ба ҳозирин ҳүчуми ақлй оиди чунин намуди ибораҳо пешниҳод мекунад.

#### Инак, вариантҳои эҳтимолӣ:

- ақидаи илмӣ оиди далел;
- мутахассис ақидаи худро оиди далел иброз намуд;
- ақидаи мустақил оиди далел;
- ақидаи шахсии ман оиди далел;
- касе ақидаи худро оиди далел иброз намуд;
- далелҳо ва ақидаҳои бардурӯғ;
- далелҳо ва ақидаҳои аҷоиб.

Тавре дидем, “марказ”-и хоси ин ибораҳо ҳамеша **далел** мебошад. Фаҳмиши **акида** вектори худро иваз мекунад. Агар ибораҳои худро ба таври визуалӣ тасвир қунем, сурати зеринро ба даст меорем:



**Тасвири аввал** – варианте, ки ақида дар бораи ин ё он далел аст, илова бар он, ақидаҳои гуногун боз муҳолиф, муқобил ва бо вектори гуногун шуда метавонанд.

**Тасвири дуюм** – варианте, ки ақида оиди далел гуногун, аммо онҳо далел ва ҷузъиётҳои онро аз ҷиҳатҳои гуногун нишон дода метавонанд, ҳатто пурра менамоянд, яъне, ақидаи “параллелӣ”-и хос бошад.

#### Ин машғулият кадом хусусиятҳоро нишон медиҳад?

Далел – ин чизи боэътиҳод, рост, исботшуда ва тафтишшуда. Далел – фаҳмиши устувор.

Ақида – ин баҳогузории ин ё он падида, рўйдод, ҳолат ё далел. Ақида доир ба ягон падида, рўйдод ё далел гуногун буда метавонанд. Ақида метавонад тағирир ёбад.

Аммо ин ҳоло на ҳамаи маълумоти шавқовар аст, аз ҳама асосӣ, барои мо-истифодабарандагони иттилоот муҳим сифат ва хусусиятҳои далел ва ақида мебошад. Биёед дар таҳқиқоти худ қадами дигаре мегузорем.

Дар рафти кор ва муомила мо якчанд маротиба ба калимаҳои якҷоя бо далелро ба монанди боэътимод, тафтишшуда, исботи далел ва ғайраҳо дучор шудем. Ҳамаи ин калимаҳои ҳамроҳиқунанда нишон медиҳанд, ки далел ин маводи тафтишшуда аст (ин аллакай бо машғулиятҳо мустаҳкам шуда буд). Савол: агар мо як далели тафтишшуда дошта бошем, оё метавонем бо ёрии он дигар далелро тафтиш кунем?

Масалан, дучарҳаи классикий ду чарҳ дорад. Ин далел аст. Аммо мо шубҳа кардем. Чӣ гуна метавонем ин далелро санҷем? Бо роҳи оддӣ – чарҳҳоро шуморидан. Яъне, низоми ҳисобро, ки аксиома мебошад, ҳамчун далел истифода барем. Ё 5-10 акси дучарҳаҳои гуногунро гирем – сайрий, бачагона, кӯҳӣ, варзиший, шаҳрий ва ғайраҳо ва муқоиса намоем. Мо мебинем, ки дар дар ҳама аксҳо дучарҳаҳо ду чарҳ доранд. Акс – ин дигар далеле, ки барои тафтиши далели аввал истифода бурдем.

Лекин далеле, ки мо бо он дигар далелро санҷидем, номи худро дорад – ин бурҳон (аргумент). Барои ҳамин, агар чунин гӯем, дуруст мешавад: аксҳо ва ҳисоб, ки мо барои санҷидан истифода бурдем, ин бурҳонҳо (аргументҳо).

Оё ақидаро санҷида мешавад? Ақидаҳо бурҳон дошта метавонанд?

Масалан, дар мусоҳибаи оғози машғулият чунин ақида изҳор шуда буд: «таомҳои миллиро хеле хуб омода менамояд». Оё мо метавонем ин ақидаро тафтиш намоем?

#### ЛМ 4

Тренер ҳуҷуми ақлӣ пешниҳод мекунад: чӣ гуна метавонем ин ақидаро тафтиш намоем? Чӣ метавонад бурҳони ин ақида бошад? (ҷавобҳои ҳозирин дар флипчарт ҷой карда мешаванд).

#### **Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:**

- Хуб омода мекунад, чунки ҳамаи қоидаҳои ретсептро риоя мекунад;
- чунки ба ҳама маъқул аст;
- чунки хӯрок хело болаззат аст;

- ситоиши калонсолон ҳаст;
- баҳои мусбӣ аз тарафи касоне, ки ба таври касбӣ ҳӯрок омода мекунанд;
- дар озмун ғолиб омад;
- муштариёни зиёд дар Instagram дорад ва **f.**

Пешниҳодҳои ҳозиринро ҷамъбаст карда, тренер диққати онҳоро ба ин суол ҷалб мекунад: ҳамаи онҳоро бурҳон гуфтан мумкин аст? Албатта, мумкин. Шумо метавонед ретсептро нишон дихед ва онро бо тарзи омода намудани он шахс муқоиса кунед, ифтихорнома аз озмун, ё шуморай муштариён дар шабакаи иҷтимоиро нишон дихед, ҳатто метавонем баҳоҳои дигаронро қайд кунем.

Яъне, ақидаи мо бурҳонҳои кофӣ дорад. Аммо саволи асосӣ: оё мумкин аст дар асоси ҳамаи ин бурҳонҳо иқрор кунем, ки ақидаи мо рост аст? Аз як ҷиҳат, ҳа. Аз ҷиҳати дигар, не. Зоро як қисми бурҳонҳо низ ақида ҳаст. Оиди қисми дигари бурҳонҳо метавон гуфт, ки онҳо далелҳои аксиомавӣ намебошанд. Масалан, ифтихорнома аз озмун танҳо ифтихорномаи як озмун мебошад. Агар чунин ифтихорнома бисёр бошад, ин маънои онро надорад, ки он шахс аз ҳар гуна озмунҳо ифтихорнома гирифтааст ва **f.**

Барои ин чунин гуфтан мумкин аст, ки:

- ақида метавонад бурҳондор бошад;
- ақидаро наметавон санҷид.



## ММ

Барои мустаҳкамкуни мавзӯъ кор дар гурӯҳҳои хурд мегузаронем. Вақт барои иҷрои супориш – 7 дақиқа. Иштирокчиён дар гурӯҳҳои 3-5-нафара ҷамъ меоянд. Ҳар як гурӯҳ чунин супориш мегирад:

- Аз рӯйхати тезисҳои муайян кунанд, ки қадоме аз онҳо далелҳо доранд ва қадоме ақида мебошанд;
- барои як далел (бо интихоби гурӯҳ) бурҳонҳо оваранд, ки бо ёрии онҳо он далелро санҷида исбот карда шавад;
- барои як ақида (бо интихоби гурӯҳ) бурҳонҳо овардан, ки ақида бурҳондор бошад.

## **Намунаи супориш (ҳар як гурӯҳ маҷмӯи тезисҳои худро мегиранд):**

1. Ин донишҷӯ, ба имтиҳон ба таври кофӣ омода нест.
2. Рассоми ҷавон расме кашид, ки метавон шоҳасар номид.
3. Гурӯҳе иборат аз 30 донишҷӯ дар экскурсияи Осорхонаи таърихии шаҳр иштирок доштанд.
4. Ҳангоми ҳомӯшкуни оташ сӯхторхомӯшкунон 10 адад техникаи маҳсусро истифода бурданд.
5. Филми нав аз ҳад зиёд дилгиркунанда ва пешбинишаванда будааст.
6. Инстаграм-блогери «NK» зиёда аз миллион муштари дорад.

Баъди анҷоми кор, ҳар як гурӯҳ қарорҳои худро пешкаш менамояд. Анҷоми тренинг: тренер паёмҳои асосии машғулиятро ҷамъбаст мекунад.

## **ИЛОВА**



### **ЛМ 4**

Тезиси супориши мазкур мумкин аст аз пешниҳодҳое, ки иштирокчиён иброз доштанд, гирифта шавад ё аз тарафи худи тренер пешниҳод шавад, дар ҳолате, ки варианҷҳои шавқовар кофӣ набуданд. Барои ин, ё омодагии пешакӣ бояд дошт ё тезисро аз варианҷҳои пешниҳодшуда омода намуд.



### **ММ**

Варианти дигари супориш барои мустаҳкамкунӣ чунин буда метавонад. Аз байни иштирокчиён як ҷуфт интиҳоб мешавад, ки нақши нотиқонро иҷро мекунанд. «Нотиқон» муқоламаи хурде барпо мекунанд, ки дар он тезисҳо бо далел ва тезисҳо ба ақидаҳо ҳаст.

Пеш аз он, ки нотиқон муқоламаро оғоз мекунанд, аудитория дар ду гурӯҳ ҷамъ мешаванд. Як гурӯҳ дар суханҳои онҳо тезис-далелҳоро мейёбанд, гурӯҳи дигар – тезис-ақидаҳоро. Иштирокчиёни гурӯҳ метавонанд муқоламаро дар диктофон сабт кунанд ва ҳангоми иҷрои супориш ба он ғӯш кунанд. Барои иҷрои он 7 дақиқа дода мешавад.

## МАВЗҮИ 2. АФСОНАХОИ ИТТИЛООТЙ Ё ФЕЙК ЧИСТ



Машқ

### Оғози тренинг

Моро иттилоот ихота кардааст. Аммо он як саҳро ё муҳити нофаҳмо нест. Ин падидай ба назар намоён ва эҳсосшаванд аст. Мо гачетро мекушоем ва иттилоотро мебинем. Дар нақлиёт меравем ва суханони касеро мешунавем – ин ҳам иттилоот. Аз интернет наворе тамошо мекунем ё барномае аз телевизион мебинем – ин ҳам иттилоот. Яъне, ахборот, паёмҳо, видеосюжетҳо, роликҳо, аксҳо, постҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, мақолаҳо дар интернет ё нашриётҳо – ҳамаи инҳо иттилоот, дар ин ё он зуҳурот мебошад.

Вақте мо дар бораи далел ё ақида гап мезадем, якчанд маротиба калимаҳо ба монанди боэътиҳод, ҳақиқӣ, бардурӯғ, аниқ, беэътиҳодро баён намудем. Аз сабаби оне, ки далел ва ақида ин ҷузъиётҳои иттилоот мебошанд, он суханонро дар бораи иттилоот низ гуфта метавонем. Масалан, он метавонад бардурӯғ, ҳақиқӣ, воқеӣ ва ғайривоқеӣ ё бофташуда бошад.

Ба ҳамаи мо афсона, қиссаҳо, ривоятҳо шинос мебошанд. Ба мо хондан ва шунидани онҳо маъқул аст. Дар айни ҳол мо хеле хуб медонем, ки он иттилооти бофта мебошад: ҳамаи ин афсона ва ривоятҳоро касе тасниф кардааст. Муаллиф, ё тавре оиди афсонаҳои ҳалқӣ мегӯянд, ҳалқ, гурӯҳи калони одамон. Муҳим ин, ки он ҳаёлот аст. Лекин мо аз ин иттилооти ҳаёлий ягон хатаре ҳис намекунем. Он ба мо зарар намерасонад. Баръакс, афсонаҳоро ба бачагон меҳонанд то рафткорҳои некро дар асоси мисолҳо омӯзонанд.

Аммо, чӣ мешавад, агар мо бо шакли дигари иттилооти бофта рӯ ба рӯ шавем, ки ба мо зиён расонида метавонад? Биёед, мефаҳмем, ки ин чӣ гуна иттилоот мебошад. Оё он ном, хусусият, хислатҳои хоси худро дорад; чӣ гуна онро муайян намуд ва чӣ гуна қурбонии он нашуд.



## ММ 1

Тренер ба аудитория супориш медиҳад «Саргузаште нақл кунед».

Ҳар як иштирокчӣ дар муддати 5 дақиқа ба таври кӯтоҳ, бо 5-6 ҷумла, ягон саргузаште аз ҳёти худ нақл мекунад. Ин метавонад рафтор, воқеа, ҳолат ё рӯйдоде бошад.

Баъди анҷоми вақт, тренер ба 3-4 иштирокчӣ пешниҳод мекунад то нақли кӯтоҳи худро бихонанд. (Тренер метавонад шарҳ диҳад, камтар шӯҳӣ кунад. Муҳим аст, ки фазои мусбии эмотсионалӣ сохта шавад. Ин яке аз муҳимтарин лаҳза мебошад).

Баъди баромади иштирокчиён тренер аз яке аз баромадкунандагон (иштирокчии А) варақа бо саргузашташро пурсон мешавад ва бо иҷозаи ў онро бо услуби худ меҳонад. (Саргузашти воқеии равшантар интиҳоб карда мешавад. Баромади пешакӣ маҳз барои ҳамин лозим аст, то имконияти интиҳоби ғайримустақим пайдо шавад. Ин лаҳза муҳим аст, зоро марҳилаи дигари машғулият атрофи саргузашти интиҳобшуда бунёд мёёбад).

Тренер як бори дигар саргузашти аслии иштирокчиро меҳонад, то тафсилоти онро ба ҳозирин ёдовар намояд ва дикқати онҳоро ба саргузашти иштирокчии А ҷалб созад.

Масалан, варианти саргузашти воқеӣ чунин буда метавонад (тренер саргузаштро аз номи шахси сеюм меҳонад):

*«Темур ба скейтбординг шавқ пайдо кард ва қарор кард, ки ба худ скейти қасбӣ ҳарад. Барои аз волидайн пурсон нашудани маблаги иловагӣ, ў ба сарфа кардани пули киссагии худ оғоз намуд ва инчунин, ҳамчун таргигботҷӣ ё ҳаткашон кор мекард. Ҳамон вақте ки барои ҷамъ кардани маблаг камтар вақт бокӯ монда буд, дар корҳояш мушкилиҳо сар шуд.*

*Як рӯз Темур дар магоза буд ва дид, ки ҳамёни як шахс ба замин афтид. На худи он шахс, на дигар ҳаридорон инро надиданд. Темур ҳамёно гирифт. Дар он маблаги калон буд. Фикри аввал – ҳамаашро ба худ гирифттан буд. Маблаг ҳатто бештар аз нархи скейт. Аммо шубҳа галаба кард ва Темур он шахсро аз пасаш рафта ҳамёно баргардонд. Он шахс хурсандона аз ҳамёнаш як пулро гирифта ҳамчун рамзи сипос дод. Ин пул барои скейти қифоя буд».*

## **Варианти тренер №1:**

«Темур ба скейтбординг шавқ пайдо кард ва қарор кард, ки ба худ скейти касбӣ харад. Ўроҳи ҳилларо пеша кард: ба волидайнаш гуфт, ки пули киссагӣ кифоя нест. Волидайнаш ба ў бисёртар пул ҷудо карданро сар карданд. Аммо барои тезтар пули лозимаро ҷамъ кардан, ў кори иловагиро сар кард: тариқи интернет ҷизҳои кӯҳнаро ҳарида фурӯхтан. Ҳамон вақте, ки камтари дигар пул лозим буд, дигар донишаш нокифоягӣ кард. Як рӯзе дар магоза Темур дид, ки ҳамёни яке аз ҳаридорон ба замин афтад. На худи он шахс ва на дигар ҳаридорон онро диданд. Темур ҳамёнро гирифт – дар он ҷо маблаги калони пулӣ буд. Барои гумонбар нашудан, Темур якчанд пулро аз он гирифту ҳамёнро партофт. Он пул барои пурра кардани норасогии маблаг барои ҳаридории скейт кифоя буд. Темур скейтро ҳарид.

## **Варианти тренер №2:**

«Темур ба скейтбординг шавқ пайдо кард ва қарор кард, ки ба худ скейти касбӣ харад. Аммо маблаги калон лозим буд. Волидайн ба ў пули киссагӣ медоданд, аммо ў наҳост, ки сарфа кунад. Ў қарор кард, ки он маблагро бо дигар роҳ ба даст орад. Темур якчанд ҳамсолонашро ҷамъ кард то аз бозигӣ ҳамсоягон мева дуздӣ кунад ва онро дар бозори дур фурӯшад. Аммо баъдтар онҳоро гумонбар карданӣ шуданд ва бачаҳо ин фаъолияташонро қатъ карданд. Пас, Темур шариконашро барои ҷамъи оҳанпора водор намуд. Баъзан бачаҳо аз ҳавлӣ ё даромадгоҳҳои хонаҳо ҷизҳоеро, ки ҳоло истифода набурда буданд, мегирифтанд. Аммо барои ба мақсад расидан ин кор меарзид. Темур ҷизҳои ба дастовардаро мефурӯҳт, барои ҳамин ба худ бисёртар пул мегирифт. Баъди камтар вақт маблаги лозима ҷамъ шуд. Аммо Темур аллакай қарор карда буд, ки ба ў скейт лозим нест. Дар байни ҷанд рӯз ў пулҳоро дар бозиҳои онлайнӣ сарф кард».

Баъд аз хондаи ҳардии варианти тренер аз ҳозирин ҳоҳиш менамояд, ки лаҳзаҳои асосии ҳар яки тафсилоти саргузашти Темурро бо навбат номбар кунанд. Ҷавобҳо дар флипчарт дар ду сутунча навишта мешаванд.

Марҳилаи дигар – ҷамъбости лаҳзаҳои асосии ду саргузашт бо навбат.

Фарқият ва монандии **Варианти №1** ва саргузашти аслие, ки Темур нақл кард, қадомҳоянд:

- Идеяи асосӣ якхела мебошад: Темур қарор кард, ки бо

скейтбординг машғул шавад ва ба худ скейт харад;

- Дар ҳолати дигар, ўроҳи ҳилларо пеша гирифт: бисёртар пул мепурсид;
- ў пул кор карданро сар кард, аммо бо роҳи дигар;
- дар як лаҳза кораш омад накард;
- Темур ҳамёнро ёфт, аммо онро надод, як қисми пулро гирифт ва ҳамёнро партофт;
- ҷавон ба худ скейт ҳарид.

Фарқият ва монандии **Варианти №2** ва саргузашти аслие, ки Темур нақл кард, қадомхоянд?

- Темур хост скейт ҳарад;
- ҷавон аз ҳисоби худ пулро сарфа намекард;
- ў гурӯҳеро ҷамъ намуд, ки бо роҳи дуздӣ пул кор мекард;
- гурӯҳ оҳанпора ҷамъ карда, онро мефурӯхтанд;
- ҷизҳо ба одамон шояд лозим буданд;
- қисми зиёди пулро Темур ба худ мегирифт;
- пул ҷамъ шуд, аммо ўз скейт даст қашид ва пулҳоро дар бозиҳои онлайнӣ бой дод.

## ҚИСМИ АСОСӢ

Дар варианти якум саргузаште, ки тренер нақл кард, қайд кардан мумкин аст, ки қисман маълумот монандӣ бо оне, ки дар қиссаи аслии Темур баён шуда буд, дорад. Идеяи асосии ҳаридории скейт нишон дода шудааст. Аммо роҳи расидан ба он мақсад фарқ мекунад. Баъзе ҷузъиётро тренер худ бофта баромад, баъзаяшро таҳриф кард. Яъне, қиссаи аввали тренер дурӯғ аст, аммо як қатор ҷузъиётҳои ҳақиқатро дорад.

Варианти дуюми саргузашт аз тренер қариб, ки 100% бофта ва бардуруғ аст. Дар он танҳо худи Темур аст. Аммо қиссаи скейт, чӣ гуна пулро ба даст овардан ва чӣ гуна қисса ба охир расид, тамоман аз саргузашти Темур фарқ дорад. Аз ҷиҳат, ин қисса дар бораи ҷавонест, ки скейт ҳаридан меҳост. Аз ҷиҳати дигар – ин тамоман дигар саргузашт.

Ҳам якум ва ҳам дуюм саргузашти тренер – ин фейк.

Фейк – ин қисман ё пурра қиссаи бофта аст. Таҳқиқотҳои охир, ки таҳлилкунандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, ба монанди Facebook ва гурӯҳи мутахассисони расонани донишгоҳи Оксфорд гузаронида истодаанд,

нишон медиҳад, ки 40%-и фейк дар асоси далелҳои боэътимод мебошад (аммо онҳоро таҳриф карда, тамоман ғалат тафсир мекунанд) 60%-и он бошад, тамоман қиссаҳо, маълумот, паёмҳои ва ғайраҳо бофта мебошад.

Ҳама намуди иттилоот фейк буда метавонад – постҳо ва саҳифаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, шарҳҳо, аҳборот, паёмҳо, мақолаҳо, аксҳо дар расона, сюжетҳо дар телевизион ва роликҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҷузъиётҳои садоӣ, вақте мо дар бораи радио гап мезанем, подкастҳо, суханронихо тариқи телефон. Ҳатто зуд-зуд иттилооти илмӣ соҳтакорӣ мешаванд: мақолаҳои илмӣ, таҳқиқотҳои фейк нашр мешаванд.

Барои “рӯйпӯш кардан”-и фейкҳо, аксар вақт ҷузъиётҳои иттилооти ҳақиқӣ истифода мешавад, ки ба он бовар кардан осон аст (баъзан ин ҳақиқат равshan аст). Масалан, қиссаи аввали тренер дар бораи Темур. Дар он ҷо тафсилотҳои рост ҳам ҳастанд, аммо он бо бофтаҳо пурра шудаанд. Ҷузъиётҳои ҳақиқат моро водор мекунад, ки иттилооти бофтаро бо як боварӣ қабул намоем.

Технологияи имрӯза имконият медиҳад, ки иттилоот тамоман қалбакӣ карда шавад. Масалан, технологияи “машхур”-и охирини соҳтакорӣ намудани иттилоот – дипфейк (ин истилоҳ ба ҷои истилоҳи “қалбакӣ” қабул шудааст) мебошад. Ин чӣ аст? Ин тарзи техникии гузоштани тасвири рӯйи як шахс ба шахси дигар аст. Аз як ҷиҳат, ин шавқовар ва шӯхиомез аст. Аз ҷиҳати дигар, он метвонад ҳам ба шахс ва ҳам ба кулли ҷомеа зарари калон расонад.

Масалан, ду саргузашти тренер дар бораи Темур. Агар дар қиссаи аслӣ мо он ҷавонро аз ҷиҳати хеле мусбӣ дидем – содикона пул кор мекард, дар мағоза аз рӯи вичдон амал кард, пас дар қиссаи аввал аз тренер ӯ аллакай шахсияти ҳиллагару корчаллон менамуд. Дар варианти баъдӣ бошад, ӯ тамоман ба қаҳрамони манғӣ табдил ёфт.

## ЛМ 2

Тренер ба ҳозирин муроҷиат мекунад: «Ҳолатеро тасаввур кунед, ки қиссаи Темур ва скейтро касе дар ҳамон вариантҳое, ки тренер иброз кард, мешунавад. Барои Темур чӣ оқибатҳо шуданаш мумкин (ҷавобҳо дар флипчарт навишта мешаванд)?»

### Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:

- таассуроти баде дар бораи он ҷавон пайдо мешавад;
- ин обруи ӯро паст мекунад: ҷавонро бевиҷдон меҳисобанд, ба ӯ бовар намекунанд;
- бо ӯ дӯстӣ намекунанд, ӯро хатарнок меҳисобанд;
- ӯро барои коре, ки накардааст, ҷазо доданашон мумкин.

Ин яке аз мақсадҳои асосии фейк мебошад, зеро онҳо ба хотири чизе сохта мешаванд:

- Тасаввурот дар бораи шахсе, падидае ё рӯйдодеро таҳриф ё тамоман дигар кардан;
- зиён расонидан, бадном кардан, беобрӯ кардани шахсе, гурӯҳи одамон, чомеа ё ҳатто мамлакат;
- шумораи зиёди одамонро гумроҳ кардан: фикри онҳоро дар бораи рӯйдоде ё дигарон тамоман дигар кардан;
- диққатро аз рӯйдодҳо ё далелҳои ҳақиқатан муҳими ягон воқеа ба дигар тараф ҷалб кардан;
- тарс, ваҳм, нобоварӣ паҳн кардан;
- шахсони алоҳида, гурӯҳи одамон, чомеаи калонро ба ягон амале ташвиқ кардан.

Яке аз мисолҳои равшани фейк вақтҳои охир, давраи пандемияи коронавирус, ки қариб ҳама мақсадҳои фейкро инъикос мекунад, ин қиссаи таъсири 5G ба бемории COVID-19 мебошад. Дар як лаҳзаи муайяне, иттилоот оиди гӯё зарари 5G ба таври оммавӣ дар аҳборот, шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешуд. Иттилооти бардурӯғ барои беэътибор кардани технология, тасаввуроти одамон оид ба бемориро таҳриф кардан, паҳн кардани нобоварӣ, тарс, ваҳм равона шуда буд. Дар мамлакатҳои гуногун ҳолатҳои оташ задан, шикастани манораҳои 5G, эътиrozҳо дида мешуданд, одамон талаб мекарданд, ки чунин манораҳо нест карда шаванд ё наасб нашаванд, агар чунин нақша бошад.

## Шавқовар

*Тренер бо ихтиёри худ метавонад дигар мисолҳо/кейсҳоро оиди чунин мавзӯъ истифода барад (шояд нав ё ҷавобгӯ ба ҷуғрофияни мамлакат/минтақа бошад). Лаҳзаи муҳим: аҳамияти мисолҳо ва мавзӯи он бояд ба монанди мисоли 5G бошад.*

Агар ба қиссаи Темур бар гардем, ба фикри шумо, оё фейк дар бораи ӯ метавонист дигаронро барои амал кардан бар зидди ӯ тела диҳад? Бешубҳа метавонист. Баъд аз шунидан, ки Темур чунин шахси бад мебошад, ягон қас шояд ӯро ҷазо додан меҳост. Ин метавонад ба фишори рӯҳӣ мубаддал шавад, ё ҳатто ба ҷанҷоли ҷисмонӣ бо таҳдид ба ҳаёт ва саломатӣ бошад. Ин танҳо дар бораи иттилооти хурди бофта мо сухан меронем, ки метавон аз натиҷаи истифодаи фейк шавад.



## ММ

Детективҳо ва пингвинҳои парвозкунанда.

Дар оянда ба илми шинохтани фейк ва ба доми он наафтодан як машғулияти алоҳидае бахшида мешавад. Аммо дар аввал бояд қоидай асосии зиддият ба фейкро дар ёд дошт: ба тафсилоти иттилоот тавваҷҷуҳ кардан.

Агар қиссаи Темур ва скейтро ба хотир орем, дар фейке, ки дар асоси ҷузъиётҳои рости қиссаи аслӣ бунёд шуда буд, бисёр тафсилоте, ки ё таҳриф мешуданд, ё бо таҳрифшуда ва бофта омехта мешуданд, аз ин сабаб маънои аслии худро гум мекарданд (дар ин ҷо тренер метавонад флипчартро, ки дар он ҳизириин қиссаи фейкии Тэмурро тафсилот медоданд, нишон дидад).

Барои ёд гирифтани ин қоида ва муайян намудани ҷузъиётҳое, ки фейк будани маълумотро нишон медиҳад, метавон машғулияти «Детективҳо бар зидди пингвинҳои парвозкунанда»-ро истифода бурд.

Аудитория ба ду гурӯҳи детективон тақсим мешаванд. Ба гурӯҳҳо видеоролики хурде нишон дода мешавад.

**Вазифа:** муайян намудан – оё ин ролик фейк ё рост. Агар фейк бошад, кадом ҷузъиётҳо онро нишон медиҳад ва кадом ҷузъиётҳо онро дар зери қиссаи аслӣ рӯйпӯш мекунад:

Метавон онро ҳамчун озмун гузаронд: кадом гурӯҳ аз ҳама бештар ҷузъиётҳои ростро меёбад, ғолиб меояд.

*Ролик бо пингвинҳои парранда:*

[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=80&v=9dfWzp7rYR4&feature=emb\\_logo](https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=9dfWzp7rYR4&feature=emb_logo)

## ИЛОВА



## ММ

Ҳамчун варианти дигари машғулият барои мустаҳкамкуни мавзӯъ инро истифода бурдан мумкин аст. Ҳозириин ба гурӯҳҳои хурд тақсим мешаванд. Ҳар як гурӯҳ дутогӣ матн-паём – аслӣ ва

ва дар асоси он фейки сохта. Вазифа:

- паёми фейкиро муайян кардан – он ба таври пурра бофта аст ё дар он ҷузъиётҳои ҳақиқат аз паёми аслӣ истифода шудааст;
- тафсилотҳои тағйирёфтаи паёми фейкиро муайян кардан – онҳое, ки аслиро таҳриф мекунанд.

Вақт барои ичрои вазифа – 7 дақиқа. Баъди хотима, ҳар як гурӯҳ ёфтаҳои худро пешниҳод мекунад. Якчоя бо тренер таҳлил ва ислоҳи хатогиҳо гузаронида мешавад, дониши иштирокчиён пурра карда мешавад.

## МАВЗҮИ 3. ДАСТКОРИИ ИТТИЛООТ: ЧЙ ГУНА БО ШУМО БОЗЙ МЕКУНАНД



Машқ

### Оғози тренинг

Дар дунёи имрӯза ин ё он иттилоотро додуғирифт кардан як чизи маъмулист. Шаклҳои додуғирифти иттилоот тамоман гуногун шуда метавонанд: мукотиба, мубодилаи маводҳои эҷодиёт (масалан, ягон кас шеър, ҳикоя, мақола, навист, онро ба

дӯсташ барои хониш дод, дӯсташ ҷавоб ё маслиҳат дод ва ғ.), гуфтугӯ, баҳс, мубоҳиса. Инчунин, мубодила ғоибона шуда метавонад: мо ба касе гӯш мекунем (масалан, тариқи телевизион, интернет), аммо иттилооти худро мубодила намекунем, балки, масалан, метавонем бо ягон роҳ ҳиссиёти худро, нисбат ба маълумоти қабулшуда баён намоем – қаҳр кардан, хурсанд шудан, тарсидан, дар ҳайрат мондан ва ғ.

Иттилооти бо ҳар гуна шакли мубодила қабулшуда, метавонад ба мо таъсири гуногун расонад. Мо метавонем донишу малакаҳо гирен, метавонем, чӣ хеле дар боло зикр шуд, эҳсосоти худро баён кунем, ё ки метавонем нуқтаи назари худро оид ба рӯйдод, одамон, падидаҳо тафийр дижем.

Чӣ хел мешавад, ки як иттилоот ба мо дониш медиҳад, мо чизеро ёд мегирем, дигар бошад, моро мутаассир мекунад – хурсанд шудан, ё ғазаб кардан, аз ҳама муҳим, муносибати худро ба чизе дигар кардан, ягон амалро ичро кардан? Ачибаш ин аст – он метавонад ба мо маъқул набошад, мо ҳис мекунем, ки кори хато карда истодаем, лекин ба ҳар ҳол ичро менамоем. Кӣ ва чӣ моро водор мекунад, ки чунин рафткор кунем?



ММ 1

Тренер ба ҳозирин пешниҳод менамояд то як бозии таҷрибавӣ гузаронида шавад.

Тренер мегӯяд, ки ҳоло ҳамаи иштирокчиён часпакҳо бо супоришҳо

мегиранд. Онро бояд ичро намуд. Аммо барои дуруст ичро намудани он бояд бодикӯат ба тренер гӯш кунанд. Танҳо бо ин шарт метавон онро дуруст ичро кард (бо ин тренер диққатро ҷалб мекунад).

Тренер часпакҳоро тақсим менамояд. Муҳим аст, ки часпакҳо бо тарафи пеш ба поён тақсим шавад, то иштирокчиён супоришро пешакӣ набинанд. Тренер огоҳ мекунад, ки вақти ичро шудани супориш, бояд часпакҳоро ба флипчарт часпонанд (дар флипчарте пешакӣ ҷойҳо барои часпонидан омода аст).

Бо ишораи тренер иштирокчиён тарафи дигари часпакҳоро мекушоянд. Тренер мегӯяд: «Супоришро хонед ва дар часпакҳои худ се ЧОРКУНЧА кашед. Шумо 20 сония доред». Ин ибораро тренер якчанд маротиба бе ист такрор мекунад.

Аҷоиботи бозии таҷрибавӣ дар часпакҳо навишта шудааст: «Се СЕКУНЧА кашед».

**P.S.** Ҷӣ хеле таҷриба нишон медиҳад, 20-40% иштирокчиён ба ҷои секунҷа ҷорқунҷа мекашанд, яъне, “талабот”-и тренерро ичро мекунанд, на супориши аслиро.

## ҚИСМИ АСОСӢ

Бозӣ чиро нишон дод? Қисме ЧОРКУНЧА кашиданд, қисми дигар СЕКУНЧА. Барои ҷӣ? Зоро дар аввал, ҳангоми ифодаи шартҳои ичрои супориш гуфта шуда буд, он ҷизе, ки дар часпакҳо ҳаст, ичро карда шавад.



### ЛМ 2

Тренер аз ҳозирин шарҳи ин ҳолатро ҳоҳиш менамояд.

#### **Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:**

- мавҷудияти ду шарти супориш дар хичолат монд;
- тренер гуфт, ки ўро бояд гӯш кард;
- ҳамин тавр шуд, ки бояд дар қадом қисми супориш гӯш кардани тренерро интхоб кард;
- обрӯи тренер роли худро бозид;

- худро гум кардам;
- дигарон чй кор мекарданد, нофаҳмо буд, маслиҳат кардан мумкин набуд;
- вақт кам буд ва имконияти фикр кардан набуд.

Инак, аксари иштирокчиён қайд карданд, ки суханони тренер онҳоро ба ичрои ин шарт водор кард, зеро суханони тренер ва обрӯи ў муҳимтар буд. Ҳатто онҳое, ки камбудии вақтро ишора карданд, инчунин, дар зери фишори “тренер” монданд. Зеро дар бораи қадоме бештар муҳим аст, мулоҳиза бояд мекарданд: супориши навишта ё иброзшуда?

Тренер дар ин бозии таҷрибавӣ нақши як омилеро бозид, ки қисме аз ҳозирин водор шуданд, то супоришро хато ичро кунанд. У ба интихоби иштирокчиён таъсир намуд. Гузашта аз ин, ин омил аз ақидаи шахсии онҳо ва дурустии интихоб волотар буд, ҳатто мумкин аст, ки муҳолифи он буд, интихоби дуруст буд.

Яъне, қисме аз ҳозирин, чй хеле ки дар аввали машғулият муҳокима шуда буд, қарори муайянено қабул карданд, ки то охир нодуруст меҳисобиданд ва дар зери таъсири тренер монданд. Ва боз як лаҳзаи муҳим, ки қайд шуда буд: саросемагӣ, номуайянӣ, ҳиссиёти нодуруст будани интихоб ин ҳиссиёте, ки ҳангоми ин зиддиятҳо пайдо шудааст.

**Ҷамъбости бозӣ:** он ҷизе, ки тренер кард, ин дасткорист.

Дасткорӣ дар фаҳмиши умумӣ ва дасткории иттилоот, алалхусус, востаест, ки баҳри водор намудани мо барои қабули қарори муайян (мумкин, бар зидди қоидаҳо ва принсипҳои мо), нуқтаи назари моро нисбат ба ягон шахс, рӯйдод, падида тағиیر додан, водор намудани мо барои қабули ҷизҳои муайян на ба он тавре, ки рӯзи гузашта муносибат доштем, истифода бурда мешавад.

Мутаассифона, воситаҳои дасткорӣ хеле зиёданд. Барои чй мутаассифона? Барои он, ки аксар вақт ин воситаҳо на ба мақсадҳои хуб истифода мешаванд. Ба монанди:

- барангҳектани адват байни ҷомеаи хурд ё қалони одамон (аз синғҳона дар мактаб, гурӯҳ дар донишгоҳ, то этнос ва мамлакат);
- барои паҳн кардани таҳлука, шакку шубҳа;

- вайрон кардани боварӣ, қоидаҳои умумӣ ва меъёрҳои инсонӣ;
- ангехтани бетартибӣ, рафтори бадқасдона, ҳатто ҷанг;
- беобрӯ кардани як шахс, гурӯҳи одамон, чомеа, мамлакат.

Агар ба ёд оред, ин мағҳум ба фейк хеле наздик аст. Сабаб он аст, ки ҳам фейк ва ҳам дасткорӣ иттилооти боэътиимодро таҳриф мекунанд. Аммо агар фейк бофта бошад, чӣ хеле ки гуфта будем, пас дасткорӣ як намуд бозӣ аст. Бозӣ бо қалимаҳо, далелҳо, мағҳумҳо. Аз ҳама муҳим, бозӣ бо ҳиссиётҳо!

Мақсади асосии дасткорӣ, ягон ҳиссиёти шуморо бедор кардан, мусбӣ ё манфӣ, муҳим нест. Муҳим он аст, ки ин ҳиссиёт бедор шавад. Ҳамчунин, дар бозӣ қасе супоришро ичро менамуд ва фикр мекард: «Тренер чӣ мегуфта бошад?», «Оё шарманда намешавам?», «Якто ман ягон чиро хато намекунам?» ва ф. Яъне, қисме аз иштирокчиён тариқи ин призмаи эҳсосот «фикр» мекард. Маҳз эҳсосот ҳамон қалидчаест, ки дари боварии моро мекушояд, зоро агар мо ба ҳиссиёт дода шавем, ба ин ё он далелҳо ба таври кофӣ интиқодан муносибат намекунем, тезтар бовар мекунем.

Масалан: мо ба кӣ тезтар доир ба ягон рӯйдод бовар мекунем, шахсе, ки оромона нақл мекунад ё шахсе, ки гирия мекунад, дод мезанад? Кадом шахс бештар бовариноктар аст – қасе танҳо гӯяд, ки як миллион дар лоттерея бурд кардааст, ё қасе, ки аз хурсандӣ мепарад ва дод зада хабар медиҳад?

Барои эҳсосоти моро бедор кардан, дар дасткорӣ тарзҳои гуногунро истифода мебаранд:

- агар ин хабар ё пост бошад, пас, сарлавҳаи равшану пуртасир дорад: «Сенсатсия!», «Садама!», «Инро шумо ҳоло надидаед!»;
- тасвир ё акси ҷолиб, зирак, шавқовар, ки ба ҳуди маълумоти дар паём ё ахбор буда мувофиқат намекунад;
- манбаи баобрӯ, масалан: «Олимони Бритониё кори аз ақл берунро кардаанд», «НАСА видео бо аҳли ситораи бегона нишон дод»;
- тарзи ҷумлабандӣ: «ҳама ин ретсептро медонад», «ин далел кайҳо ба ҳама маълум аст», «аксари вақт ин гуна дору қариб, ки ба пуррагӣ вируஸро нобуд месозад».



Бозии «Се мутахассиси кайхонӣ» (тамоми аудитория кор мекунад).

Биёед ояндаи наздикиро тасаввур мекунем. Аз Замин ба Марс киштии кайхонӣ равона шуд. Ба студияи телевизионӣ се мутахассисро барои шарҳи ин рӯйдод даъват карданд.

Тренер пешакӣ се матни гуногун барои се мутахассиси гуногун тайёр мекунад. Барои овоздор кардани “мутахассисон” се иштирокӣ даъват карда мешаванд. Яке аз онҳо матни сирф илмӣ дорад – тӯдаи рақамҳо ва далелҳои дилгиркунанда. «Мутахассиси №1» бояд онро бо овози ғамангез ва якхела хонад.

«Мутахассиси № 2» ва «Мутахассиси № 3» матнҳои дасткорӣ доранд, ки аз ҳар ҷиҳат лоиҳаи парвозро танқид мекунад. Иштирокчиёни роли мутахассисонро иҷро менамуда, бояд онро бо эҳсосот хонанд.

Мутахассисон бо навбат бо суханони худ баромад мекунанд. Баъди баромад қисми боқимондаи ҳозирин бояд ба савол ҷавоб диҳанд:

«Оё шумо ақидаатонро доир ба парвоз ба Марс ташаккул додед (ҳар як иштирокӣ бояд ҷавоб диҳад ва асоснок кунад)?»

Чун қоида ақидаҳои гуногун пайдо мешаванд ва аз нисф зиёди он зери таъсири баромадҳои эҳсоснок ба миён меоянд.

Далелҳои аз тарафи мутахассисон баёншударо ба ёд овардан (дар колонкаҳои флипчарт қайд кардан).

Идеяи «ҳисоби далелҳо»: аз баромади мутахассиси аввал, ки аз ҳама иттилооти боасосро медиҳад, танҳо 20-30% далел ба ёд оварда мешавад. Аз суханони 2-юм ва 3-юм мутахассисон то 70-80%.

Тренер бо иштирокчиён ба таври муфассал дида мебароянд, ки барои чӣ аз далелҳои мутахассиси якум кам дар хотир монд, аз 2-юм ва 3-юм бошад, бисёртар; қадоме аз мутахассисон дасткорӣ мекард; мақсади дасткорӣ чӣ буд, тарзҳоро номбар мекунанд.

## Намунаи матнҳои «Мутахассисон»

### Мутахассис-ҳабардиҳанда:

Шунавандагон ва бинандагони муҳтарам, меҳоҳам расман эълон намоям, ки миссия ба Марс оғоз ёфт. Иштирокчиёни экспедитсияи аввал ба сайёраи Сурҳ аз космодроми «Аляска-2» соати 17:35 дақиқа ва 42 секунд парвоз карданд. Вазни киштии кайхонӣ 2489 тоннаро ташкил дод. Ин аз ҳама қалонтарин мошинаи сунъии парвозии дар Замин соҳташуда аст. Киштии пешин ҳамагӣ 834 тон

вазн дошт.

Экипаж аз 115 одам иборат аст – 60 зан ва 55 мард ва аз онҳо 82 нафар муҳочиранд. Бокимондагон – экипаж. Байни иштирокчиён намояндагони 81 миллат дида мешаванд. Онҳо бо 12 забон гап мезананд.

Экспедитсия муддати 187 рӯз дар парвоз хоҳад буд.

Баъди фуруд омадан, муддати 45 рӯз, экспедитсия шаҳр-колонияро омода месозад. Масоҳати он 1200 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Рӯзи 100-ум соҳтани гунбази атмосферагии муҳофизатӣ ба нақша гирифта шудааст. Масолеҳ барои он ба таври автоматики 24 адад заврақ, ки рӯзи 87-уми парвози экспедитсия аз Замин равона мешаванд, дастрас мешавад.

Бо воситаи гунбаз масоҳати 30 000 метри мураббаъ пӯшонида мешавад. Он аз радиатсия, ки 5 маротиба нисбат ба радиатсияи заминӣ баландтар ва шамол, ки 15 маротиба нисбат ба шамоли заминӣ тезтар аст, муҳофизат мекунад. Ба ҳисоби олимон, баъди се сол масоҳати колонияи зери гунбаз 15 маротиба меафзояд. Баъди 5 сол – 50 маротиба. Боз 30 соли дигар лозим аст, то тадриҷан масоҳати колонияро то андозаи як мамлакати миёна расонида, маскункунии пурраи сайёраво оғоз намоянд. Дар нақша аст, ки мавчи аввали муҳочирон 100 000 нафарро ташкил медиҳад. Дар 150 соли дигар сайёра пурра маскан мешавад. Барои ин гуфтан мумкин аст, ки имрӯз давраи ғасбкорӣ (колонизатсия) оғоз ёфтааст.

### **Мутахассиси №2 (дасткорӣ мекунад):**

Имрӯз ҳама рӯзи идро ҷашн мегиранд – оғози экспедитсия ба Mars. Не-не, ман хато накардам, дар ҳақиқат иди боҳашамат аст. Ман комилан мувофиқам ва ақидаи худро баён менамоям.

Зоро ин парвоз ба як самт аст! Ҳеч кас то Mars намерасад! Ман медонам, оиди чӣ сухан мегӯям. Ман бо одамони боэҳтиром сухбат мекунам, мо ҳамроҳ таҳлил мекунем, мешуморем. Мо чиро мебинем? Мо мебинем, ки боз моро фиреб медиҳанд! Кадом Mars, кадом ғаспкорӣ? Чиро мо дар он ҷо фаромӯш кардем? Қум? Санг? Ин ҷизҳо ба таври кофӣ ҳаст инҷо. Онҳо меҳоҳанд боз аз Mars қашонем? Ман пурсидан меҳоҳам: бо кадом мақсад?

Мегӯянд, ки дар он ҷо элементҳои фоиданок ҳаст. Кадомҳо? Дар он ҷо чӣ ҳаст, ки дар ин ҷо нест? Ки инро мегӯяд? Ҳеч кас!!! Барои он, ки мо танҳо ибораҳои умумиро мешунавем: начот додан, тобеъ кардан, қадами нав ба рушд. Аниқтараш, ба кадом рушд? Ва пулҳо аз он рушд ба киссаи кӣ меравад?

Аммо ман фикр мекунам, ки пулҳо аллакай ба ҷои даркорӣ

рафтаанд! Зеро наметавонад чунин киштій ин қадар нарх дошта бошад. Он бояд 15-20 маротиба қимматтар бошад! Айнан ҳамин хел!!! На кам, на бисёр.

Аммо барои чӣ камтар аз оне, ки ман мегӯям, нарх дорад? Барои он, ки он ба ин ҳам намеарзад. Барои он ки вай ба фалокат барномарезӣ шудааст. Кучое дар миёнароҳ он якбора нест мешавад, месӯзад. Зеро он танҳо нисфи маблағе, ки ба он “сарф” шудааст, нарх дораду ҳалос. Барои ҳамин ҳам, он танҳо нисфи роҳро тай меқунад ё мумкин сеяк. Барои он, ки нисфи маблағе, ки барои соҳтани он ҷудо шуда буд, аллакай дуздидаанд!

### **Мутахассиси №3 (дасткорӣ меқунад):**

Рӯйдоди муҳим! Лоиҳаи таъсирбахш! Ҷаҳиши ҳайратангезе ба оянда! Ман бо он розӣ ҳастам. Ман онро дастгири мекунам! Вале мепурсам: барои чӣ мо ҳамин гуна суст ба сӯи номуълум ҳаракат дорем? Ин чист – ҳисобкуни нодуруст ё тарс? Не, ин танҳо нафаҳмидани бузургии рӯйдод!

Чунон тез, муҳаррикон наметавонанд киштиро ҳаракат диханд. Аммо мо-одамон метавонем мӯъчиизаро нишон дижем! Ва ин мӯъчиизаҳо лозиманд, то онҳоро фарзандони мо бинанд! Баъди 100 сол дар Марс чӣ буданаш ба кӣ шавқовар буда метавонад? Аниқ ки ба ман не, зеро ман онро намебинам. Ҳатто писари ман намебинад.

Аммо ҳамаи моро маҳрум кардан аз имконияти дидани шукуфтани боғҳо дар Марс мумкин нест!

Барои ҳамин, ман мегӯям: дар он ҷо, дар сайёраи Сурх ҳама корро тезтар ва тезтар карда мешавад. Пас аз киштии аввал бояд садҳо дигарро фиристонд! Чӣ қадаре, ки ғаспкорон бисёр шаванд, ҳамон қадар раванди рушд низ тезтар мешавад!

Барои ҳамин, худи ҳозир ман барои то 20 маротиба васеъ намудани барномаи парвозҳо ва кам намудани барномаи азхудкуни Марсро то ба 50 сол кӯшиш намуда истодаам! Мо сайёරаро бо қадамҳо не, балки бо ҷаҳишҳои бузург азхуд меқунем. То ману шумо аллакай баъди якчанд сол тавонем фарзандонамонро барои таассуротҳо аз сайёраи нав ирсол намоем!

Ман барои писари худ чунин ояндаро ҳоҳонам! Ва фикр дорам, шумо низ меҳоҳед, ки фарзандонатон на танҳо Марсро орзу кунанд, балки онро дар асл бинанд!

## МАВЗҮИ 4. “СОБУН”-И РАҚАМЙ: ИТТИЛООТИ БАРДУРҰФРО ЧЫГУНА БОЯД ФАРҚ КАРД



### Оғози тренинг

Омұхтани иттилоот, хусусиятқо, шаклжо, маңында виғандардың тағызаралығынан муносибати интиқодиро ба истифодада он нишон дод. Зеро құзъиётқои манфие, ки дар фазои иттилооттің вүчүд доранд, ба монанды фейк ва дасткорй, ба одамони оддій зарари бисёре мерасонанд. Ба ғайр аз оне, ки онҳо маълумотқои ростро дар

бораи дигар одамон, рұйдоддұх, падидақо, далелжои алохыда таҳриф мекунанд, инчунин, ба обрұ виғандардың қатто саломатиу ҳәети онҳо хатари бевосита доранд.

Ҳанғоми омұхтани құзъиётқои фейк ва дасткорй хусусиятқои онҳо муайян карда шуданд: чын жаңынан шудан, бо кадом калимақо ва иборақо истифода шуданд, чын гуна ба қиссиётқо тағысир расонидан. Аз сабабе, ки фейк ва дасткорй ба таври хеле гуногун зохир мешаванд, қатто баъзан вақт якжөн вүчүд доранд, алматжое, ки барои муайян карданы онҳо ёри мерасонанд низ хеле зиёданд. Барои сарфаҳм рафтандар ин рангорангй, бояд як принсипро аз худ кард. Ин корро бо машғулият осон карда мумкин аст.



Бозї-машқ: «Њалќай нопурра».

Тренер иштирокчиёнро дар 3-5 гурӯнь лъамъ меоварад. Њар як гурӯнь маъмүи хурди ЛЕГО-созандаро бо дастурамали шакли майдае мегирад. Аз њар як маъмүй, пешакі якто лъузъиёт гирифта шудааст, ки намегузорад то шакл ба таври пурра сохта шавад. Дар айни замон, ба њар як маъмүй лъузъиёти “изофаг” иловада шудааст, ки барои сохтани он шакл лозим нест.

Ба гурӯнью барои ильрои машқ 5 дақиқа вақт дода мешавад.

Ҳангоми ба охир расидани вақт, ягон гурӯҳ наметавонад, ки шакли пурраро нишон дижад: як ҷузъиёт намерасад ва якто изофагӣ ҳаст (баъзан иштирокчиён ҳаракат мекунанд то ҷузъиёти изофагиро «часпонанд», ки албатта намуди шакл дигар мешавад).

## ҚИСМИ АСОСӢ

Дар охир тренер машқро ҷамъбаст мекунад. Биёед тасаввур кунем, ки ҳар як қисми созанда (конструктор) ин ягон қисми иттилоот, паём, хабар, пост аст. Агар дар ҳолати мо, ягон ҷузъиёти маълумот нарасад, он паём нопурра мешавад. Агар ҷузъиётҳои “иловагӣ” бошад, ки ба созандай мазкур тааллук надорад, аммо як ҷузъи иттилоот мебошад ва касе онро ба таври сунъӣ ҳаракат мекунад, ки ба ягон паём “часпонад”, мо хабари таҳрифшуда ё тамоман нодурусту мегирем.

Барои ҳамин, фаҳмидан лозим аст, ки иттилоот низ созанда аст ва барои гирифтани маълумоти дақиқ ҳар як ҷузъ лозим аст. Маҳз ба ҳамин ҷузъиётҳо ҳангоми таҳлили дурустии иттилоот бояд диққат кард. Маҳз ҷузъиётҳои иттилоот калид барои фаҳмидан аст, ки иттилоот дуруст аст ё таҳрифшуда.

Биёед, қиссаи Темур ва скейтро ба ёд меорем. Дар қиссаҳои дурӯғ, як ҷузъиёт гирифта шуда, ба ҷояш дигар монда мешуд. Дар натиҷа, тасвири тамоман дигари ҳаёти ҷавон пайдо шуд.

Барои ҳамин, барои муайян кардан, ки оё иттилоот таҳрифшуда, шубҳанок, фейк ё дасткорӣ аст, бояд ба ҷузъиётҳои иттилоот аҳмият дод. Кадомҳо?

Метавон 7 аломати дастрас ва фаҳморо барои истифодабарандагони оддии иттилоот ҷудо намуд. Онҳо аз доми дурӯғ нигоҳ медоранд. Ин як намуд “шпаргалка”-и иттилоотӣ мебошад.

### 1. Сарлавҳаи додзананда ва диққатчалбкунанда: «Сенсатсия!», «Файриоддӣ!», «Фавран бояд хонд!»

Чун қоида, дар паёмҳои оддию ҳабарҳо таваҷҷуҳӣ моро далелҳо мегиранд на калимаҳои ба таври сунъӣ часпонидашуда.

**2. Ба ягон амал ташвиқ ва даъват мекунад: «Ҳатман ин маълумотро ба дўстону хешовандон равон намоед», «Вақтатро сарф накун, иттилооти моро истифода бар», «Ин маслиҳати хеле муҳим аст: он вақт, пул, саломатии шуморо нигоҳ медорад».**

Паёмҳо ва постҳои оддӣ ба мо хабар медиҳад ва дар асоси иттилооти гирифта мо қарор қабул мекунем, на ба воситай ташвиқу тарғиб.

**3. Пур аз эҳсосот: «Ин воқеаи даҳшатовар», «Бе ҳанда ё гиря наметавон дар бораи ин сухан кард», «Ин чӣ гуна рух додааст – даҳшат!»**

Паёмҳои иттилоотӣ чун қоида як мувозинати далелҳоро дорад, эҳсосоти моро бедор карда метавонад. Аммо ин далелҳо ба таври сунъӣ “рангоранг” намешаванд.

**4. Бо забони оддӣ ва фаҳӯро, қариб ки гуфтугӯй, ифодашуда, «забони ошхона» (кадоме, ки мо дар рӯзгор истифода мебарем).**

Аҳборот ва паёмҳо, ки расонаҳои классикӣ – давлатӣ ё шахсӣ омода мекунанд, бо як услуби муайян ифода мешаванд, зеро ҳар як расона қоидai худро дорад. Ҳатто агар услугуб оддӣ ва шӯхиомез бошад, он то ба дараҷаи гуфтори рӯзгорӣ намефарояд.

**5. Набудани манбаи аҳборот дар паём, аз кучо иттилоот гирифта шудааст, инчунин, набудани муаллифи паём.**

Чун қоида, расонаҳо манбае, ки маълумот аз он гирифта шудааст ва муаллиф ё гурӯҳи муаллифонро ишора мекунанд, зеро ин обрӯи онҳоро нишон медиҳад. Агар манбаъ ва муаллиф набошад, паём мумкин аст, ки нодуруст бошад ва расона низ обрӯи хуб надорад.

**6. Қаҳрамонҳо ва манбаъҳои маълумоти бе хусусиятҳои фарқунанда ва инфириодӣ: «Олимони яке аз институти машҳури илмии Австралия», «Нафақаҳӯрон гуфтанд, ки ҳамаи захираҳояшонро дар вақти карантин сарф кардан».**

Ҳатто расонаҳои мусосир, ки обрӯ барои онҳо муҳим аст, насаби қаҳрамонони нашрро (ё ақаллан шаҳр, минтақа ё кӯча ва ғ.), номҳои пурра ё ҳақиқии муассисаҳоро ишора мекунанд.

**7. Теъдоди зиёди хатогиҳои грамматикий дар як паём.**

Дар ВАО баъзан хатогиҳо ва ғалатҳои алоҳида буда метавонад, аммо на дар як паём.



## ММ

Барои мустаҳкамкунӣ метавон машғулияти «Аломатро ёб» гузаронид.

Тренер ҳолатро месозад. Тасаввур кунед, ки ягон шахси наздики шумо паймеро хонд ва онро ба шумо гӯфта медиҳад. Шумо гӯш мекунед ва мефаҳмад, ки маълумот камбудие дорад, зоро шумо бо асосҳои саводи расонай шинос ҳастед.

**Вазифа:** паёмро таҳлил кардан, аломатҳои нодурустро ёфтани ва ба он шахс фаҳмонидан, ки чӣ гуна ин аломат беэътиимодии паёмро нишон медиҳад ва иттилооти боэътиимод чӣ намуд дорад.

Аудитория дар 5-7 гурӯҳи хурд ҷамъ мешаванд (2-4 нафарӣ). Ҳар як гурӯҳ паёме мегирад, ки дар он ҳар чӣ бисёр аломатҳои нодурусти маълумотро ёфта маънидод мекунад.

## МАВЗҮИ 5. ИТТИЛООТ ЧЙ ГУНА ТАШАККУЛ МЕЁБАД, Ё ФАЗОИ МУСБАТИ ИТТИЛООТИРО ЧЙ ГУНА БОЯД СОХТ



### Оғози тренинг

Чараёни иттилоотии мусолим хеле калон аст – ин садҳо ҳазор ахбороту паймхо, ки ҳар соат аз тарафи платформаҳои гуногун омода мешаванд. Василаҳои интиқоли маълумот низ хеле зиёданд – аз телевизион то шабакаҳои иҷтимоӣ. Аз ҷиҳати сифат низ иттилоот гуногун мешаванд: аниқ, номуайян, пурра, муҳолиф, беэътиҳод, ҳангоманок. Ин

чараёни ахборот чй гуна омода мешавад? Оё метавон онро ба тавре идора кардан, ки он барои мо шавқовар, муҳим, муфид ва дорои эҳсосоти мусбӣ бошад?

Тасаввур кунед, мо қарор кардем, ки дар як ширкати калон ба ҳайси таҳлилкунандай иттилоотӣ кор кунем. Вазифаи мо – ҳаррӯз навори ахбороти асосиро тамошо карда, паймҳоро таҳлил карда, барои сардор танҳо он паймҳое, ки ба ў шавқовар буда метавонад, интиҳоб кардан (худи ў хеле банд аст то ин корро кунад, барои ҳамин ин вазифа ба мутахассиси алоҳида супорида шудааст). Доираи шавқҳои ў хеле васеъ аст – ў меҳоҳад аз рӯйдодҳои муҳими олам боҳабар бошад, мавзӯҳои муҳими давлатро донад, аз идеяҳои нави тарзи ҳаёти солим боҳабар бошад, алаҳусус гизои дуруст.

A blue-bordered box containing a magnifying glass icon inside a circle. To the right of the icon, the text 'ЛМ 1' is written in a bold, black, sans-serif font.

ЛМ 1

Тренер иштирокчиёнро дар ду даста ҷамъ мекунад. Ҳар як даста шуъбаи таҳлилкунандагони алоҳидае, ки барои сардори ширкат маълумоти заруриро ҷамъоварӣ мекунад. Аммо ҳар як шуъба вазифаи худро мегирад (дастаҳо вазифаи яқдигарро намедонанд – онҳо тариқи часпакҳо дода мешаванд).

Дастай аввал – шуъбаи таҳлилкунандагони аввал – вазифа мегирад: ҷамъ кардани панҷ ахбор, паём, мақола, ки доир ба қаҳва сухан ронда, ФОИДАИ онро исбот кунанд.

Дастай дуюм – шуъбаи таҳлилкунандагони дуюм – вазифа мегирад: ҷамъ кардани панҷ ахбор, паём, мақола, ки доир ба қаҳва сухан ронда, ЗАРАРИ онро исбот кунанд.

Иштирокчиён бо истифодаи гачетҳои худ, ҷустуҷӯгар ва шабакаи интернет маълумоти зарурро мейбанд.

Вақт барои ичрои супориш – 10 дақиқа. Дар анҷоми корҳои ҷустуҷӯй ҳар ду “шуъбаи таҳлилкунандагон” натиҷаҳои худро намоиш медиҳанд.

Чун бар меояд, дар интернет маълумотҳои асоснокро ҳам дар бораи фоида ва ҳам дар бораи зиёни ин нӯшокии машҳур ёфтани мумкин аст.

## ҚИСМИ АСОСӢ

Супориши мазкур нишон дод, ки барои як мавзӯъ, ҳатто доираи масъалаи маҳдуд, маълумоти тамоман гуногун, нуқтаҳои назари гуногун ва асосҳои гуногунро ёфтани мумкин аст. Ҳатто гуфта намешавад, ки як маълумот росту дигаре нодуруст. Барои ҳар яки он бурҷонҳои шавқовару боварибахш ҷамъ карда шудааст. Аммо ин ҳам муҳим нест. Биёед мулоҳиза мекунем: оё мешавад, ки мо дар як навори иттилоотӣ танҳо маълумот оиди зиён ё баръакс, танҳо фоидаи қаҳва ёбем? Бешубҳа мешавад. Зоро мо ахборотро аз ҷараёни умумии паёмҳо ташкил намекунем, балки истифода мебарем. Кӣ онро ташкил мекунад? Оё мо имконият ё воситаҳо барои ба он таъсир расонидан дорем? Оё мо метавонем ахбороти мусбӣ, барои худ муҳим, дӯстон ё сардорон ташкил дижем, агар мо якбора таҳлилкунандагони ҷиддӣ дар ширкати калоне шавем?

Дар ҳақиқат, чунин воситаҳо ва имкониятҳо вучуд доранд.

Ба хотири он, ки мо аз ахбороти мұхими олам, мамлакат, ё шахру минтақаи худ бохабар бошем, то ин, ки маълумот барои мо муфид ва шавқовар бошад, мусбӣ ва имуконияти васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва гирифтани донишҳои нав фароҳам оварад, якчанд қоидаҳо истифода мешаванд.

Агар мо маҳсусан оиди иттилооте сухан ронем, ки аз расонаҳо гирифта мешаванд – аз расонаҳои расмӣ, асосӣ, боло то расонаи иҷтимоӣ, ки имрӯзҳо бо номи шабакаҳои иҷтимоӣ ном мебаранд (зоро дар онҳо бисёр гурӯҳҳо ва каналҳо, ки барои бохабар намудани истифодабарандагон оиди ин ё он ахборот равона шудаанд, мавҷуданд), пас расоначиҳо якчанд қоида ва принсипҳоро истифода мебаранд. Маҳз риояи ин қоидаҳо ба мо имконият мадиҳад, ки иттилооти дар ҳақиқат мұхим ва муфидро гирен.

### Онҳо қадомҳоянд ва чӣ хел кор мекунанд:

- **Мувозинати ақидаҳо, нуқтаи назарҳо.** Ҳангоми тавзехоти рӯйдоде ё падидае зарур аст, ки нуқтаи назари ҳама тарафҳо, ки иштирокчиён мебошанд, инъикос ёбанд. Маҳз ҳамин тавр ҳонанда метавонад тасвири ҳамаҷонибаи ҳолатро гирифта, ақидаи худро ташаккул дихад.
- **Оперативӣ.** Дар бораи тағииротҳо оиди ин ё он ҳолат, донишҳо ва рӯйдодҳои нав мұхим аст, ки ба таври оперативӣ ҳонандагонро бохабар кардан, то ин ки ўз рӯйдодҳо бохабар бошад.
- **Боэътимодӣ.** Ҳар як далел, ки дар ахбор, мақола ҳаст, бояд дар манбаи боэътимод санҷида шавад, то ин ки истифодабаранд иттилооти дақиқу санҷидашударо қабул намояд.
- **Чудо кардани далелҳо аз ақидаҳо.** Ҳамаи шарҳҳо аз мутахассисони алоҳида, ки ахбор ё мақоларо пурра мекунанд, ба таври равшан аз далелҳои рӯйдод ҷудо карда мешаванд, то ҳонанда ақидаи мутахассисро ҳамчун далел қабул нақунад. Ақида танҳо маълумотҳои иловагӣ медиҳад, аммо аз далелҳо боло намеистад.
- **Дақиқӣ.** Ҳамаи маълумоҳо дар ахбор, мақола бояд мувофиқи маънни аслиашон ифода шаванд. Инҳо рақамҳои гуногун, номҳо, сана, ному наасаб, рутбаҳо ё вазифаҳо.
- **Пуррагӣ.** Баъд аз ҳондани ахбор ё мақола, истифодабаранд бояд ба саволҳо ҷавоб гирад: чӣ рух дод, дар кучо, кай; барои таҳлил заминаҳои рӯйдод дода мешавад, барои чӣ рух дод ва ба чӣ оварда мерасонад.

Дар назари аввал қоидаҳо содда ва фаҳмоанд. Аммо дар паси ин соддагӣ маънни чуқуре пинҷон аст. Маҳз ҳамин постулатҳои оддӣ сабаб шуданд, ки мо имрӯз миқдори қалони захираҳои иттилоотӣ, ки аҳбороти боэътиҳод, боваринок, иттилооти барои мо муҳим ва муфид – аз аҳборот то маълумотҳои илмиро нашр мекунанд, дорем.

Вақте мо оиди аҳборот сухан меронем, пас дар назари шумо чунин номҳои расона, мисли «BBC», «CNN», «Reuters, Guardian» пайдо мешавад.

Агар доир ба мавзӯъҳои машҳур барои ҷавонон – табиат, илм, фантастика, технологияҳои IT, қашфиётҳо гап занем, пас, бешубҳа метавон ҷунин нашриёт ва қаналҳои байналмилалӣ, ба монанди «Вокруг Света», «National Geographic», «Discovery Channel», «Animal Planet»-ро ба хотир овард.

Инҳо ва маҷмӯи бузурги воситаҳои аҳбори омма дар мавзӯъҳои муҳталиф – аз аҳборот то омӯзишию маърифатӣ барои мо иттилоотро бодиқкат интиҳоб мекунанд ва маҳз барои мо эътиғоднокӣ, мувоғиқат, воқеият, муфид ва лозим буданро месанҷад.

Дар воқеъ, дар бораи он ҷизҳое, ки маҳз дар ин ҷо ва ҳозир барои шунавандагони мушаҳҳас зарур ва муфид мебошад, сухан меравад.

Ба гайр аз қоидаҳои дар боло зикршуда, барои шавқманд намудани ҳозирин, як қоидай дигаре кор меояд – наздикуни манғиатҳо. Яъне, барои ҳар як гурӯҳи хонандагон ва истиғодабарандагон маҳз ҳамон маҷмӯи иттилоотро ташкил кардан, ки ба андозаи бештар шавқовар бошад.



## ЛМ 2

Дар ин марҳила тренер метавонад бо аудитория ҳамкории кӯтоҳ доир ба истиғодай қоидай наздикуни манғиатҳо гузаронад.

**Шарт:** барои аҳолии шаҳраки хурд «А» бояд аҳбор интиҳоб кард. Дар флипчарте ё слайд тренер дутогӣ паём нишон медиҳад. Бояд муайян намуд, ки қадоме аз онҳо барои он маскунони шаҳрак шавқовартар мешавад.

Масалан:

### Чуфти №1

«Дар ИМА интиҳоботи президентӣ гузашт. Зиёда аз 150 миллион

овоздиҳандагон иштирок доштанд. Ин аз ҳама иштироки баланди овоздиҳандагон дар 30 соли охир мебошад».

«Ба ҳукумати шаҳраки «А» намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии экологӣ интихоб шуданд, ки дар рӯзҳои наздик масъалаҳои ифлосшавии боғҳо ва маконҳои истироҳатиро ҳал мекунанд».

### Чуфти №2

«Дар Ҳиндустон, дар натиҷаи хушкӣ плантатсияҳои нодири чой зарар диданд. Ин хориҷи маҳсулоти мазкурро ба бозори ҷаҳонӣ кам мекунад ва сабаби болоравии нарҳҳо мегардад».

«Бо сабаби боришоти зиёди барф, ҳаракат дар роҳҳои автомобилий ва қатораҳо ба шаҳраки «А» муваққатан маҳдуд мегарданд. Аз ин сабаб, барои таъмини баробари маҳсулоти ҳӯроко, ҳукумати шаҳрак қарор кард, ки ба ҳар як шаҳс на зиёда аз 3 кг маҳсулот фурӯҳта шавад».

### Чуфти №3

«Ширкати Илон Маск киштии қайҳонии навбатиро бо сайёҳон бомуваффақият сар дод. Аз соли оянда сар қарда, чунин парвозҳо ҳармоҳа гузаронида мешавад. Нархи парвоз барои як сайёҳ – 20 млн доллар».

«Бо қарори ҳукумати шаҳраки «А» миқдори аввали таҷҳизотҳои нафасигирии сунъии истеҳсоли ватаний равона қарда мешавад. Онҳо талаботи беморхонаҳои шаҳрро ба ин таҷҳизот дар шароити бадтар шудани ҳолати эпидемиологӣ қонеъ мегардонанд».

NB. Чун қоида, аудитория аҳбороте, ки ба манфиатҳои шаҳрвандон даҳл дорад интихоб мекунанд.

Машғулият чиро нишон дод? Новобаста аз оне, ки рӯйдодҳои олам ва ихтирооти Илон Маск ба мо шавқовар ҳаст, вақте мо дар бораи ҷизҳои ба мо муфид, наздик, ҷизе, ки ба қоидаи наздиккунии манфиатҳо ҷавобғӯ аст, сухан меронем, мо аҳбороте, ки ба ҳаёти маскунони шаҳр даҳл дорад, интихоб мекунем. Барои чӣ?

Барои он, ки ин иттилоот барои мо, ҳамчун намояндагони ин минтақа муҳим, актуалий ва муфид мебошад: он метавонад ҳаёти наздиконамонро нигоҳ дорад, ҳангоми ҳолатҳои мушкил ёрӣ мерасонад, ба мо пешомади мусбӣ медиҳад, ки шаҳри мо тоза ва зебтар мешавад, он ба мо ҳамин рӯзҳо лозим аст ва мо метавонем ин маълумотҳоро худи ҳозир ва имрӯз истифода барем. Ин лаҳзаи қалидӣ аст.

Акнун мо медонем, ки бо кадом қоидаҳо ва принсипҳо иттилооти ба мо зарур интихоб мешавад, манбаъҳое ҳастанд, ки мо боварӣ карда метавонем, ҳавзai бузурги захираҳои расонани мавзӯъҳои гуногун барои ба мо ҳамарӯза расонидани мъълумотҳои боэътиномод, донишҳои муфид, пешомадҳо кор мекунанд. Метавон гуфт, ки бо вучуди фаровонии “ҷузъиётҳои партовӣ” дар фазои иттилоотӣ, иттилооти дуруст ба таври коғӣ мавҷуд аст, ки барои мо имкониятҳои қалонро медиҳад.



ММ

Машғулияти «Муҳаррир» барои мустаҳкамкуни маводҳо.

Аудитория дар гурӯҳҳо ҷамъ мешаванд. Ҳар як гурӯҳ – ин таҳририяни (редакция) расонаи баобрӯ. Мумкин аст 2-4 гурӯҳро бо 4-6 иштирокӣ ташкил кард.

«Таҳририя» супориш мегирад – лентаи иттилоотие бо 5 аҳборот ташкил кардан, бо принсипи наздикуни манфиатҳо.

Барои ин «таҳририяҳо» маҷмӯи аҳборотро мегиранд – 15 мавод, ки аз тарафи очонсии иттилоотии глобалий таҳия мешавад. Ҳар як «таҳририя» лентаи аҳбороти муҳимро бо назардошти мавзӯъҳо ташкил мекунад.

Масалан, як таҳририя – ин интернет-маҷаллаи «Омӯзгори ҷавон» (иштирокчиёни гурӯҳ-таҳририя бояд муайян намоянд, ки аудиторияи онҳо кӣ ҳастанд ва чӣ ба онҳо шавқовар буда метавонад ва муҳиммаш муфид). Таҳририяни дуюм – нашриёти «Хайтек news», саввумин – «Боғбон» (вариантҳои номҳои таҳририяҳоро тренер метавонад худ, вобаста аз аудитория ва минтақаи гузаронидаи тренинг фикр карда ёбад).

Муҳим, ки дар маҷмӯи аҳбороте, ки «санҷидан» лозим аст, маводҳое бошанд, ки бевосита ё ғайримустақим ба мавзӯъҳои таҳририяҳо даҳл дошта бошанд ва инчунин, онҳое, ки даҳл надоранд. Аҳборот дар шакли сарлавҳаҳо пешниҳод мешаванд. Метавон ҳам паёмҳои воқеӣ ва ҳам бофтаро интихоб кард.

Масалан:

«Корпоратсияи «A» чипҳои нав дар принсипи кории квантӣ истеҳсол кардаанд».

«Чарогакҳоу шаҳри «К» мувофиқи алгоритми нав ва хусусиятҳоу ҳаракат дар фасли зимистон идора карда мешаванд».

«Дар Зеландияи Нав оташвишонии калонтарини вулқон дар 50 соли охир рӯй дод».

«Twitter бори дигар пости собиқ президенти ИМА Доналд Трампро масдуд кард».


«Дар шаҳрҳоу мамлакат ҳамасола ярмаркаҳоу фурӯши маҳсулоти тирамоҳӣ баргузор мегардад. Маҳсулотҳоро метавон бо нарҳҳоу паст ҳаридорӣ намуд».

# БАХШИ 3. ЧЙ ГУНА ХУДРО ДАР ОЛАМИ ИТТИЛООТЙ ГУМ НАКАРДАН

*Донишҳо ва малакаҳои азхудшаванд:*

- Иттилоот ва паҳнкунии идеяҳо. Он чй гуна рух мединад?
- Таргигот чист, хусусиятҳо ва таҳдиди он қадомҳоянд.
- Таргигот ва эълон – фарқият. Чй гуна эълонро аз таргигот бояд фарқ кард.
- Қадом намуди фикрронӣ мавҷӯд аст.
- Фикрронии клипӣ чист ва чй гуна ҳатарнок аст.
- Стереотипҳо чист – мисолҳои таҷрибавӣ.
- Намудҳои стереотипҳо.
- Чй гуна зери таъсирӣ стереотипҳо нафаромадан. «Суханони нафратомез» чист?
- Аломатҳо – чй гуна аломатҳои «суханони нафратомез»-ро дар иттилоот муайян кардан.

## МАВЗӮИ 1. ТАРГИБОТ ВА ЭЪЛОН



### Оғози тренинг

Тавре мо аз дарсҳои гузашта боварӣ ҳосил қардем, олами иттилооти имрӯза бузург аст ва худи иттилоот аксари вақт, аз воситаи огоҳиқунанда ба василаи таъсиррасонӣ, беэътибор қардан рӯйдодҳо

ва одамон, ё ин ки баръакс – таъриф қардан ва паҳнкунӣ мубаддал мешавад.

Масалан, биёед фикр кунем, ки оё ситораҳои дунё, актёрон, сиёсатмадорон ё варзишгарон бе ишораи доимӣ дар ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет машҳур мешуданд? Албаттa не. Зоро вақте, ки моро зуд-зуд дар бораи ҷизе хотиррасон мекунанд, ин иттилоот бо ҳамроҳи мо зиндагонӣ мекунад, ба як ҷизи oddӣ ва ҳамешаҳӣ табдил мёёбад. Чй

хел метавон хабари навбатй дар бораи сарояндаи дӯстдошта, блогер дар Instagram ва ғайраҳоро нахонд – онҳо чӣ меҳуранд, чӣ менӯшанд, дар кучо сайр мекунанд, чӣ мепӯшанд.

Агар мо ба ягон кас завқ пайдо кунем, пас мо ба ў тақлид мекунем. Хусусан, ба тарзи либоспӯшӣ, тарзи ҳаёт, нуқтаҳои назар, дар рафтор, дар муносибат ва монанди инҳо. Масалан, ҳангоми авҷи пандемияи коронавирус ва паҳншавии фейк оид ба таъсири манфии технологияи 5G, репсарои бритониёй дар бораи ин пост навишт ва он боиси мавҷи ҳашму ошӯб дар шабакаҳои иҷтимоӣ гардида. Барои чӣ? Барои он, ки сароянда 5 миллион мухлис дошт ва қисми зиёди он ба ў бовар кард, зеро ўро парастиш мекарданд.

Яъне, иттилоот касеро машҳур карда метавонад. Ба гайр аз он иттилоот метавонад ягон идеяро машҳур ва паҳн намояд. Боз мисоли ҳамон репсаро ва 5G: ў идеяни зарари технологияро дастгирӣ кард ва паҳн намуд, мухлисони ў бошанд, онро бо роҳи дастгирӣ, нусхабардории бисёркарата ва ҷалби дигар одамон ба ин равиш боз машҳуртар намуданд. Мо, оқибати ин ҳуручи манфӣ нисбати 5G набошад ҳам, дигарашро дар ёд дорем – дар якчанд давлатҳо манораҳои 5G оташ зада ё варон карда шуда буданд.

Дар ин ҷо дидан мумкин аст, ки паҳнкунии ин ё он идея, шахсият, образ метавонад ҳам ҷиҳатҳои манфӣ ва ҳам мусбӣ дошта бошад. Ин чиро ба хотир меорад? Эълон ва тарғибот. Чӣ гуна ва бо қадом сабабҳо ин мағҳумҳоро фарқ кард?



## ЛМ 1

Барои ҳозиринро ба таҳлили ин ду мағҳум равона кардан, тренер машғулияти зеринро пешниҳод мекунад (кор бо тамоми гурӯҳ тарқиқи ҳуҷуми ақлӣ).

Тренер ба ҳозирин бо шарҳе мурочиат мекунад, ки мо ҳоло имконият ва малакаҳои коғӣ барои фарқ кардани эълон аз тарғиботро надорем, аммо мо метавонем фаҳмем ва шарҳ дижем, ки чиро ҳис менамоем, чӣ эҳсосотро ҳис мекунем, чӣ гуна ба паёмҳое, ки ё эълон ё тарғибот буда метавонанд, эътино мекунем.

Тренер паёмҳоро намоиш медиҳад (экран, флипчарт, плакаҳои пешакӣ омода намуда) – иштирокчиён шарҳ медиҳанд, ки дар пеши онҳо чӣ аст: эълон ё тарғибот.

### **Вариантҳои паёмҳо:**

- «Ҳеч кас ба ғайр аз мо. Туро дар сафҳои Қувваҳои мусаллаҳ интизоранд».
- «Таваққуф намо – шоколади ширин бо қулчақанд ва карамелро бихӯр».
- «Маззаи нотакрор! Накҳати равшан! Ҳамираи дандоншӯяки навро пешвоз гир».
- «Гизои солим ва хоби комил, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш –гаравӣ саломатӣ».
- «Орбит» – вақти тароват, вақти ҷило додан».
- «Душман хоб намекунад – ту бояд ватанро ҳимоя кунӣ!»

Ба раванди муҳокимаи паёмҳо, тренер ҳар чӣ қадар қисми бисёри ҳозиринро ҷалб менамояд. Диққати асосӣ ба ҳиссииёт ва эҳсосоте, ки иштирокчиён ҳангоми таҳлили ин ё он ибора, аз сар мегузаронанд, дода мешавад. Ҷавобҳо ба таври кӯтоҳ дар флипчарт навишта мешаванд.

### **Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:**

- эълон интихоб медиҳад;
- нисбат ба тарғибот, эълон ба ягон кор водор наменамояд;
- тарғибот ҷизеро таҳмил мекунад, маҷбур мекунад – иҷро кун;
- ҳам эълон ва ҳам тарғибот эҳсосотро бедор мекунад;
- дар эълон пешниҳоде ҳаст, аммо он танҳо пешниҳод мекунад, ту метавони онро гирий ё метавони рад намой;
- тарғибот интихоб намедиҳад.

Ҷавобҳоро ҷамъбаст карда, тренер ду ҷанбаи асосиро хулоса мекунад:

- ҳам эълон ва ҳам тарғибот ба эҳсосоти мо таъсир мекунад;
- эълон аксар вақт мусбӣ, ки дар таассурот, шабоҳат ва эҳсосоти хуш асос ёфтааст;
- тарғибот аксар вақт дар муқобилгузорӣ, эҳсосоти манғӣ, ки асоси он тарс аст, асос ёфтааст, дар тарғибот таҳдид дида мешавад.

## **ҚИСМИ АСОСӢ**

Агар мо дар бораи эълон гап занем, аксар вақт эълон – ин қиссаи мусбӣ оиди чизе: нӯшокӣ, хӯрок, либос, косметика, хизматрасонӣ ва ғ. Эълон ба таври мулоим, бе зӯрӣ моро ба коре тела медиҳад, масалан, ҳаридории

молҳо. Эълон ба талаботҳои инсон равона шудааст. Илова бар он, эълон аксар вақт, ба гурӯҳи муайяни одамон равона шудааст, зеро эълон кардани либоси мардона ба духтарон, ба писарон – косметика ё ба қасоне мошин надоранд – лавозимотҳои автомобил бемаънӣ аст. Эълон мақсадҳои молӣ дорад, на балки паҳнкунии идеяҳо.

Тарғибот тамоман дигар мақсадҳоро пеша мекунад, бо вуҷуди он, ки аксар вақт воситаҳои пешбарии эълонҳоро истифода мебарад. Аксар вақт зери мағҳуми тарғибот паҳнкунии маълумотро (далелҳо, бурҳонҳо, овозаҳо ва дигар маълумотҳо аз он ҷумла бардурӯғ) барои таъсир расонидан ба ақидаи ҷомеа, ба гурӯҳи одамон, ба қисми ҷомеа, масалан, одамони миллатҳои муайян ё маскунони минтақаи муайян дар назар доранд.

Чӣ ҳеле, ки мо аллакай фаҳмидем, ҳангоми дида баромадани мисолҳо ва таҳлили эҳсосот, тарғибот ба инсон мегӯяд, ки ақидаҳои шахсии ў нисбат ба манфиатҳои ҷомеа муҳим нестанд. Аксар вақт лексикаи таъсирнок садо медиҳад, ба монанди «Ватан», «душман», «давлат». Тарғибот интихоб намедиҳад: бояд ин корро кард ва танҳо ин дуруст аст; агар ту ягон кореро накунӣ, ту бо дигарон нестӣ, ту ба монанди дигарон нестӣ ва ғ.

Барои тарғибот муҳим аст ҳар чӣ қадар одамони бисёр фаро гирифта шавад, ҳар чӣ қадар аудиторияи қалон ҷалб карда шавад. Ва муҳим нест, агар даъват ба хизмати Қувваҳои мусаллаҳро ҷавонписаре нею модар ё хоҳари ў шунавад. Ҳатто онҳо ин маълумотро ба ҷавонписар мерасонанд, зеро тарғибот дар онҳо эҳсосотеро бедор мекунад. Мисол, эҳсоси тарс, ки агар ба ҳарбӣ наравад, мушкилиҳое пайдо мешавад.

Яъне, тарғибот молро “эълон” намекунад! Мақсади он ҳаридорӣ кардани инсон чизеро нест. Тарғибот ин ё он идеяро ҷорӣ мекунад. Он одамонро ба амалҳо ва қарорҳои муайян (тариқи таъсир ба эҳсосот) гоҳо бо зарар ба манфиатҳои шахсӣ ба хотири гӯё манфиатҳои ҷомеа водор менамояд. Ин қарорҳо дар асоси интихоби дидаву дониста нестанд, балки дар шиор ва пайёмҳои тарғибот гузашта шудаанд.



## ЛМ 2

Дар ин марҳила, ин лаҳзаро набояд бо ҳозирин муҳокима кард: муҳим аст, ки иштирокчиён таҳминҳои худро иброз намуда, ақидаҳои дигаронро гӯш кунанд. Тренер бо ҳар гуна роҳ мубодилаи афкорро ташвиқ мекунад ва саволҳои равшан медиҳад.

### **Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳои ҳозирин:**

- методҳои дасткорӣ истифода мешаванд;
- технологияи идораи шуури омма истифода мешавад;
- тарғиботро аксаран давлат истифода мебарад, зеро имкониятҳои калон дорад;
- як фаҳмишҳоро бо дигар иваз меқунанд;
- гапро нопурра мегӯянд.

Дар ҳақиҷат, дар тарғибот ҳиллаҳои гуногун истифода мешаванд. Барои чӣ ин ба мо муҳим аст? Барои он, ки ин ҳиллаҳо, чун қоида, дар дасткории иттилоот, таҳрифи он, расонидани ба худ хоси он, асос ёфтаанд. Яъне, тарғибот – ин на ҳама вақт ва на он қадар дурӯғ (бо вуҷуди он, ки дурӯғ дар тарғибот аксар вақт дида мешавад), балки малакаи пешниҳоди иттилоот бо чунин тарз, ки он таъсири идеологии максималӣ расонад.,

Аломатҳои равшани тарғибот ҳастанд, ки ба мо ёрӣ мерасонанд то фаҳмем, ки дар пешниҳоди тарғибот истодааст ва ба доми он наафтем. Якчанд аз ин аломатҳо:

- тақрори бисёркаратаи ягон тезис муддати дароз, дар манбаъҳои гуногуни иттилоотӣ;
- таъсири доимии иттилооти паҳншаванда ба эҳсосот, кӯшиши нигоҳ доштани ҷомеа дар зери шиддати доимӣ, тарс, таҳлука – он имконияти оромона баҳо додани ҳолат ва қабули қарорҳои дурустри маҳдуд меқунад;
- тарғибот роҳҳои оддӣ ва ҳатто соддай ҳалли мушкилоҳоро пешниҳод меқунад (мисоли 5G) ва ин роҳҳои ҳал имрӯз ва дар ин ҷо дастрасанд;
- доимо таваҷҷӯҳи ҳозиринро аз мазӯҳҳо ва масъалаҳои ҳақиқатан муҳими ҷомеа бо муҳокимаронии мавзӯҳҳои дуюминдарача дур намудан, зуд тағиیر додани рӯзномаҳои иттилоотӣ;
- ифшои қисми маҳдуди иттилооти муҳим, ки паёмҳои тарғиботро тақвият медиҳад ва тасаввуроти ҳақиқат буданро месозад;
- соҳтани тасаввурот, ки инсон интихоб меқунад; дар асл тарғибот интихоб намедиҳад: маълумот дар тарғибот чунин ташкил шудааст, ки ба инсон як интихобро илқо меқунад, инро бо он далел меорад, ки маҳз ҳамин дуруст аст.



## ММ

Барои мустаҳкамкунии мавзӯъ мумкин аст, ки кор дар гурӯҳҳои майдаро дар формати бозӣ истифода бурд.

Аудитория ба 4 гурӯҳ тақсим мешавад. 2-тои он тарғиботчиён ва 2-тои дигар эълондиҳандагон.

Ҳар як гурӯҳ вазифа мегирад: 5-тогӣ паём фикр кунанд (эълонкунандагон - эълонӣ, тарғиботчиён – тарғиботӣ).

Аҷоибаш ин аст, ки эълондиҳандагон ва тарғиботчиён паёмҳоро дар мавзӯъҳои монанд фикр меқунанд.

Мисол:

- 1) дар бораи сабзавот;
- 2) дар бораи парвоз ба Марс.

Яъне, гурӯҳи эълондиҳандагон 5 сатри эълонӣ дар бораи сабзавот месозанд ва гурӯҳи тарғиботчиён 5 сатри тарғиботӣ дар бораи сабзавот. Айнан ҳамин корро гурӯҳҳо дар мавзӯи парвоз ба Марс ичро меқунанд.

Барои иҷроиш 5 дақиқа вақт дода мешавад. Баъди хотимаи вақт –намоиш ва таҳлили ҳаматарафа.

Марҳилаи дуюм – нақшҳои гурӯҳҳоро дигар кардан. Акнун, эълондиҳандагон тарғиботчиён мешаванд ва баръакс. Мавзӯъҳо низ нав мешаванд.

## МАВЗҮИ 2. ТАФАККУРИ НАМОХАНГЙ (КЛИПЙ): ХАТАРИ ОН ДАР ЧИСТ



Машқ

### Оғози тренинг

Имрүз гуфттан мүмкін аст, ки дар байни ҳозириң мвчұд будани касе, ки ақаллан як намоханги мусиқй ё ролики әълонй надида бошад, номумкин аст. Ақаллан видео аз Tik-Tok. Ин ва дигар видеоҳо чй гуна сохта шудаанд, тұхлил мекунем.



### ММ 1

Тренер ба ҳозириң ҳүчуми ақлиро пешкаш менамояд. Ролики әълонй ва мусиқй чй гуна кор мекунад, бояд шарқ дод. Барои таҳлил метавон як намоханги күтохи муайянеро намоиш дод, беҳтараш давомнокиаш аз 30 сония то 1,5 дақықа.

Идеяи асосй – таҳлили иттилооте, ки мо мебинем.

#### Вариантҳои эхтимолии چавобжо:

- зуд тағийир ёфтани кадржо;
- равшан, өзіншіл, бо овози баланд;
- чандон маъно надорад – мачмўи расмҳои зебою форам;
- калимаҳо қисман дар ёд мемонанд – танҳо онҳое, ки зуд-зуд тақрор меёбанд, ё соддатаранд;
- як кадрро ба пуррагй надида дигараш иваз мешавад.

Ҳамин тавр, агар мо гүем, ки намоҳанг мачмўи муайянни иттилоот аст ва бо ёрии он мекүшанд чизеро ба мо расонанд, пас маълум мешавад, ки дар хотир доштан, фахмидан, дарк кардан иттилоот, ба ин роҳ барои мо мушкил аст. Мо онро гүё қисм ба қисм қабул мекунем: ҳам садои баланди алоҳида, ҳам ҷузъи равшан, ҳам нуқтаи рангае, ҳам манзараи ҳайратангез вағ.

Акнун супориши зерин: намоҳангро ҳамон тавре, ки фильм ё қисса ё пәймеро нақп мекунед, гуфта дихед. Тренер аз якчанд иштирокчй

хоҳиш менамояд, ки намоҳангро нақл карда диханд. Чун қоида, ҳеч кас тамоми тасвирро дубора тақрор намекунад, пайдарпани рӯйдодҳои видео низ дуруст нақл карда намешавад, матн (агар он намоҳанг мусиқӣ бошад), пурра не, балки танҳо қисман нақл карда мешавад.

Тренер ба хулосае меояд, ки агар мо қӯшиш кунем, ки маънои ин қиссаи намоҳангиро ба касе нақл кунем, мо танҳо дар бораи қисматҳои равshan, суханони хотирмон нақл хоҳем кард. Аммо дар маҷмӯй, онҳо манзараю дубора тақрор накарданд.

Парадокс маҳз дар ҳамин аст: чӣ қадаре, ки иттилоот кӯтоҳ бошад, ҳар чӣ қадар нақл ва таҳлил кардани он мушкил мешавад. Ҳарчанд чунин ба назар мерасад, ки баръакс бояд бошад. Тафаккури намоҳангӣ дар олами иттилооти имрӯза маҳз чунин кор мекунад.

Дар аввал, биёед мефаҳмем, ки мо бо он дар кучо рӯ ба рӯ мешавем. Тавре бар меояд, дар ҳама ҷо!

Дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Ин чист? Он постҳои кӯтоҳ, шарҳҳо, сторисҳо, намоҳангҳо – шабакаи TikTok, ки аллакай ишора шуд, дар асл аз мини-намоҳангҳо соҳта шудааст.

Дар бораи намоҳангҳои мусиқӣ, эълонӣ, сюжетҳои ахборот, эълони барномаҳо, фильмҳо низ ҳаминиро гуфтан мумкин аст. Ҳамаи онҳо бо принсипи намоҳанг соҳта шудаанд – ивази босуръати кадрҳо, равshan, ҷолиб, шавқовар... аммо нақл кардан ё ба ёд овардани манзараи пурра хеле мушкил аст.

Гузашта аз ин, фильмҳои мусосир, агар дар бораи кинотеатри фароғатӣ сухан ронем, новобаста аз жанр - аз комедияҳо, фильмҳои амалий то драмаҳо, фильмҳои бадей ва сериалҳо бо суръати тези кадрҳо, динамикаи фаъоли рӯйдодҳо соҳта шудаанд. Намоишҳо дар онҳо дар блокҳои хурд пайи ҳам меоянд, аксар вақт бидуни мантиқ.

Дар чанд соли охир, дар ВАО тамоюли пастравии ҳачми паём мушоҳида карда мешавад: баъзан дар сарлавҳа назар ба матни паём каме бештар қалимаҳо дида мешаванд. Агар қаблан мусоҳиба дар якчанд саҳифа қалон ҳисоб мешуд, ҳоло мусоҳибаи қалон чанд сарҳатро ташкил медиҳад.

Боз як тамоюли маъмул ва хос барои ВАО вуҷуд дорад - тағирии босуръати мавзӯъҳои ахбор. Ба мо як қиссаи кӯтоҳе дар бораи хушксолӣ дар Африка ё обхезӣ дар Чин нишон медиҳанд ва сипас, дар бораи чудо шудани ситораҳои Ҳолливуд нишон дода, баъд як дастури ачиби хӯрокеро нақл мекунанд ва бо эълони хокай ҷомашӯй ба анҷом мерасонанд.

Натица чӣ гуна аст? Ҳоло як сюжетро дарк кардан, як мавзӯъро наомӯхта, диққати мо ба мавзӯи дигар мегузарад ва ғ. Яъне, мо ҳар рӯз маҳз ҳамин гуна иттилооти намоҳангиро мебинем ва ба қабул кардани ҳамон иттилоот дар формати намоҳангӣ одат меқунем: тавассути тасвирҳои кӯтоҳ, ҷузъиётҳо, намоҳангҳо. Ин гуна тафаккур ба як одат табдил меёбад (ва аксар вақт ба талабот).



## ЛМ 2

Муайян намудани талаботҳо ба иттилооти намоҳангӣ.

Тренер метавонад пурсише гузаронад, то гирифторшавандагии иштирокчиёро ба тафаккури намоҳангӣ равшан нишон дижад.

Ҳар як иштирокчӣ яктоғӣ варақа ва сетогӣ часпак мегирад (метавон часпакҳои фигураҳои геометрӣ ё меваҳо истифода бурд).

Тренер се савол медиҳад. Барои ҳар як ҷавоби мусбӣ иштирокчӣ як часпакро ба варақа мечаспонад.

### Саволҳо:

- шумо субҳро бо тамошои саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, лентаҳои ахборот дар гачети худ сар меқунед?

- шумо пеш аз хоб саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоиро варақ мезанед, лентаи ахборотро меконед ва баъд хоб меравед?

- шумо ҳангоми ҳӯрок хурдан, дар нақлиёт, вақти ҳолигӣ бо воситай гачет ба шабакаҳои иҷтимоӣ ва лентаи ахборотӣ медароед?

Баъди анҷоми пурсиш, иштирокчиён варақаҳоро ба флипчарт мечаспонанд. Тренер хулоса меқунад.

Чун қоида, 90-100% ақаллан як часпак дар варақа доранд. 80%-90% – дуто, 70% – сето.

Таҷрибаи мо нишон дод, ки амалан ҳамаи мо ба тафаккури намоҳангӣ дучор меоем. Гурӯҳи расонани Донишгоҳи Оксфорд, тибқи таҳқиқоти дар соли 2019 гузаронидашуда гузориш медиҳад, ки шахси ҷаҳони иттилооти имрӯза, 85-90% паёмҳои иттилоотиро танҳо аз рӯи сарлавҳааш "меконад". Ва танҳо 10-15% -ро мо пурра меконем.

Аз ин рӯ, ҳоло барои мо хондани китобҳои қалон, тамошои филмҳои дарозмуддат бо муколамаҳои зиёд, на тасвирҳои амалий, азхудкуни мавзӯъҳо дар мактаб/донишгоҳ, ки дар болои он мо бояд ҷанд соат нишинем, хеле мушкил аст.

Албатта ин хуб аст, зеро ин тамоюоли чаҳони иттилооти мусосир. Аммо дар он таҳдидҳои хеле ҷиддие пинҳон аст.

Ва онҳо:

- тафаккури намоҳангӣ, чаҳони иттилоотии намоҳангӣ моро ба таҳлил накардани иттилоот одат мекунонад, бо сабабе, ки манзараҳо ончунон тез иваз мешаванд, ки ба таҳлили онҳо вақт нест! Ҳадди ақал ҷузъиётҳои равшанро дар хотир мондан!
- имконияти таҳлили иттилоотро надошта, балки онро пора-пора дар хотир доштан, мо наметавонем тамоми манзараҳо тасаввур кунем, фаҳмем, ки ин ба чӣ оқибатҳо оварда метавонад. Мо он чиро, ки дидем, дар хотир доштем. Ва он ҷизе, ки дар хотир доштем, ба он бовар кардем - алгоритми тафаккури намоҳангӣ ҷунин аст. Аз ин рӯ, бо ин тафаккур мо ҳақиқат аз дурӯғро фарқ намекунем, зеро мо барои ин кор вақт надорем.
- дар натиҷа, тафаккури намоҳангӣ талқиншавии моро, эҳтимолияти дасткорӣ шудан, ба тарғибот гирифттор шуданро баланд мекунад. Чаро? Зеро нафароне, ки дасткорӣ ва тарғибот мекунанд, ҷунин ҳусусиятҳои тафаккури намоҳангиро хуб медонанд ва бо ҷунин тарз ин ё он паёмҳои дасткорӣ ё тарғиботиро бо формати намоҳангии иттилоот пеш мебаранд.

Чӣ гуна бояд ба тафаккури намоҳангӣ истодагарӣ кард, то ғуломи он нагардем? Зеро мо наметавонем пурра аз фазои иттилоотӣ ҳориҷ шавем. Ва муҳимаш, барои чӣ он зарур аст?

**Зарурат дар ин аст:**

- ҳатари ба дасткорӣ ва тарғибот гирифттор шуданро паст кардан;
- дарки пурраи иттилоот ва малакаи таҳлили онро аз ёд набаровардан;
- китоб хондан (ҳатто электронӣ) ва бо ҳаҷми калони маълумот кор карданро аз хотир набаровардан.

**Чӣ гуна инро ба даст овард? Якчанд маслиҳат:**

- ақаллан як маротиба ҳар моҳ китоб хондан ё филме, ки дар он муколамаҳо бисёранд ва динамика кам мебошад, тамошо кардан;
- рӯзҳои холӣ аз иттилоот доштан: як маротиба ҳар моҳ (бехтараш ҳар

- ҳафта) аз фазои иттилоотӣ баромада, ахборотро нахондан, намоҳангро тамошо накардан ва ғ.;
- ба худ матн навиштан. Аз ҳама осон – дафтари хотира бурдан, ҳатто агар ҳар рӯз рӯйдодҳоро қайд нақунед ҳам, ақаллан 1-2 бор дар як ҳафта.



## ММ

Барои мустаҳкамкунии мавзӯъ, тренер ба иштирокчиён бурдани дафтари хотираро аз ҳамин лаҳза пешниҳод меқунад.

**Вазифа:** ба таври кӯтоҳ, рӯйдодҳо, таассуротҳои ҳафтаи охирро тасвир кардан. Ҳაҷм – то як саҳифа. Вақт барои иҷрои супориш – 15-20 дақиқа (вобаста аз дараҷаи гурӯҳ).

Иҳтиёран, шумо метавонед 2-4 нафар иштирокчиёнро барои мубодилаи ҳикояи худ ва ба шунавандагон пешниҳод кардани он даъват кунед. Ҳангоми таҳлил бояд ба тафсилот, эҳсосот, пуррагии манзараи рӯйдодҳо ва таассуроте, ки муаллиф тасвир кардааст, дикқат дихед. Метавон мӯқоиса кард, ки он аз иттилооти намоҳангӣ то чӣ андоза фарқ меқунад, чӣ қадар ҳаҷмаш қалонтар ва ҷолибтар аст.

## МАВЗҮИ 3. «СУХАНОНИ НАФРАТОМЕЗ»



Машқ

### Оғози тренинг

Аз рӯи тарзи муносибати як шахс ба шахси дигар, калимаҳое, ки барои ибрози ақидаҳои худ нисбат ба ҳамсуҳбат, рӯйдодҳо ва падидаҳо истифода мебарад, мумкин аст муносибати ўро ба ин ҷанбаҳои ишорашуда муайян намуд. Суханҳои мо – калидча ба ҳолати боодобӣ, некоҳӣ ё барьакс, бадҳоҳии мо аст. Инро бо воситаи як бозӣ санҷидан мумкин аст.



#### ЛМ 1

Бозии «Лақаб додан».

Тренер пешниҳод мекунад, ки иштирокчиён дар давра нишинанд. Ба ҳозирин муроҷиат карда, тренер вазифаро мефаҳмонад: «Тасаввур кунед, мо ба давраи бачагӣ бар гаштем ва “лақабдиҳандагон” майдacha шудем. Аз сабабе, мо ҳоло бача ҳастем, бо мева ва рангҳо “лақаб медиҳем” – ин шарти асосӣ аст.

Ин чӣ хел мешавад? Иштирокчии аввал ба дасташ тӯбро мегирад ва онро ба дувумин ҳаво дода “лақаб”-е мефиристад, масалан «ту афлесун ҳастӣ». Иштирокчии дуввум тӯбро қапида, бо якчанд варианҷҳо ҷавоб медиҳад, масалан: 1) «ту худат афлесун»; 2) «ман афлесун не – ман бунафша ҳастам»; 3) «ман афлесун, ту бошӣ гули ханҷарӣ»; 4) «ман афлесун ва ба ман ин маъқул аст» ва ф. Шарт – ҳусусиятҳоро истифода бурдан мумкин нест, мисол, тунд, хоро, гандашуда, турш ва ф.

Баъди ҷавоб додан, иштирокчии дуввум тӯб ва «лақаб»-ро ба севвумин ҳаво медиҳад. Севвумин ба ҳамон тартиб ба ҷаҳорумин. Ҳамин тавр, то он даме, ки тамоми ҳозирин фаро гирифта нашаванд.

Тренер ҷавобҳоро дар се сутунҷаи флипчарт менависад. Бозиро ҷамъbastкунон ба ҷавобҳо дикқат додан мебояд.

Бозӣ чиро нишон дод? Аз варианҷҳои эҳтимолии пешниҳодшуда қисме аз ҳозириин, онҳоеро, ки “мулоим” метавон номид, интихоб кард, масалан: «ман афлесун ва ба ман ин маъқул аст».

Қисми дигари ҷавоб – сафедкунанда, иштирокчиён бо онҳо исбот мекунанд, ки дигар ҳастанд: «ман афлесун не – ман бунафша». Албатта, дар ин ҷо агрессия нест, аммо хафагие дида мешавад, яъне, ман он нестам, ки шумо фикр кардед, ман дигарам.

Категорияи севвум – ҷавобҳои агресивӣ: «ту худат афлесун ҳастӣ», «ман афлесун, ту бошӣ гули ҳанҷарӣ». Яъне, иштирокчӣ дар ҳолати аввал, ўро афлесун номиданро таҳқиромез мешуморад, дар ҳолати дуввум бошад, намоиш медиҳад, ки гули ҳанҷарӣ таҳқиромезтар аст.

Бо ин бозӣ мо модели ҷунин падида, ба монанди «суханони нафратомезро» нишон додем. Номи дигар – **«хейт-спич»** (*«hate speech»* – дар тарҷума «забони нафрат») аст.

«Сухани нафратомез» масъалаи васеъ паҳншуда ба ҳисоб меравад, ки новобаста аз мамлакат, ҷомеа, сатҳи зиндагӣ ҳамаи моро фаро мегирад. Ҷун қоида, асоси «суханони нафратомез» фарқият дар асосҳои аломатҳои гуногун, алалхусус, этникӣ, најодӣ, динӣ, синну сол, ҷинс, тамоюли ҷинсӣ, маъюбият, ҳолати ВИЧ ва ғайраҳо мебошанд.

Ҳақиқати фазои иттилоотии имрӯза ин аст, ки «суханони нафратомез» ҳам дар ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ, дар платформаҳои гуногуни интернетӣ, мессенҷерҳо ва ҳам дар муоширати ҳамарӯза истифода мешаванд.

Мутахассисон дар зери мағҳуми «суханони нафратомез» шаклҳои гуногуни забонро дар назар доранд – қалимаҳои алоҳида, ибораҳо, ҷумлаҳо бо маъноҳои манғӣ нисбат ба «рақиби» шартӣ. «Суханони нафратомез» метавонад дар шаклҳои најодпарастӣ, бегонаситеӣ, душманий ва таҳаммулназарӣ байни миллатҳо, гомофобия ва монанди инҳо ба миён ояд.

Ин, алалхусус, барои насли ҷавон хеле мушкилии ҷиддӣ аст. Инро аллакай соли 2016 дарк карда, Шӯбаи кор бо ҷавонони Шӯрои Аврупо маъракаи ҷавонон бо номи «Нест бод нафрат»-ро пеша гирифт, то ин ки ҷавононро барои мубориза бар зидди гуфторҳои нафратомез ва дастгирии ҳуқуқи инсон дар интернет бедор кунад.

31 майи соли 2016 Комиссияи Аврупо ҳамроҳ бо намояндагони Facebook, Twitter, YouTube ва Microsoft Кодекси рафторро оид ба истифодаи ғайриқонунни “суханони нафратомез” дар интернет имзо кард. (Code of Conduct on countering illegal online hate speech). Тибқи Кодекс, корпоратсияҳои интернетӣ мавҷудияти масъулияти корпоративро дар риояи арзишҳои озодии баён, инчунин, ҳифзи ҳуқуқҳои асосиро дар фазои онлайн эътироф меқунанд. Ҳамзамон, корпоратсияҳои миқёси таъсири манфии изҳорот ва нашрияҳоро, ки бо мағҳуми «суханони нафратомез» тавсиф мешаванд ва ҳам ба шахсони алоҳида ва ҳам ба гурӯҳҳои алоҳида равона карда шудаанд, низ эътироф меқунанд.,

Ширкати Facebook ҳатто пас аз “аудити ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ”, ки моҳи майи соли 2018 гузаронида буд, нақшай корӣ бар зидди паҳншавии «маълумотҳои зиёновар»-ро нашр намуд. Роҳбарияти шабакаи иҷтимоӣ ҳоло бо “контенти зарапор” тариқи масдуд кардан ва нест намудани постҳо ва шарҳҳое, ки калима ва ибораҳои муайян, ки ҳамчун “суханони нафратомез” шинохта мешаванд, фаъолона мубориза бурда истодааст.



## ЛМ 2

Тренер ба ҳозирин муроҷиат менамояд: ба фикри шумо, барои чӣ «суханони нафратомез» пайдо шудаанд ва онро фаъолона истифода мебаранд?

**Вариантҳои ҷавобҳо** (дар флипчарт навишта мешаванд):

- одамон бадқаҳр шудаанд;
- ду нафарро ҷанг андохтан ба касе фоида дорад;
- роҳбарон ва кишварҳо корҳоро ҳамин тавр ба тартиб медароранд;
- барои беобрӯ ва паст задани ҳалқияте;
- ҳамин тавр касе волоият ва қувваи худро нишон медиҳад;
- барои низоъро хезондан;
- то ки одамон муттаҳид нашаванд ва масъалаҳои муҳимро ҳал накунанд;
- аз нодонии мо истифода мебаранд;

Бале, дар ҳақиқат, аксар вақт «суханони нафратомез» барои ноил шудаан ба ҳадафҳои муайян истифода мешавад ва одатан, ин ҳадафҳо ҷандон хуб нестанд. “Суханони нафратомез” барои ташвиқ ба амалҳои муайяне сохта шудааст.

Дар ин ҷо, дасткорӣ ва тарғиботро, ки қаблан омӯхташуда буданд, ба хотир овардан лозим - ин унсурҳои таҳрифи иттилоотӣ, инчунин, барои таъсир расонидан ба тамоми ҷомеа ва намояндагони алоҳидаи он равона карда шудаанд. Мо гуфта метавонем, ки «суханони нафратомез» дар таблиғот ва дасткорӣ истифода мешавад.

Зуҳуроти "суханони нафратомез" ва намудҳои он хеле зиёданд. Баъзе аз инҳо маъмултарини онҳо мебошанд:

### **1. Даъват ба зӯроварӣ.**

Сухан дар бораи даъватҳои мустақим дар робита бо вазъияти мушаххас, бо нишон додани объекти зӯроварӣ нисбат ба онҳое, ки бояд истифода шавад, меравад. Аксар вақт воситаҳои расонидани зӯроварӣ нишон дода мешаванд.

### **2. Фитнаангезии мустақим барои дискриминатсия, аз он ҷумла дар шакли шиорҳои умумӣ.**

**Мисол.** Ҳангоми эпидемияи зуком роҳбарияти яке аз минтақаҳо ба таври оммавӣ ба шаҳрвандон муроҷиат кард: «Бо сабаби бад шудани вазъи эпидемиологӣ дар минтақа ва зиёд шудани хатари бемориҳо, маъмурияти вилоят аз аҳолӣ ҳоҳиш мекунад, ки ҳар як ҳолати мулоқот ё муюшират бо шаҳрвандони хориҷиро гузориш дижанд, пеш аз ҳама, муҳочирон аз кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ва Ҳовари Миёна».

### **3. Даъватҳои пардапӯши зӯроварӣ ва дискриминатсия.**

**Мисол.** Соли 2016 зимни рӯйхати чорабиниҳое, ки дар шаҳри «А» баргузор карданӣ ҳастанд, раиси шаҳр қайд кард, ки чорабиниҳо бояд чунин таблиғ карда шаванд: «шаҳри мо назар ба шаҳри «Б» беҳтар аст. Мо шаҳри ватандӯсттар ва мазҳабии бештар ҳастем. Ва мо ҳеч гоҳ, он чизе ки дар шаҳри «Б» рӯх дода истодааст, роҳ намедиҳем: мисол роҳпаймоиҳои одамони муҳталиф бо ориентатсияи ғайрианъанавӣ».

### **4. Соҳтани симои манғии гурӯҳи этникӣ, динӣ ё гурӯҳи иҷтимоии муайян.**

Аксар вақт ин на ба айборкуни мушаххаси рӯйдодӣ, балки дар асоси анъанаҳо ва қолибҳои муқарраршуда вобаста аст.

**Мисол.** Изҳорот дар ВАО: «Шояд ҳар қадоми мо ақаллан як маротиба шоҳид ё ҳатто қурбонии намояндагони ҳалқияти «А», ки дар шаҳр сайргушт мекунанд, шудаем. Аз рӯи шумораи онҳо, маркази шаҳр ба қарибӣ ҳамаи шонсҳо барои як меҳмонхонаи калон монанд шуданро дорад, ки онро наметавон бо осонӣ убур кард ва ба ҳар ҳол шумо бояд як ё ду танга дижед, то соғ шавед.

### **5. Сафедкуни рӯйдодҳои таърихии зӯроварӣ ва дискриминатсия, ё баръакс, изҳороти шубҳаҳо нисбат ба далелҳои таърихии зӯроварӣ.**

Аксар вақт ин гуна «суханони нафратомез» ҳангоми суханронӣ дар бораи адовати ду ҳалқиятҳо ва гурӯҳҳои этникӣ ё ин ки натиҷаҳои ҷанг байни давлатҳо, ки масъалаи миллӣ равшан ифода ёфтааст, истифода бурда мешавад.

## **6. Изҳороти номукаммалий.**

Дар ин замима, «суханони нафратомез» аксар вақт, барои таъкид кардани пастии маданият ё саводнокӣ, малакаҳои маънавӣ, эҷодиёт истифода бурда мешавад. Чун қоида, чунин суханҳо нисбат ба гурӯҳҳои этникӣ, динӣ ё иҷтимоии муайян гуфта мешаванд. Мисол: «...онҳо танҳо барои рӯфтани кӯчаҳо кор меоянд».

## **7. Изҳорот дар бораи ҷинояти гурӯҳи муайяни этникӣ, динӣ ё иҷтимоӣ.**

**Мисол.** «Ҷавонони имрӯза ҳама оворагарду бекорҷӣ ҳастанд».

Ин навъи "суханони нафратомез" боз ба шакли дағалтар истифода мешавад, агар объекти маломат - намояндагони як гурӯҳи этникӣ, динӣ ё иҷтимоӣ бошанд, дар якҷоягӣ бо қалимаҳо, аз қабили дузд, хоин, қаллоб, зарҳарид, ҷинояткор, қотил ишора мешаванд.

## **8. Изҳорот дар бораи камбудиҳои ахлоқии як гурӯҳи муайяни этникӣ ё динӣ**

**Мисол.** Халқияти «А» –дӯстдорони тамаъкорӣ, қасоне, ки дар минтақаи муайяне зиндагӣ доранд, танбаланд.

## **9. Даъватҳо барои роҳ надодан ба ҷойгиршавии ин ё он гурӯҳҳои этникӣ ё динӣ дар қишвар, минтақа, ноҳия ё шаҳр.**

**Мисол.** Арзҳо оиди ғайримақбул будани соҳтмони иншооти динӣ: "Агар онҳо аллакай худро ҳамчун соҳибони шаҳр рафтор кунанд, пас вақте ки мо ба онҳо иҷозат медиҳем, ки бинои динии худро созанд, чӣ мешавад."

## **10. Муттаҳам кардани гурӯҳ ба кӯшиши ба даст овардани ҳокимиият ё тавсееи қаламрав.**

**Мисол.** «Солҳои охир 3 миллион шаҳрвандони қобили меҳнат дар ҷустуҷӯи кор қишварро тарқ карданд ва тақрибан 3 миллион муҳочирон аз Африка ва Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ба мо омаданд. Мо соҳибии сарзамини худро аз даст дода истодаем».

Чӣ гуна бояд ба «суханони нафратомез» истодагарӣ кард ё чиро бар зидди он истифода бурд, ҳангоме, ки шумо мустақиман ё ғайримустақим ба он дучор мешавед, зухуроти онро мебинед?

## ЛМ 3

Тренер ба ҳозирин савол медиҳад ва пешниҳод мекунад, ки худи онҳо ҳалли онро ёбанд. Ҳар як иштирокчӣ метавонад 1-2 чумлаи кӯтоҳро дар варақаҳо нависад.

Барои иҷрои вазифа 5-6 дақиқа дода мешавад.

Ҷавобҳои иштирокчиён дар флипарти умумӣ часпонда мешаванд.

Тренер ҷавобҳоро ҷамъбаст карда, шарҳ медиҳад, то ҷумлаҳоро ба вектори муайн равона кунад.

Дар хотир доштан муҳим аст, ки ҳолатҳое, ки шумо бо “суханони нафратомез” дучор мешавед, айби шумо нестанд. Шахсе, ки туро таҳқир мекунад ё нисбати дигарон “суханони нафратомез”-ро истифода бурдааст, бо ақидаҳои нодуруст, стереотипҳои кӯҳна ё агресивӣ умр ба сар мебарад ва аз ин рӯ, ҷунин меғӯяд ё ин ки меҳоҳад шуморо ё дигаронро бадном кунад ва ин гӯяндаро тавсиф мекунад, на туро. Ин гуна одамро бовар кунондан ҳеч маънное надорад. Эътиқоди ў ҳамеша аз эътиқоди шумо қавитар ҳоҳад буд. Махсусан, агар ў ҳадафи истифодаи “суханони нафратомез” -ро дошта бошад, ин бефоида аст.

Ҷавобан таҳқир кардан – аксламали аввали мо (дар ёд доред, «ман афлесун бошам, ту гули ҳанҷарӣ») ҳалли муаммо нест. «Сухани нафратомез» бар ҷавоби «сухани нафратомез» – ин доираи бастаи нафрат аст ва ба натиҷае намерасонад.

Дар ҷунин ҳолатҳо дастгирӣ ёфтани, ба дӯston дар бораи ҳамлаҳо нақл кардан ё бо ташкилотҳои ҳимояи ҳуқуқ тамос гирифтани муҳим аст. Агар ба дӯстони шумо ҳамла карда бошад, онҳоро дастгирӣ кунед. Агар инҳо шабакаҳои иҷтимоӣ бошанд, шарҳои шумо кӯмак мекунанд.

Дар шабакаҳои иҷтимоӣ, шумо метавонед шарҳои дорои сухани нафратро гузориш дижед ва ҳоҳиш кунед, ки онҳо нест карда шаванд. Дар сурати таҳдид, шумо метавонед далелҳоро сабт кунед ва инчунин, ба мақомоти дахлдор муроҷиат кунед.

Рақибонро аз фикраш нагардонед, аммо ҳангоми истифодаи далелҳо ва бурҳонҳои мутавозин барои ҳимояи нуқтаи назари худ дар хотир доред: “Ман афлесун ҳастам ва ин ба ман писанд аст.” Ҳамин тавр шумо метавонед дурӯғҳо, бофтаҳо, дасткориҳоро аз байн баред.

Таҳаммулпазириро пеша кунед. Ҳудро ба истифодаи мутақобилаи суханони бадбинона ва таҳқир иғво шудан нагузоред. Ё ором бошад, ё аз ин гуна муҳокимаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дурӣ кашед. Агар дар ёд

дошта бошед, ҳамаи дасткориҳо бо воситаи эҳсосот мебошанд. Вақте мо бо эҳсосот «фикр меқунем», майнаи сар ва таҳлил ҳомӯш мешаванд. Барои ҳамин, барои истодагарӣ ба «суханони нафратомез» бояд эҳсосотро “ҳомӯш намуда” тафаккури интиқодиро рушд дод.



## ММ

Аудитория дар гурӯҳҳои хурди 4-5 нафар ҷамъ мешавад. Ҳар як гурӯҳ барои таҳлил паёме мегирад (ҳаҷм – 0,5 варақ).

**Вазифа:** дар матни паём намунаҳои «суханони нафратомез»-ро ёфттан.

Муҳим! Паёмҳо монанди ҳабаре дар ВАО, пост дар шабакаҳои иҷтимоӣ, изҳороти сухангӯй, баҳси ду шахс.

Номҳои мамлакат/минтақаҳо/шаҳрҳо, динҳо, гурӯҳҳои этникӣ ва иҷтимоӣ бояд бехусусият бошанд.

Вақт барои иҷроиши вазифа – 10 дақиқа.

Баъди ба охир расидани кори гурӯҳӣ, иштирокчиён натиҷаҳои ҳудро намоиш медиҳанд. Матнҳои ҳар як гурӯҳ, агар имконият бошад, ба экран бароварда мешавад.

## МАВЗҮИ 4. СТЕРЕОТИПХО



Машқ

### Оғози тренинг

Барои фаҳмиши мавзӯи нав, ба ҳозирин бозии «Қатори шабоҳатҳоро давом дех» («Продли ассоциативный ряд»)-ро бояд пешниҳод кард.

#### ЛМ 1

Тренер ба иштирокчиён варақаҳо тақсим мекунад.

Дар экран ё флипчарт барои ҳозирин якчанд тезисҳо намоиш дода мешавад:

- мардҳо гирия намекунанд;
- қиммат, пас, сифатнок аст;
- барои занҳо муҳимаш бомуваффақият шавҳар кардан;
- одамони фарбеҳ раҳмдиланд.

**Вазифа:** ҳар як иштирокчӣ бояд ин қатори тезисҳоро пурра кунад, на камтар бо 3-тои дигар.

Барои ичрои вазифа 4-6 дақиқа дода мешавад. Баъди анҷоми вақт иштирокчиён варақаҳоро дар флипчарт мечаспонанд.

#### Вариантҳои эҳтимолӣ:

- калонсолонро бояд эҳтиром кард;
- баъди соати шаш хӯрдан зиён дорад;
- ҳар як насли нав аз пешина боақлтар аст;
- одамони калонсол интернетро истифода бурда наметавонанд;
- омӯзгор ҳамеша рост аст ва т.б.

## ҚИСМИ АСОСӢ

Машғулиятро ҷамъбаст карда, тренер якчанд ҷумлаҳоро меконад. Ҷӣ хеле ки мебинем, ин тезисҳо аз ҷиҳати мавзӯй гуногунанд, ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаётамон, категорияҳо – калонҳо ва ҷавонон, мардҳо ва занҳо

дахл доранд. Аз чиҳати кадом хусусиятҳо онҳоро ба як низом метавон даровард? Ин тезисҳоро чӣ гуна номидан мумкин? Он чӣ аст?



## ЛМ 2

Пешниҳодҳои худро ҳозирин баён мекунанд, тренер дар флипчарте менависад.

### Вариантҳои эҳтимолии ҷавоб:

- қоидаҳои рафтор;
- меъёрҳои ахлоқ;
- принсипҳои ҳаётӣ;
- қонунҳои ногуфтаи дар ҷомеа қабулшуда;
- қоидаҳои ғайрирасмӣ.

Вариантҳои баёншуда, умуман, ба таърифи дақиқи ин тезисҳо наздиканд. Дар ҳақиқат, инҳо қоидаҳои нонавишта, принсипҳо, хусусиятҳо мебошанд, ки ба таҷриба ё омӯзиши шахсӣ асос наёфтаанд, ки бо ин ё он сабаб мо қабул ва риоя мекунем. Инҳо стереотипҳо мебошанд. Аксар вақт, стереотипҳо бо ҳаёт ва рафтори иҷтимоӣ алоқаманданд, тақрибан ҳама чизҳое, ки мо номбар кардем, ба ин ғурӯҳ мансубанд.

Аммо стереотипҳои шахсӣ низ мавҷуданд. Масалан, баъзе аз духтарон дониста либосҳои гулобӣ ё зардтобӣ намепӯшанд. Чаро? Зоро стереотип ба онҳо мегӯяд, ки ин ранги шефта аст. Ва шефтаро на ҳама истиқбол мекунанд ва ё умуман, манғӣ қабул мекунанд. Агар ман гулобӣ ё зардтобӣ пӯшам, пас маро ба таври шефта бо ноҳушӣ қабул менамоянд. Оё ин намуди стереотип ба мо ошно нест? Монанд ба инҳоро мо метавонем зиёд ҷамъ қунем.

Ҳамин тарз, дар бораи ду намуди стереотип ғап задан мумкин аст:

- шахсӣ – дар асоси эътиқоди худ соҳташуда;
- ҷамъиятӣ – аз тарафи таҷрибаи таърихии колективии ҷомеа соҳта шудааст.

Аммо лаҳзаи ҷолиб: онҳо, яъне, стереотипҳо аз кучо пайдо шудаанд? Кӣ онҳоро ба кӣ ва кай қисса кардааст, додааст?

Лаҳзаи дуюми нофаҳмо: бо кадом сабабҳо мо ин қонунҳои нонавиштаро ҳамчун қоида, аксиома, ҳамчун як қонуне қабул менамоем?

Ҳар рӯзи ҳаётамон, мо ба одамони гирду атроф гӯш мекунем, ҳангоме, ки андешаи онҳо оид ба ягон масъалае барои мо муҳим аст. Бо мо мубодилаи эҳсосот, ҳиссиёт, таҷриба мекунанд ё ба саволҳои мо ҷавоб медиҳанд. Аксар вақт мо ба суханони дигарон бовар мекунем, гарчанде мо мефаҳмем, ки ақидаҳои онҳо субъективӣ, яъне, шахсӣ мебошад. Айнан бо ҳамин роҳ, мо иттилоотро аз газетаю мачаллаҳо, китобу барномаҳои телевизионӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет ва мессенҷерҳо мегирем.

Ин яке аз василаҳои пайдоиши стереотипҳо мебошад: дар як сатҳи муайяни дониш, ба ин ё он предмет ё падида, муносибати эҳсосотии инсон гузашта мешавад. Ҳол он, ки бо стереотипҳои иҷтимоӣ, ки бо ёрии ВАО, оила, дӯстон, дин паҳн мешаванд, мо аз овони бачагӣ дучор мешавем.

Зоро вақте ба худ суол дижем, масалан, мо чунин стереотип, ки мардон гирия намекунанд, аз кучо медонем, шояд ягон нафар ба ёд меорад, ки дар хурдӣ ба ў падар ё бобо, бародари калонӣ гуфта буд. Шояд ба хотир намеорад, танҳо мегӯяд: охир ҳама ҳамин тавр мегӯянд, аз ин рӯ, ҳамин хел аст ва кам нафароне, ки мепурсанд «барои чӣ?».

Ҳама он ҷизе, ки инсонро иҳота кардааст, бо идеалҳои дарунии ў муқоиса карда мешавад. Маҳз барои ҳамин стереотипҳо ҳам мусбӣ ва ҳам манғӣ буда метавонанд. Мисолҳои стереотипҳои мусбиро бисёр овардем. Ин стереотипҳо, аксар вақт, ба одамон барои интиҳоб кардан ва қабули қарори муҳиме, бе душворӣ ёрӣ мерасонад. Ҳар як шахс дар ҷомеаи муосир боварӣ дорад, ки бояд калонсолонро эҳтиром кард, заифонро ҳимоя кард ва ба наздиқон ёрӣ расонд. Чунин стереотипҳо, меъёрҳои рафтори инсон дар ҷомеа шудаанд ва ҳеч кас оиди ҳақиқӣ будани он фикр намекунад.

Аммо манғии он ҳам кам нестанд. Ҳар яки мо онҳоро шунидаем ва медонем. Онҳо метавонанд ҳам ба ашёҳо, падидаҳо ва ҳам ба одамон, гурӯҳҳои алоҳидай ҷомеа – этникӣ, иҷтимоӣ, динӣ даҳл дошта бошанд.

Мисолҳоеро, ки ҳангоми сухаронӣ дар бораи «суханони нафратомез» овардем, ба ёд орем. «Намояндагони қадом миллате дузд ва фиребгаронанд», «Касоне, ки дар фалон минтақа зиндагӣ доранд, бемаданиятанд». Инҳо стереотипҳои манғӣ мебошанд, ки дар ҷомеа вуҷуд доранд ва мо бо онҳо шахсан рӯ ба рӯ мешавем, аз дигарон мешунавем, ё аз манбаъҳои иттилоотӣ – ВАО, шабакаҳои иҷтимоӣ, телевизион мегирем.

Дар ин ҷо ҳавф пинҳон аст. Ҳамин гуна стереотипе, ки дар донишҳои нодуруст, ақидаи таҳрифшуда асос ёфтааст, модели муайяни рафтор ё муносибатро талқин карда метавонад.

Мисол, вақте ба мо мегүянд, ки “Аз дигарон фарқ накун, монанди ҳама бош!”, мо ҳаракат мекунем, ки аз тавааччұхы оммавій дур бошем. Ё “Аз барои ин ё он рафтор туро дигар иззат намекунанд”, умуман, таҳдиdkунанда садо медиҳад. Аз ин бар меояд, ки бо воситаи стереотип, метавон яғон шахс ё гурӯхи одамонро ба гумрохй бурд, онҳоро дасткорй кард, модели муайяни рафторро талқин кард, ба коре тела дод. Стереотипҳои манфī на танҳо ёрӣ намедиҳанд, то роҳи рости зиндагиро муайян кард, балки инсонро ба муқобили дигар миллатҳо, дин, тарзи ҳаёт, симо ва қоидаҳои ҳаёт бармеангезанд.



## Мисол

*Соли 2018 як овозхон аз Қыргызистон Зере намоҳанги суруди “Кыз” («Духтар»)-ро баровард. Дар суруд ӯ муроҷиат мекунад, то ба дұхтарон, бар хилоғи стереотипҳои пәхншуда, чӣ гуна зиндагӣ карданро ёд надиҳанд. Дар байни истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, бисёриҳо ӯро маҳкум карданд: аз танқиди симоӣ ва либоси ӯ то таҳдиidi күштор. Барои чӣ чунин аксуламал буд? Барои он, ки сұханони сароянда ба муқобили стереотипҳои ҷомеа буданд.*

Илова ба тақсимоти стереотипҳо ба мусбат ва манфī, ки қаблан зикр шуда буд, боз як ба тартибдарории стереотипҳо мавҷуд аст. Ин мұхым ва қолиб аст, зеро он нишон медиҳад, ки стереотипҳо хеле гуногунанд ва қариб, ки ба ҳамаи ҹанбаҳои ҳаёти мо ворид шудаанд. Инчунин, таҳдиidi иловагӣ дар он аст: тавассути стереотипҳо метавон ҳам ба ҳар як шахс дар алоҳидагӣ ва ҳам дар маҷмӯй ба ҷомеа таъсир расонд. Дар ин ҷо онҳое, ки ба ин таъсир манфиатдоранд, метавонанд ҳам “сұханони нафратомез”, ҳам таблиғот, ҳам дасткорй ва ҳам фейқро истифода баранд.

### Намудҳои стереотипҳо:

- **автостереотип** – мұносибати инсон ба худро инъикос мекунад. Ҳам мусбī буда метавонанд – «ман аз ҳама дар дунё зеботаринам», ва ҳам манфī – «ман бадбаҳт», «ман хеле фарбех/хароб».
- **гетеростереотипҳо (этникӣ)** – мұносибат нисбати дигар ҳалқият, гурӯхи иҷтимоиро намоиш медиҳад. Ҳамчунин, метавонад ҷиҳати мусбī ва манфī дошта бошад.
- **гендерӣ** – стереотипҳо оиди зану мардҳо. Онҳо низ мусбī ва манфī шуда метавонанд.
- **рафторӣ** – ин ё он қоидаҳои рафторро дар гурӯхи иҷтимоӣ, ҷомеа,

муҳити миллӣ, минтақа инъикос менамояд. Шавқовар аст, ки як стереотип дар як кишвар/минтақа метавонад мусбӣ бошад ва дар дигарон манфӣ.



## ММ

Машғулияти мустаҳкамкуниро дар гурӯҳҳои майда гузаронидан мумкин (3-4 иштирокӣ).

Ҳар як гурӯҳ барои таҳлил матн мегирад (ҳачм – 0,5 саҳифа).

**Вазифа:** дар матн намунаҳои стереотипҳоро ёфтан.

Муҳим! Паёмҳо монанди хабар дар ВАО, пост дар шабакаҳои иҷтимоӣ, изҳороти сухангӯй, баҳси ду шахс.

Номҳои мамлакат/минтақаҳо/шаҳрҳо, динҳо, гурӯҳҳои этникӣ ва иҷтимоӣ бояд бехусусият бошанд.

Вақт барои иҷроиши вазифа – 10 дақиқа.

Баъди ба охир расидани кори гурӯҳӣ, иштирокчиён натиҷаҳои худро намоиш медиҳанд. Матнҳои ҳар як гурӯҳ, агар имконият бошад, ба экран бароварда мешавад.

# БАХШИ 4. ДЎСТОН ВА ДУШМАНОНИ ШУМО ДАР ОЛАМИ МАҶОЗӢ

*Донишҳо, малакаҳои азхудшаванда:*

- Шабакаҳои иҷтимоии мусир чтанд.
- Ҳусусиятҳои алоқа дар шабакаҳои иҷтимоӣ.
- Нетикет чист.
- Қоидаҳои асосии нетикет.
- Дар кучои шабакаҳои иҷтимоӣ истифодабарандагонро ҳавф интизор аст.
- Қоидаҳои бехатарии асосӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ.
- Аккаунти худро чӣ гуна ҳимоя кардан. Қибербуллинг чист.
- Намудҳои қибербуллинг.
- Қоидаҳои истодагарӣ ба қибербуллинг.
- Расона ва таъсири он ба аудиторияи ҷавон.
- Имконияти ҷавонон барои ҳудшиносӣ дар расонаҳои нав.

## МАВЗӮИ 1. МУОШИРАТ ДАР ШАБАКАҲОИ ИҼТИМОӢ. НЕТИКЕТ



### Оғози тренинг

Машғулияти мазкур ба қоидаҳо бахшида шудааст. Аммо ба қоидаҳои оддӣ не, балки қоидаҳо дар фазои интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ. Аммо, пеш аз ворид шудан ба мавзӯй, биёед месанҷем, то чӣ андоза мө метавонем ва тайёр ҳастем то қоидаҳоро риоя қунем, ба тавсияҳо гӯш қунем, ба он ҷизе, ки шуддаст, риоя намоем. Санчиши қӯтоҳе мегузаронем.

дар ин ё он дастуралӣ навишта  
кӯтоҳе мегузаронем.



## ЛМ 1

То чӣ андоза мо қоидаҳоро аниқ риоя менамоем. Тренер ба иштирокчиён варақаҳоро тақсим мекунад, ки дар онҳо рӯйхате навишта шудааст. Варақаҳо ба таври чаппа тақсим мешаванд, то иштирокчиён пешакӣ матнро набинанд.

Тренер вазифаро мефаҳмонад: шумо бояд ин санчишро супоред. Ҳар як бандро бодиқӣт хонед. Вақти икрои он – 5 дақиқа. Бо ишораи тренер ҳозирин санчишро сар мекунанд. Вақте як дақиқа мегузарад, тренер хабар медиҳад, ки 4 дақиқа мондааст, баъдан, 3 дақиқа мондааст...

Матни санчиш:

1. Пеш аз оғоз намудани икрои вазифаҳо, ҳамаи бандҳои дар поён овардашударо бодиқӣт хонед.
2. Номи худро дар кунҷи рости болоии ин варақ нависед.
3. Дар зери калимаи “ном” дар банди 2 хат кашед.
4. Панҷ доираҳаи хурдэ дар кунҷи рости поёни ин варақ кашед.
5. Дар ҳар як доираҳае, ки мувофиқи банди 4 кашида шудаанд, аломати X-ро ишора кунед.
6. Мувофиқи банди 5, дар гирди ҳар як доирача квадрат кашед.
7. Ҳамаи рақамҳои «5» дар ин варақро ба давра гиред.
8. Дар кунҷи рости болоии ин варақ аломати X гузоред.
9. Гирди X-е, ки худи ҳозир кашидед, секунча кашед.
10. Дар тарафи дигари ин варақ  $724 \times 12$ -ро зарб занед .
11. Чавобро мувофиқи банди 10 дар тахтай синф нависед.
12. Вақте ба ин банд расидед, дар курсии худ чаппа шинед.
13. Агар шумо фикр кунед, ки ҳамаи бандҳоро хуб икро кардед, дар охирин ҷумла X гузоред.
14. Мисоли зеринро дар қафои ҳамин варақ икро кунед:  
 $257+87+16$ .
15. Дар ин доираҳаҳо бо хома сӯроҳӣ кунед О О О.

16.Акнун, вақте Шумо ҳамаи бандҳои дар боло омадаро хондед, танҳо он чизе, ки дар банди 2 гуфта шудааст, ичро қунед. Ба дигар супоришҳо аҳамият надиҳед.

17.Санчиш ҳар он вақте, ки Шумо супориши банди 2-ро ичро кардед, анҷомдода ҳисоб мешавад. Варакро чапа қунед ва дастатонро бардоред.

Чи хеле, ки таҷриба нишон медиҳад, 20-50% иштирокчён хато карда, ба таври автоматикӣ ҳамаи бандҳои санчишро ичро мекунанд.

Санчиш чиро нишон дод? Қоидаҳо мӯҳим ҳастанд, зоро онҳо ҳаёти моро осон, имкониятҳоямонро васеъ ва ичрои супоришҳоро осон мекунанд. Аммо, аксар вақт, ё бо беаҳамияти ё бо ҳоҳиш надоштан, мо наонқадар хуб қоидаҳоро риоя мекунем.

Ҳаёт ва олами ҳақиқии мо то 99% аз рӯи қоидаҳои муайян зиндагӣ мекунад. Мо, ки дар ин олам зиндагӣ мекунем, наметавонем қисми бисёри ин қоидаҳоро рад қунем, зоро онҳо пайваст ҳастанд, бо:

- бо бехатарии мо – қоидаи ҳаракати роҳ, зидди сӯхтор;
- бо саломатӣ – қоидаҳои гигиенаи шахсӣ;
- бо мавқеъ дар ҷомеа – ин ичрои қонунҳои кишвар;
- ахлоқ – дуздӣ накардан, калононро эҳтиром кардан, ба наздиқон ёрӣ расонидан.

Аммо чӣ хеле, ки мо гуфтем, парадокс дар он аст, ки бо ин ё он сабабҳо, мо ин қоидаҳоро ба таври пурра, қисман ё тамоман риоя намекунем. Хуб, касе ҳангоми аз кӯча омаданаш даст нашуст; вазифаи хонагиро ичро накард, аммо кӯшиш кард, ки бо роҳи фиреб ичро қунад; аз ҷои манӯшуда кӯчаро убур кард ва ғайра. Ҳоло сухан танҳо дар бораи фаъолиятамон дар олами воқеӣ меравад. Аммо олами маҷозӣ вуҷуд дорад - Интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ. Онро ламс карда намешавад, он дар гаҷети мо зиндагӣ мекунад. Гаҷетро кушодем – он ҳаст. Пӯшидем - он нест! Чунин ба назар мерасад, ки худи мо ин раванд ва қоидаҳои ин оламро идора мекунем.

Албатта, дар он ҷо низ қоидаҳои муайян мавҷуданд. Масалан, шумо бояд аз қайд гузаред, то ба ҷое бирасед, паймӯҳоро танҳо бо ин роҳ ва дар ин формат фиристодан мумкин аст, дар як шабака танҳо видео гузоштан мумкин аст ... Аммо мо инро ҳамчун як ҷаҳорҷӯбае меҳисобем, ки дар он олами маҷозӣ кор мекунад. Аз дигар ҷиҳатҳо, ба назари мо, ягон қоида вуҷуд надорад! Озодӣ! Аммо ҳамин хел аст?

## ЛМ 2

Барои санҷидани дониш ва фаҳмиши ҳозирин доир ба қоидаҳои рафттор дар фазои маҷозӣ, тренер метавонад ҳуҷуми фикрӣ гузаронад. Аз ҳозирин ҳоҳиш карда мешавад, ки қоидаҳои рафттор дар Интернет ва шабакаҳои иҷтимоиро номбар кунанд. Натиҷаҳо дар флипчарт навишта мешаванд.

### Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:

- ҳамсӯҳбатро таҳқир накардан;
- спам нафиристодан;
- оид ба масъалаҳои зӯроварӣ, ниҳонӣ гап назадан;
- ба паҳнкунӣ фейкро роҳ надодан;
- адоваратро байнӣ одамон бедор накардан;
- гузарвожаро (пароль) ба дигарон надодан.

Чун қоида, ҷавобҳои ҳозирин пароканда аст ва ба ҷанбаҳои рафттор ва бехатарӣ дар фазои маҷозӣ вобасттанд. Як низоми аниқе вучуд надорад.

Инак, оё низоми қоидаҳои рафттор дар олами маҷозӣ мавҷуд аст? Кӣ онҳоро фикр карда баромадааст? Ва барои чӣ риояи онҳо муҳим аст?

Одobi муюширati шабакавӣ – нетикет (ҳамҷоягии шакли сoddашудai du kалиma – интернет ва этикет) ин қоидаҳои соддai nonavishtaи ба худ хосе, ки az тарафи одамони бисёр bo интернет суҳбат мекарда ихтироъ шудаанд. Он ба хотири он соҳта шудааст, ки барои ҳама – ҳам истифодабарандагони ботаҷриба ва ҳам навёдгiron муюширati байнӣ ҳамдигар бароҳат ва осон бошад. Аксари қоидаҳо мушаххас нестанд, танҳо такрори қоидаҳои муюширat, ки дар ҷомеа қабул шудаанд ва барои олами маҷозӣ мутобиқ шудаанд. Ин қоидаҳоро метавон то ба дараҷае тавсияҳо номид, барои он ки шакли тасдиқшудai он вучуд надорад. Дар ёд доред, мо дар бораи стереотипҳо гап мезадем – онҳо дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти мо ҳастанд, аммо дар ҷое навишта нашудаанд. Бо нетикет низ чунин мебошад. Азбаски мо имрӯз худро бе интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ тасаввур карда наметавонем, риояи ин қоидаҳо обруй моро мебардорад, таваҷҷуҳро ба мо ҳамчун ҳамсӯҳбати хуб ҷалб мекунад.

Чӣ гуна онро риоя кард? Шумо ҳамчунон рафттор кунед, ки гӯё ба олами бегонае афтодед, ба олами шумо хеле монанд аст ва намехоҳед касеро бо рафттори беодобонаи худ ранҷонед. Дар ҳақиқат, ин хеле осон аст.

Аз сабаби он, ки олами интернет босуръат рушд ёфта истодааст, барои ҳар як қисмати алоҳидаи он қоидаҳои алоҳида мавҷуд аст. Қоидаҳои мукотибаи электронӣ - тиҷоратӣ ва шахсӣ, қоидаҳои муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва паёмрасонҳо, қоидаҳои рафткор дар форумҳо ва суҳбатҳои умумӣ, қоидаҳои эълонҳо ва гайраҳо мавҷуданд.

Аммо чизҳои ҳамакорае низ мавҷуданд, ки дар ҳама қисматҳои олами интернет истифода бурда мешаванд.

### Чиро дар шабакаи интернет набояд истифода кард:

- дашномро истифода бурдан;
- барангехтани низоъҳои миллӣ;
- одамонро таҳқиқарданд;
- дуздидаан (акс, матн);
- дидою дониста ягончиро (сомона, почтаи электронӣ) шикастан (взлом);
- барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ даъват кардан;
- пешниҳодҳои тиҷоратии назоратнашавандаро паҳн кардан;
- дастурамалҳое, ки иҷрои амалҳои ғайриқонуниро нишон медиҳанд, фиристодан, инчунин пурсидани роҳҳои иҷрои ин гуна амалҳо;
- бе розигии муаллифон мактубҳои шахсиро нашр кардан;
- оғоз кардан ё идома додани баҳсҳо дар мавзӯъҳои мавҳум дар ҷойҳое, ки (конфронсҳо, форумҳо ва ғ.), барои он пешбинӣ нашудааст.

Ба ғайр аз он, қоидаҳои худи нетикет мавҷуданд. Ин қоидаҳои шартан мебошанд. Дурустараш – принсипҳои рафткор.

### ИНАК, ПРИНСИПҲОИ НЕТИКЕТ:

#### 1. Новобаста аз оне, ки интернет маҷозӣ аст, фаромӯш накунед, ки шумо бо шахси зинда муошират мекунед.

Нуқтаи назари худро ҳимояи карда, ҳамсуҳбати худро дашном надиҳед. Вақте шумо телекоммуникатсияро истифода мебаред, имову ишораро идора кунед, оҳанг ва ифодаи рӯй ҳеч нақшеро намебозад.

Вақте шумо суҳбатро бо почтаи электронӣ ё дар конференсия мебаред, дар шарҳи суханони ҳамсуҳбат метвон бо осонӣ хатогӣ кард, ё баръакс.

Барои ҳамин, дар интихоби калимаҳо ва ифодаҳои худ бодиққат бошед. Зоро, вақте шумо бо касе дар олами мачозӣ алоқа менамоед, суханони шумо қайд карда мешаванд. Шояд онҳо дар чое нигоҳ дошта мешаванд, ки барои шумо дастнорас аст, то онҳоро нест кунед. Ин боз як сабаби эҳтиёткор будан дар ифодаҳо мебошад, эҳтимолияти истифодаи суханонатон бар зидди шумо вучуд дорад.

## **2. Ҳамон меъёрҳои рафтore, ки дар ҳаёти воқеӣ мавҷуданд, риоя намоед.**

Дар ҳаёти воқеӣ, аксарияти мо қонунҳоро риоя мекунем. Вақте мо дар шабака ҳастем, аксар вақт мо чунин мешуморем, ки қоидаҳои рафтор дар онҷо ба монанди ҳаёти ҳаррӯза саҳтири нестанд. Ин иштибоҳ аст.

Меъёрҳои рафтор метавонанд дар нуқтаҳои гуногуни фазои мачозӣ фарқ кунанд, аммо онҳо нисбат ба ҳаёти воқеӣ сабуктар нестанд.

Агар шумо дар фазои киберӣ бо масъалай ахлоқие рӯ ба рӯ шавед, фикр кунед, ки дар ҳаёти воқеӣ чӣ кор мекардед. Шумо эҳтимолан зуд ҳалро меёбед.

## **3. Дар хотир дошта бошед, ки шумо дар қадом “нуқта”-и фазои виртуалий қарор доред.**

Чизе, ки дар як ҷо бе ҷунучаро қабул мешавад, дар ҷои дигар дағалӣ ҳисобида мешавад. Масалан, дар конфронсхое, ки мавзӯъҳои корӣ муҳокима мешаванд, шумо наметавонед ҷизҳо шахсири нақл кунед. Ва баръакс.

Ҳангоми дар минтақаи нави фазои мачозӣ ворид шудед, аввал ба атроф нигаред. Барои омӯҳтани атроф вақт ҷудо кунед: гӯш кунед, ки одамон дар бораи чӣ ва ҷигуна гап мезананд. Пас ба сухбат ҳамроҳ шавед.

## **4. Ҳангоми муошират бо ношиносон, аз афзалияти ниҳонӣ (анонимӣ) истифода баред.**

Шуморо аз рӯи хислатҳои сухбатро бурдан, шӯҳтабъӣ ва ғайраҳо баҳо медиҳанд, на аз рӯи либос, сурати зоҳирӣ, вазни бадан ва ғ.

## **5. Пеш аз ирсоли паём онро хонед, то ба қабулкунанда матни беммантиқе равон насозед.**

## **6. Дар бораи суханони ҳатмии дуруд, мурочиат, изҳори миннатдорӣ, ҳайрухуш ва ғайраҳо фаромӯш нақунед.**

## **7. Вақти худ ва дигаронро эҳтиром кунед.**

Пеш аз паёмро ба гурӯҳе фиристодан як бор фикр кунед:

Иштирокчиён ба он ниёз доранд? Вақти дигаронро беҳуда сарф намекунед? Паёмҳои якхела ва бемаъни халал мерасонанд.

### **8. Ҳатто агар касе шуморо таҳрик медиҳад, дашном надиҳед.**

Шояд он шахс ҳаминро мақсад гузоштааст. Боадоб боқӣ бимонед.

### **9. Низоъро оғоз накунед ё ба он ҳамроҳ нашавед, баҳсро ба хотири баҳс набаред.**

Аввалан, ин беадабӣ аст. Дуюм, маъмурияти шабака аз болои шумо шикоят карда метавонад. Сеюм, шумо метавонед ба хотири баҳс ба рӯйхати сиёҳи флеймерон – баҳсбарангезон ворид шавед.

### **10. Агар ягон кас ба ёрдам муҳтоҷ аст, рад накунед.**

Агар гап дар бораи интиқоли маблаг ё монанди он равад. Ба савол ҷавоб дихед, пайванди муғидеро мубодила намоед, маслиҳат дихед ва монанди инҳо.

### **11. Табассумча (смайлик), аниматсия ва тасвирҳои граффикиро дар ҷойҳо, ки бамаврид аст, истифода баред.**

Масалан, дар чати гурӯҳ ё синф, ки масъалаҳои таълимӣ баррасӣ карда мешаванд, вазъияти корӣ ва расмӣ мебошад. Табассумчаҳо дар он ҷо бечо ҳастанд. Дар сӯҳбати шахсӣ ё муҳокимаҳо дар фазои ғайрирасмӣ бошад, ҷунин рамзҳо ҳатто ёрӣ мерасонанд то табъро айнан расонад. Аммо матнро бо ҳаҷми қалони табассумчаҳо пур накунед, барои ҳамсуҳбат ин мушкил аст, баъзан метавонад маъноро иваз кунад, шуморо ҳамчун шахси кунд бо захирайи луғавии паст қабул карданашон мумкин.

Дар робита ба ин нукта, меарзад каме бештар дар бораи забони маҳсуси ҷаҳони маҷозӣ ва алалхусус, шабакаҳои иҷтимоӣ истода гузарем. Илова бар табассумчаҳо, эмодзиҳо, мемҳо, бисёре аз "кӯҳнапарастони интернет" дар паёмҳои худ таркиби ҳарфҳои аҷоибро фаъолона истифода мебаранд: имҳо, asap ва ҷизи дигари ба ин монанд.

Агар ба ин гуна ҷизҳо дучор шудед, натарсед, ин ихтисоркуниҳои устувор мебошанд, ки аз қисми англисии интернет омадаанд. Онҳо ҳамеша ягон маъноро доранд. Аз байни ин ихтисоркуниҳо, бо инҳо бештар рӯ ба рӯ шудан мумкин аст:

- IMHO, имҳо – «In My Humble Opinion» – «ба андешаи хоксоронаи ман»;
- LOL – «Laugh Out Loud» – «ман баланд механдам»;
- BTW – «By The Way» – «гуфтагӣ барин»;

- AFAIK – «As Far As I Know» – «то он чое, ки медонам»;
- NFC – «No Further Comments», - «ман ҳама чиро гуфтам»;
- WBR – «With Best Regards» – «бо беҳтарин таманиёт»;
- ASAP – «As Soon As Possible» – «ҳар чи тезтар»;
- AKA – «Also Known As» – «инчунин, ҳамчун... маъмул мебошад».

Агар шумо устоди чунин иборачаҳо бошед, барои истифодаи онҳо шитоб нақунед. Шуморо мумкин нафаҳманд ё хато фаҳманд, ки натиҷаҳои нохуш дошта метавонад. Ҳаракат кунед мувофиқашро ёбед ё онҳоро маънидод кунед.



## ММ

Барои мустаҳкамкуни мавзӯй метавон бозии «Исбот кун, ки ту флеймер нестӣ»-ро истифода кард.

Ҳозирин дар гурӯҳҳои хурди 3-4 нафар ҷамъ меоянд (чиҳати асосӣ ин аст, ки гурӯҳҳо ҳар чи қадар бисёр бошанд).

Ҳар як гурӯҳ муколамеро мегирад, ки бо табассумча, ихтисоркунӣ, эмодзӣ «рамзгузорӣ» карда шудааст (мисол поёнтар).

Муҳим аст, ки муколамаҳо табъи гуногун дошта бошанд: оддӣ, ором, низоъӣ, агресивӣ, одамоне, ки оиди ягон чи баҳс мекунанд, эълонӣ, таҳрикомез.

Ҳар як гурӯҳ супориш бо муколамаҳои гуногунмаъно мегиранд.

**Вазифа:** 1) фаҳмидани маъно, онро бо сухан ифода кардан; 2) соҳтани алгоритм, ки шумо чӣ ҳел аз ин ҳолат бо риояи қоидаҳои нетикет мебаромадед.

Вақт барои икрои вазифа – 10 дақиқа.

Баъди хотимаи икроиш, гурӯҳ кори худро намоиш медиҳад. Муколамаи гурӯҳҳо дар экран нишон дода мешавад.

Тренер таваҷҷуҳро ба фаҳмиши дурусти маъно ва интиҳоби аксуламали ҷавобӣ, дар доираи қоидаҳои нетикет равона мекунад.

- **хай**
- **шотыкак?**
- **ЭМ...**
- **ХМ...**
- **? такое**
- **ну плиз!**
- **ок**
- **вау!**

## МАВЗҮИ 2. ҲИМОЯИ «ҲАМАНДОМ»-И ХУД: ҚОИДАҲОИ БЕХЕТАРӢ ДАР ШАБАКАҲОИ ИҼТИМОЙ ВА МЕССЕНҼЧЕРХО



Машк

### Оғози тренинг

Олами мачозӣ, ки умуман фазои интернет аст ва қисматҳои он, ба монанди шабакаҳои иҷтимоӣ, мессенҷерҳо, форумҳо, қоидаҳои худро доранд. Мо ба ин ҳангоми дида баромадан ва омӯзиши нетикет, боварӣ ҳосил кардем – қоидаҳои рафтор ва муошират дар фазои интернетӣ.

Аз бисёр ҷиҳат онҳо монанди қонунҳое ҳастанд дар ҳаёти воқеии мо. Аз баъзе ҷиҳатҳо, онҳо гуногунанд, зоро фазо, ки онҳо истифода мешаванд, хеле хос аст.

Бо вучуди он, мо метавонем шабоҳатҳо биёрем. Ба фикрам ба ягон қас пинҳон нест, ки фазои интернетӣ ба монанди ҳаёти воқеӣ қоидаҳои бехатарии худро дорад. Барои чӣ? Ба мо чӣ таҳдид мекунад?

 **ЛМ 1**

Тренер ба ҳозирин савол медиҳад: дар фазои интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ ва мессенҷерҳо чӣ ва ё кӣ ба мо таҳдид карда метавонад? Пурсиш дар шакли ҳуҷуми фикрӣ гузаронида мешавад.

Ҷавобҳои иштирокчиён дар флипчарт навишта мешавад.

**Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:**

- вирусҳо;
- гузарвожаро рахна карда, почтаи электронӣ кушодан;
- рахнаи сомонаҳо;
- пул меситонанд;
- ба бозихои мачозӣ ҷалб мекунанд;
- ба ҳар гуна гурӯҳҳои шубҳаовар даъват мекунанд;
- қаллобон маълумотҳои шахсиро мепурсанд;
- маълумоти шахсиро омӯхта, бар зидди шахс истифода мебаранд.

Бисёре аз вариантҳои пешниҳодшуда онро ба ёд оварданд, ки дар фазои маҷозии интернет, мо бо иттилоот сару кор дорем. Зарур нест, ки он чӣ гуна бошад – матн, акс ё видео. Чӣ хеле, ки дар ёд дорем, бо ёрии найрангҳои гуногун – дасткорӣ, тарғибот, фейкҳо, «суҳанони нафратормез» – ба шаҳс ё чӣ гунае, ки «сокинон»-и олами маҷозиро меноманд – истифодабарандагон таъсир расонидан мукин аст. Ва чӣ хеле, ки аллакай медонем, на ҳама вақт бо ниятҳои нек. Маҳз бо ҳамин сабабҳо, қоидаҳои бехатарии маҷозӣ муҳиманд.

Ҳангоми муҳофизати аккаунт, саҳифаи худ дар ин ё он шабака, яъне, ҳамандоми (двойники) маҷозиамон, мо худро ҳимоя менамоем. Зоро “аватари” маҷозии шаҳсии мо – ин ҳамон худи мо аст. Мо метавонем саҳифаро нест кунем, аммо агар мо дар фазои интернет як қатор ҳатогиҳо кардем, натиҷаҳои онҳоро мо дар олами ҳақиқӣ дида метавонем. Мисоли оддӣ: шумо бо ҳамсинфатон дар олами маҷозӣ муноқиша кардед. Ва мумкин ки сабабаш низ аз олами маҷозӣ буд – пост, акс, шарҳ. Саҳари дигар шумо ба мактаб ё донишгоҳ меоед, аммо ҳеч кас бо шумо гап намезанд, барои салом даст дароз намекунад, ба муроҷиатҳоятон ҷавоб намедиҳад. Шумо дар олами маҷозӣ муноқиша доштед, аммо дар воқеӣ танҳо мондед.



## ЛМ 2

Донишро санчида, тренер аз иштирокчиён ҳоҳиш менамояд, ки қоидаҳои бехатарии интернетро, ки онҳо истифода мебаранд, мубодила кунанд.

### Вариантҳои эҳтимолии ҷавобҳо:

- саҳифаро бо гузарвожаи хуб ҳифз кардан;
- гузарвожа ва дигар маълумотҳоро ҳатто ба шиносон надодан;
- тез-тез гузарвожаро нав кардан;
- маълумоти шаҳсиро бо мессенҷер ирсол накардан, агар лозим бошад, ирсол намуда, пас аз он нест кардан;
- телефонро муҳофизат кардан – ба ғайр аз гузарвожа, изи даст;
- илова кардани дӯstonро назорат кардан – ҳамаро баробар қабул накардан;
- қоидаи гурӯҳро риоя кардан, то блок нашавед.

Дар асл, қоидаҳои бехатарӣ хеле зиёданд, зоро нозукиҳое, ки дар ҷаҳони маҷозӣ бояд ба назар гирифт, аз қоидаҳои воқеӣ кам нестанд. Ҳама чиз танҳо дар назари аввал оддӣ менамояд: гачетро фаъол кардӣ - ту аллакай дар дунёи дигар. Аммо онҷо низ қоидаҳои ҳаракати роҳ ва қоидаҳои зидди сӯхтор ва ҳатто қоидаҳои мудофиаи худро дорад.

# **ҚОИДАХОИ АСОСИИ БЕХАТАРИИ МАЧОЗӢ:**

## **1. Шартномаи истифодабарандаро хондан.**

Ҳангоми бақайдгирии аккаунт, шумо бандҳои заруриро пур мекунед. Дар охир як банди розигӣ бо шартҳои шартномаи истифодабарандаро сомона/шабакаи иҷтимоӣ мавҷуд аст. Шумо онро якчанд маротиба ҳангоми бақайдгирий дар манбаъҳои гуногуни интернет дидад. Одатан, мо ҷӣ кор мекунем: бе хониши пурраи он, мо панели "бо ҳама шартҳо розӣ ҳастам"-ро пахш мекунем. Ин қадами на он қадар дуруст аст. Шояд дар он гуфта бошад: "ҳама гуна маълумот ва маводҳое, ки истифодабаранда ворид кардааст, моликияти манбаъ мебошад."

Суҳанони дар боло овардашуда маъни онро дорад, ки соҳибони сомона/шабакаҳои иҷтимоӣ бо маълумоти шумо ҳар коре хоҳанд, мекунанд. Баъди ирсоли «розигӣ» манъи он номумкин аст.

## **2. Маълумоти шахсии минималӣ дар аккаунт.**

«Дар кучо хондаед», «дар кучо кор мекунӣ». Метавон мактаб/донишгоҳро ишора кард, аммо бе тафсилот – курс, вазифа. Оиди ишораи дӯстон, хешовандон низ ҳамин тавр аст. Барои истифодабаранда ин бефоида аст – танҳо барои шабакаи иҷтимоӣ. Умуман, танҳо бандҳои ҳатмиро дар бораи худ бояд пура кард – онҳо, чун қоида, бо ситорачаҳо ишора шудаанд. Агар ягон шабакаи иҷтимоӣ маълумотҳои «ҳатмӣ»-и зиёдатиро талаб кунад, пас набояд дар он бақайд гирифт.

## **3. Ҷӣ қадаре, ки аксу видео кам бошад, ҳамон қадар беҳтар.**

Гаҷетҳои мусоир – смартфонҳо ва планшетҳо бо ҳамроҳии алоқаи интернет, коммуникатсияи иҷтимоиро дар ҷомеаи мусоир осон менамояд. Худро сурат, видео гирифтан, тасвири матнӣ ҳаёти худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, бо тафсилотҳо ҷузъиёти маъмул аст. Кадоме, ки моро мефурӯшад ва ошкор мекунад!

«Ҳаёти афсонавӣ»-и бутҳои расонай аз Instagram, Twitter ё Facebook моро ҷалб мекунад. Ва мо бошем, бо ҳоҳиш ё арҷузорӣ ба муд, ин услубро нусхабардорӣ менамоем. Аммо дар бораи лаҳзаи асосӣ фаромӯш мекунем: «ситораҳо» муҳофизатчиён, ҳуқуқшиносон ва шартномаҳои хубпардоҳтшаванда бо шабакаҳои иҷтимоӣ доранд, ки баъзе ошкориҳо – қисми тасвир аст. Шабакаҳои иҷтимоии мо тамоман дигар вазифаҳо доранд.

## **4. Ҳеч вақт суроғаи хонаатонро ишора нақунед.**

Дар қисми «Дар кучо зиндагӣ дорӣ» навиштани кишвар ва шаҳр бе минтақа, кӯча ё хона/хӯҷра коғӣ аст. Суроғаро дар интернет шахсоне, ки бо соҳибкорӣ машгуланд, мегузоранд. Масалан, хизматрасониҳои

косметикиро ба хона пешниҳод менамоям, репетиторҳо ва ғ.. Агар шумо бо инҳо машғул нестед, маълумоти шахсири ошкор накунед.

## **5. На ҳар дўст, дўст мешавад.**

Пеш аз қабули пешниҳоди навбатии “дўстӣ” дар шабакаҳои иҷтимоӣ, аккаунти он шахсро бодиққат омӯзед.

## **6. Намоиши боигарӣ.**

Гузоштани аксҳои ҷавоҳироти худ, гаҷетҳо, ашёҳои қимматбаҳо дар саҳифаи худ бехатар нест. Ин натанҳо дўстон-дугонаҳоятонро ба ҳайрат мегузорад, балки диққати қаллобонро ҷалб менамояд. Барои ҳамин, пост кардани аксҳои дороиҳои худ фикри хуб нест.

## **7. Панели «маро дар ёд доштан»-ро истифода набаред.**

Ворид/хуруҷ шудан ба шабакаҳои иҷтимоӣ бо нигоҳдории гузарвожа, танҳо дар компютер ё смартфони шахсии худ ҷоиз аст. Агар компютер умумӣ бошад (барои ҳамаи аъзои хонавода), дар ҷои корӣ бошад ё тасодуфӣ, – интернет, қаҳваҳона ё дар хонаи дўстнатон, гузарвожаи худро набояд гузошт. Боварӣ ҳосил кунед, ки дар «маро дар ёд доштан» аломати қайд наистодааст, ҳангоми ворид кардани номи вуруд ва гузарвожа (он одатан ба таври автоматӣ гузошта мешавад) дар чунин ҳолат маълумотҳои шахсии шумо дар компютери бегона нигоҳ дошта намешаванд.

## **8. Ҷойгиршавии худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ишора накунед.**

Баъзе истифодабарандагони шабакаҳои иътиromoӣ ҳамеша ҷойгиршавии ҷории худро нишон медиҳанд. Ин як ишораи олӣ ва имконияти хуб барои қаллобон аст, ки шуморо дарёфт кардан меҳоҳанд. Ҳамин тавр метавон хонаи худ, маршурути ҳаракати доимии худро ошкаор кард.

## **9. Рақами телефони шумо – танҳо аз худи шумо.**

Рақами телефони худро ба ҳамагон нишон додан зарур нест. Ба истиснои ҳолатҳое, ки аккаунт барои мақсадҳои тиҷоратӣ истифода шавад. Аксар вақт, бо гирифтани рақами телефон аз интернет, бадҳоҳон метавонанд ба ҳаётӣ ҳақиқӣ бисёр ташвишҳо оваранд.

## **10. Аз пешниҳодҳои эълонӣ-тиҷоратии «фоиданок» эҳтиёт шавед.**

Бешубҳа, аз харидорӣ аз интернет тарсидан даркор нест, ин амали оддии замони мо аст. Аммо пешниҳодҳои аз ҳад зиёд дунбоглиранда – нишонаи фиреб ё пастсифатии маҳсулот аст. Пеш аз оне, ки ягон пешниҳодро қабул кард ё ба сомонаи майдони савдо гузаштан, дар бораи он бисёртар маълумот гиред, фикру мулоҳизаҳои дигар истифодабарандагонро хонед.

## **11. Гузарвожаҳои аккаунтро зуд-зуд нав карда истед.**

Рамз ё калидвожаро дар ҳар як аккаунт дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ақаллан дар як сол як маротиба бояд иваз намуд. Бо илова кардани рамзҳо ба қатори рақамӣ-калимавӣ. Як гузарвожаро барои якчанд аккаунт истифода бурдан фикри хуб нест – хавфи рахна кардан зиёд мешавад.

Инчунин, гузарвожаҳои содда хавфнок аст: 123456 – аз ҳама хатогии бузург.

Ва аз ҳама муҳим – калидвожаи аккаунт танҳо аз худи шумо аст!

## **12. На ҳама файлҳои дар паём замимашударо бояд кушод.**

Ба шумо паёме фиристода шуд, ки ба он файл замима шудааст ва фиристанда ба шумо тавсия медиҳад, ки ин файлро бубинед. Аммо шумо ин фиристандаро намешиносед. Бисёр вақт "чосусон" дар зери чунин паёмҳои пинҳон мешаванд. Шумо файлро мекушоед, мумкин аст дар он ҷо расм бошад. Аммо аз лаҳзае, ки шумо онро мекушоед, ҳамаи пахшҳои тугмача дар аккаунти шумо дар хотир дошта шуда, ба "рахнагар"-и бегона фиристода мешаванд. Тасвири замимашуда дорони барномаи рахнагарӣ буда, маълумоти шуморо аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҷамъ менамояд.

## **13. Масъалаҳои хавф дар шабакаҳои иҷтимоӣ бо воситай маъмурон ва модераторон ҳал мешаванд.**

Бо ин ё он намояндагони гурӯҳҳои интернетӣ баҳсҳои агресивӣ, муноқиша кардан фикри хуб нест. Ин метавон фитна бар қасди шумо бошад: аз болои шумо ба маъмурон шикоят мекунанд, скриншотҳои муноқишаро пешниҳод мекунанд ва шумо блок мешавед.

Дар шартномаи истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамеша ишора мешавад, ки истифодабарандагон наметавонанд рафткорҳои агресивӣ нисбат ба дигарон баён намоянд. Агар шумо ба ин ҳолат дучор шавед, ба маъмурон шикоят кунед.

## **14. Якчанд сатҳи ҳимояро истифода баред.**

Бисёриҳо дар хона дари дуқабатай даромад доранд. Барои чӣ? Муҳофизати беҳтар. Бисёри шабакаҳои иҷтимоӣ ва низомҳои ҷустуҷӯй тафтиш (верификатсия) дучандро ҳангоми соҳтани саҳифа ва суроғи электронӣ пешниҳод мекунанд. Ин метавонад калидвожа ва калимаи маҳфӣ, гузарвожаи дучанд, гузарвожа ва баъдан – занги автоматикий ба телефон бошад. Чунин аккаунтҳоро рахна кардан хеле ва хеле душвор аст.

## **15. Омӯхтани функционали шабакаҳои иҷтимоӣ.**

Дар ҳар як шабакаҳои иҷтимоӣ, аккаунҳои истифодабарандагӣ тугмачаи функционали мавҷуд аст, ки бехатарии шахсиро таъмин менамояд.

Онҳоро бояд дарёфт кард, омӯхт ва истифода бурд. Шабакаҳои мусир барои монависаҳои гуногуни худхимояй медиҳанд. Аммо аксар вақт, ҳангоми сабтшавӣ мо ҳаракат меқунем, ки ба зуди онро анҷом диҳем. Дар инҷо набояд шитоб кард. Агар шабакаи иҷтимоӣ имкон надорад (намеҳоҳад), ки бехатарии шуморо таъмин намояд, аккаунти худро дар он масдуд кунед, пурра саҳифаро нест кунед ва ба дигараш гузаред. Ин ҳуқуқи шумо аст.



## ММ

Яке аз вариантаҳои мустаҳкамкуни мавзӯъ пурра кардани саволнома буда метавонад.

Барои саволномаро ба таври рангоранг гузаронидан, саволҳоро, ки вариантаҳои ҷавоб доранд, метавон бо маълумотҳои ҳазломез пурра кард.

### Вариантаҳои эҳтимолии супоришҳои саволнома:

#### 1. Аз ҳама рамз ё калидвожаи бехатар ин:

- 123456789987654321;
- қуку35;
- #168GHai87\$86109;
- ҳеч кас гузарвожаро намедонад.

#### 2. Агар истифодабаранде ба дӯстӣ «омад»:

- ба пулис занг зада иҷозат мепурсам, қабул кунам ё не;
- агар ӯ духтар/писари зебо бошад— бечунучаро қабул меқунам;
- аккаунтро бо фотошоп ва калейдоскопи ранга тафтиш менамоям;
- аккаунтро дар мавҷудияти маълумотҳои шахсӣ, акс, постҳои фаъоли дӯстон тафтиш менамоям;
- аккаунтро бо азони худ муқоиса меқунам.

Шумораи саволҳо 6-8-то буда метавонанд. Вақт барои иҷроиш – 10-12 дақиқа.

Баъди хотима тренер метавонад танаффус эълон кунад. Дар вақти танаффус саволномаҳо тафтиш карда мешаванд. Баъди танаффус тренер натиҷаҳоро ҷамъбаст меқунад.

## МАВЗҮЙ 3. КИБЕРБУЛЛИНГ



Машқ

### Оғози тренинг

Мавзүй мазкур хеле душвор ва нозук аст. Аммо ба он ниёзи калон вучуд дорад, зоро он бевосита ба ҳолати равонии шумо вобаста аст, яъне, ҳолати рӯҳӣ, муносабати равонӣ дар зиндагӣ дар ҳоли ҳозир, эътиимод ба одамони атроф.

Инак, биёед самими башем: ҳамаи мо, ҳам калон ва ҳам хурд, баъзан бо ин ё он сабабҳо муноқиша мекунем. Муноқиша ва низоъҳо гуногун мешаванд. Мо метавонем камтар ҷанг кунем ва аллакай баъди 5 дақиқа боз дастонро фишурда, ба тамошои фильм ё бозии футбол равем. Метавонем ранцида, якчанд рӯз гап назанем. Метавонем аз касе дилсард шуда, дӯстию муюширатро қатъ кунем ва нисбат ба он шахс бепарво башем. Аммо дар айни замон, ба ўзарар намерасонем, таҳқири намекунем – танҳо муносабати бетарафӣ.

Аммо ҳолатҳое мешаванд, ки яке аз тарафҳои низоъ ранчишро муддати дароз нигоҳ медорад. Ё бо сабабе як шахс ба дигаре писан наомад, аммо рӯйирост норозигиашро баён карда наметавонад. Барои ҳамин, дигар роҳро пеш мегирад – пинҳонӣ бадӣ кардан. Ин бадиҳо метавонад хурд ё хеле таъсиррасон бошад. Аммо ин ҳам чизи аз ҳама хатарнок нест. Аксар вақт, касе хеле чуқур ба чунин бозӣ ворид мешавад ва ба таври маҳфӣ ё рӯйирост дигар шахсро, ки ба ҳайси қурбонии худ интихоб кардааст, ба маънои пурраи ин калима таъқиб мекунад.

Ба андешаи мо, шумо пай бурдед, ки сухан дар бораи чӣ меравад. Падидае, ки тасвир шудааст, буллинг ном дорад. Дар тарҷума аз англисӣ – хоркунӣ, дунболагирий дар ҳаёти воқеӣ. Аммо! Мутаассифона, олами маҷозӣ, ба мо падидае чун таъқиби маҷозӣ, бо номи кибербуллингро «тӯҳфа» кард. Таъқиб, ҳуҷумҳо, агрессия, далелҳои созгор, тамасхур ва писхандзании дағалона, таҳдидҳо, тарсонидан, гарчанде эътирофи он ғамгин аст, аммо чунин ҷузъиётҳо ва ҳолатҳо, зуд-зуд дар фазои интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ во меҳӯранд.



## ЛМ 1

Тренер аз ҳозирин хоҳиш мекунад, ки овоз диҳанд: кӣ бо чунин падидаҳо ақаллан як маротиба, дар фазои интернет – шабакаҳои иҷтимоӣ, мессенҷерҳо, рӯ ба рӯ шудааст.

Аудитория бо бардоштани дастҳо овоз медиҳанд. Чун қоида, то 90% иштирокчиён ҷавоби мусбӣ медаҳанд.

Овоздиҳӣ нишон дод, ки қариб ҳамаи ҳозирин бо чунин ҷиҳати наонқадар хуби олами маҷозӣ сарукор доштааст.

Бешубҳа, ин гуна падидаҳоро беэътибор гузоштан мумкин нест. Аз сабабе, ки дар ҳолати ҳавф савқи табии муҳофизати худ кор мекунад, яқинан, шумо ба ягон васила муқобилат карда, худро ҳимоя кардаед.



## ЛМ 2

Аз сабаби мушкилии мавзӯъ ва эҳтимолияти ба ёд овардани хотираҳои шахсии нохуш аз тарафи наврасон, барои санҷиши дониш оид ба фаҳмиши кибербуллинг ва муқовимат ба он, саволномаи маҳфиро гузаронидан тавсия дода мешавад.

Тренер бо саволнома варақчаҳо тақсим менамояд. Ба иштирокчиён зарур нест, ки номашонро нависнанд. Саволнома чунин саволҳоро дар бар мегирад:

1. Бо қадом намуди агрессия ва ҳуҷумҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯ ба рӯ шудаед?
2. Онҳо одамоне буданд, ки Шумо мешинохтед, ё бегонагон?
3. Аз ин ҳолат Шумо тарсидед?
4. Дар бораи ин ҳолат ба ягон кас нақл кардаед?
5. Барои муқовимат ба он чӣ чора андешидед?
6. Ба Шумо шиносҳоятон, дӯстон, наздикон ёрӣ расониданд?
7. Оё мушкилиро ҳал намудед? Дар чанд муддат?

Ҳангоми расидани саволномаҳо, тренер онҳоро зуд аз назар мегузаронад ва дар флипчарт як намуди ҳаритаи вазъияти кибербуллинго мекашад. Ғайр аз ин, азбаски ҷавобҳо дар аудиторияҳои гуногун тақрибан якхелаанд, ҳаритаро пешакӣ омода кардан мумкин аст. Ин метавонад тасвир дар экран ё расми қалон дар флипчарт бошад.

## ҚИСМИ АСОСЙ

Пурсиширо ҷамъбаст карда, мо гуфта метавонем, ки кибербуллинг – ин агрессияи мунтазам ва таъқиби касе бо истифодаи технологияҳои рақамӣ аст. Кибербуллинг метавонад дар шабакаҳои иҷтимоӣ, паёмрасонҳо, платформаҳои бозӣ ва телефонҳои мобилий сурат гирад. Ин як модели мақсадноки рафткорест, ки ҳадафи он тарсондан, ба ҳашм овардан ё бадном кардани шахсе мебошад, ки ҳадафи таҳқир қарор гирифтааст

Кибербуллинг имрӯз яке аз намуди ҳалокатовартиagini ҳуҷуми онлайнӣ мебошад, зоро ҷинояткорон баъзан нобоварии қурбониро бо мақсади ҳар чи бисёртари зарбаи рӯҳӣ расонидан ва паст кардани обру бераҳмона истифода мебаранд. Кибербуллинг одатан дар ирсоли паёмҳо бо таҳдидҳо ё дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр кардани аксҳо ва видео, ки обру қурбониро паст мекунад, ё ҳатто соҳтани сомона бо иттилооте, ки қурбониро беобрӯ мекунад, сурат мегирад. Натиҷаи кибербуллинг хеле ғамангез ва ҳатто марг буда метавонад.

**Таъқиб дар интернет чӣ гуна сурат мегирад?** Баъзан саҳифаҳои маҳсусеро таҳия мекунанд, ки ба таҳқири шахси мушаххас баҳшида шудааст (масалан, ҳамкурс ё ҳамсинф). Дар он ҷо карикатураҳои таҳқиromez ҷой медиҳанд, аксҳо ё видеоҳои таҳқиromezро нашр мекунанд, лақабҳои аламоварро меоранд, дар бораи қурбониён овозаҳоеро паҳн мекунанд, ки обру онҳоро мерезонад. Ин навъи зӯроварӣ дар байни наврасон маъмул аст: онҳо акс ва рақами телефони қурбониро гузошта, аз номи ў эълон мекунанд, ки соҳиби ин рақам хизматрасониҳо шаҳвониро пешниҳод менамояд.

Баъзан ба одамон шумораи бисёри шарҳҳо ва паёмҳои шахсиро бо дашном ва таҳдидҳо ирсол мекунанд. Боз як намуди таъқиб кардани машҳур – нашри маълумотҳо дар бораи шахсе бе розигии худи ў (баъзан он шахсро шантаж мекунанд). Мешавад, ки одамон аз номи қурбонӣ ба наздикон, ҳамкорон ё омӯзгорон паёмҳо ирсол менамояд ва ин ҳам воситаи паҳншудаи таҳқир кардан аст.

**Чӣ гуна кибербуллингро муайян кард?** Ҳама гуна паёмҳои беобрӯкунанда, таҳқиқунанда ё таҳдидқунанда, ки дар шакли электронӣ ирсол шудаанд кибербуллинг мебошанд. Инчунин, аксҳо ва видеоҳои таҳқиromez, ки бе розигии қурбонӣ дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ё YouTube нашр шудаанд, ба он дохил мешаванд.

Профилҳои қалбакӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки ба хотири беобрӯ кардани қурбонӣ сохта шудаанд, низ ба категорияи кибербуллинг дохил

мешавад. Гарчанде воситаҳо ва найрангҳои истифодакардаи кибербюллериҳо дар назари аввал аёнанд, мушкилоти бузургтарин дар мубориза бо кибер ин эътироф кардани қурбониён аст, ки онҳо қурбонии кибербуллериҳо мебошанд.

**Чаро ин хатарнок аст?** Ҳама гуна таъқиб, аз он ҷумла кибербуллинг барои саломатии рӯҳии қурбонӣ хатарнок аст. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки аксар вақт таъқиб наврасонро ба афсурдаҳолӣ ва дигар иллатҳо оварда мерасонад, ҳудбаҳодиҳии онҳо паст мешавад, онҳо ба душворӣ дучор мешаванд. Онҳо бисёр дар бораи ҳудкушӣ фикр мекунанд ва баъзан вақт кор ба он рафта мерасад.

Аксар вақт таъқиби инсон дар ҳаёти воқеӣ бо кибербуллинг ҳамроҳ карда мешавад. Гузашта аз ин, як қатор таҳқиқот дар Иёлоти Муттаҳида ва кишварҳои Аврупо нишон медиҳанд, ки ин падидаҳои ба ҳам алоқаманданд: онҳое, ки ба кибербуллинг дучор мешаванд, аксар вақт қурбони таъқибот дар олами воқеӣ мебошанд. Зӯроварии “оффлайнӣ” одатан хеле маъмул аст, аммо қурбониёни он бартарии муҳим доранд: онҳо метавонанд аз таъқибкунандагони ҳуд пинҳон шаванд. Масалан, як наврас метавонад дар хона аз тамасхур ва таҳқири мактаб дур шавад. Кибербуллериҳо метавонанд қурбониҳоро шабонарӯз таъқиб кунанд.

Мушкилоти дигар набудани алоқа мебошад. Дар эпизодҳои зӯроварии “рӯ ба рӯ” ҳуҷумкунанда осебазирии қурбониро мебинад ва метавонад дар ягон лаҳза боз истад, ба ҳудкушӣ ва дигар оқибатҳои ҳаробиовар нарасонад. Аммо дар Интернет маълум нест, ки дар он тараф чӣ ҳодиса рӯҳ медиҳад ва ҳуҷумкунанда намедонад, ки дар қадом ҳолат боз истодан даркор аст. Аз ин рӯ, агрессияи онлайнӣ метавонад аз ҳад зиёд ва хатарноктар бошад.

Таҳқиқотҳои гуногун нишон медиҳанд, ки аксар вақт наврасон дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки ба мисли онҳо аудитория ҳаст, ба кибербуллинг дучор мешаванд. Ин ҳамон ВКонтакте, Instagram, TikTok, қисман YouTube, мессенҷерҳо, ба монанди Telegram, Viber, қисман бозиҳои онлайнӣ мебошанд.



### ММ 3

Тренер ба ҳозирин бо чунин паём муроҷиат мекунад: «Мо таҳқиқ кардем, ки кибербуллинг чист, фаҳмидем, ки он чӣ хел сурат мегирад, чи хел мешавад.

Илова бар он, пештар мо қоидаҳои бехетарӣ дар олами маҷозӣ ва қоидаҳои рафторро омӯҳтем— нетикет.

Биёед тасаввур мекунем, ки бо доштани ҳамаи ин донишҳо, чӣ гуна мо метавонем аз ҳучумҳои агресивӣ ва таъқибҳо дар интернет дур бошем, худро дар амн нигоҳ дорем. Шумо чӣ кор мекардед ва чӣ гуна рафтор менамудед?»

### **Вариантҳои ҷавобҳо:**

- Ба агрессия эътино накардан, ба ҳучумҳо аҳамият надодан;
- Шахси ҳучумкунандаро блок кардан;
- Ба маъмурияти шабака шикоят кардан;
- Ба пулис шикоят кардан;
- Аз шиносон, волидайн ёрӣ пурсидан;
- Ҳучумҳоро рад кардан, агар дар онҳо ягон далеле бошад.

Вариантҳои амалҳои номбурдаро метавон истифода бурд. Ба ғайр аз он, боз дигар роҳҳо ва варианҷҳо мавҷуданд. Як қатор роҳҳои ҳалли техниқӣ вуҷуд дорад. Мисол, Facebook, ВКонтакте ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ имкони раҳӣ ёфттан аз шарҳо ва паёмҳои ноҳушро бо ёрии танзимот медиҳанд. Шумо, инчунин, метавонед ишора кардани худ дар сабтҳо ва аксҳоро аз тарафи дигарон манъ кунед. Дилозорро блок кардан мумкин аст. Ба ғайр аз он, агар касе шуморо дар шабакаи иҷтимоӣ дашном диҳад, аз болои ў ба маъмурон шикоят кардан мумкин аст. Ё ки, он дар дигар манбаъҳо рух диҳад, ки имконияти блок кардан дар он ҷо нест, шумо дар ҳақиқат, метавонед ба пулис муроҷиат кунед.

Қоидаҳои нетикет ва бехатарие, ки мо дар бораи онҳо дар дарсҳои гузашта сухан рондем, хеле ёрӣ расонида метавонанд. Ин ҳам беэътиноӣ кардан ба фитнаангезӣ (аксар вақт кибербуллинг аз фитнаангезӣ оғоз меёбад), ҳам камкунии маълумоти шахсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ (ҳамин тарик, ҳучумкунандагон маълумоти коғӣ барои истифода бар зидди шумо надоранд), ҳам истифодаи танзимоти гуногуни махфият, ҳам интихоби бодиқӣт ва таҳлили касоне, ки пешниҳодҳои дӯстиро ирсол мекунанд.

Аммо маслиҳати асосӣ – аз нақл кардан дар бораи ҳолат ба касоне, ки боварӣ мекунед, натарсидан. Инҳо на ҳамавақт волидайн ё муаллимонанд. Онҳо намояндаи насли дигар ҳастанд ва на ҳамавақт моҳияти чизе, ки рух дода истодааст, мефаҳманд, зоро онҳо ба ҳаёти олами виртуалий камтар ворид ҳастанд. Аммо дар назди шумо додарон ва хоҷарони калонӣ буда метавонанд, дӯstonе, ки боварӣ карда метавонед. Якҷоя бо саъю кӯшиши умумӣ ҳучумкунандаро мағлуб кардан мумкин аст.

Новобаста аз оне, ки кибербуллинг нисбатан падидаи нав аст (дар омади гап, аввалин бор дар бораи он дар ИМА соли 1998 гап заданд), он аллакай ба намудҳо тақсим мешавад. Асосии онҳо инҳоянд.

## НАМУДХОИ КИБЕРБУЛЛИНГ:

**Кибербуллинг** (*cyberbullying*) – зарари мақсаднок ва тақрорие, ки ба касе тавассути истифодаи технологияҳои интернетӣ, компьютерҳо, гаҷетҳо ва дигар дастгоҳҳои электронӣ дар намуди таъқиб дар шакли обрӯрезонӣ расонида шудааст.

**Троллинг** (*cyber trolls*) – ҳолатҳое мебошанд, ки ҳучумкунандагон маълумоти манғӣ ва ташвишоварро дар сомонаҳо, саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳатто дар саҳифаҳои ёдбудии бахшида ба одамони фавтида нашр мекунанд.

**Хейтинг** (*hate*) – шарҳо ва паёмҳои манғӣ, танқиди ғайримантиқии як шаҳс ё падидай мушаҳҳас, аксар вақт бидуни асоснок кардани мавқеи худ мебошанд.

**Флэйминг** (*flaming*) – авҷгирии таҳқир, мубодилаи оммавии эродҳо, аксар вақт дар чатҳо ва шарҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ бармеангезад. Азбаски ин кор ба таври оммавӣ рух медиҳад, шумораи зиёди одамон метавонанд беихтиёrona ба таҳқири яке аз тарафҳои муноқиша пайваст шаванд. Бисёр вақт чунин мешавад, ки яке аз тарафҳо ҳадафи ҷалб кардани шумораи зиёди шоҳидони тасодуфиро дар мӯҷобилият дорад.

Фарқияти ин намуди кибербуллинг дар он аст, ки он метавонад бесилсила, мувакқатӣ ва вазъияти бошад.

**Киберсталкинг** (*cyberstalking; to stalk* – таъқиб кардан, пай бурда ёфтани) – истифодаи коммуникатсияҳои электронӣ барои таъқиби қурбонӣ бо воситай паёмҳои тақроршаванда, таҳдидкунанда, боиси ташвиш ва оташиншаванда. Нияти асосӣ – қурбониро бо воситай таҳдид, амалҳои ғайриқонунӣ, масалан, латуқӯб кардан ва таъқиби воқеӣ тарсонидан. Он, инчунин, метавонад аъзоёни оилаи қурбонӣ ва наздикони ӯро низ фаро гирад.

**Секстинг** (*sexting*) – раванди паҳнкунӣ ва нашри акс ва маводҳои видеой бо одамони урён ё нимурён. Баъзан вақт паёмҳо дар доираи муносибатҳои ҷуфтӣ паҳн мешаванд, масалан, ҷавон барои қатъи муносибат қасд мегирад ва аксҳо ё мукотиботи ниҳониро нашр мекунад.

Мисолҳо ҳастанд, ки барои ба даст овардани натиҷаи дилҳоҳ, бо воситай фотошоп ё дигар барномаҳо аксҳои қурбонӣ қалбакӣ сохта мешуданд.

**Грифинг** (*griefers*) – намуди кибербуллинг аз соҳаи бозиҳои мачозӣ. Ин бо он фарқ мекунад, ки бозингарон ба таври мақсаднок дигар бозингаронро дар бозиҳои онлайнӣ таъқиб мекунанд. Мақсади онҳо голиб омадан не, балки дигаронро аз лаззати бозӣ дур кардан. Онҳоро шинохтан осон аст: онҳо дашномро фаъолона истифода мекунанд, қисматҳои алоҳидаи бозиро блок мекунанд ва рӯйи рост фиребгарӣ мекунанд.



## ММ

Аз сабаби мураккабии мавзӯъ аз ҷиҳати дарки ахлоқӣ-этиқӣ, барои мустаҳкам намудани дониши азхудкарда, мумкин аст машгулиятро бо саволномаи шабеҳе, ки дар марҳилаи аввал истифода шудааст, ба анҷом расонид.

Саволномаро тренер дар формати инфиордӣ бо дарназардошти кишвар ва минтақа, ки дар он ҷо тренинг баргузор шуда истодааст ва сатҳи шунавандагон таҳия мекунад. Нақшай умумии саволнома метавонад ба формати зерин наздиқ бошад:

**1. Барои маҳдуд кардани истифодаи маълумотҳои шахсияton барои мақсадҳои манғӣ, Шумо:**

А. Аз аккаунти худ маълумот оид ба макони зистро нест мекунед

Б. Ҳамарӯза 3-4 акси шахсиро мегузоред.

В. Почтаи электрониро ба шиносатон тариқи мессенҷер ирсол мекунед ва баъд паёмро нест намекунед.

**2. Агар ба Шумо таҳдид мекунанд ё паёмҳои аламангез ирсол менамоянд, Шумо:**

А. Бо ҳашмтар ҷавоб медиҳед.

Б. Ваъда медиҳед, ки он шахсро дар ҳаёти воқеӣ ёфта ҷазо медиҳед.

В. Ба маъмурияти шабака шикоят мекунед ва дилозорро блок мекунед.

Саволнома бояд 6-8 савол дошта бошад. Вақти иҷрои вазифа – 15 дақиқа. Маълумоти коркардшудаи саволномаҳоро бо маълумоти умумӣ пас аз танаффуси кӯтоҳ ҳондан мумкин аст - дар ин муддат тренер метавонад иттилоотро коркард кунад.

Ҷамъбости машгулият маҳз эълони натиҷаи саволнома мешавад. Ҷун қоида, то 90-95% иштирокчиён бехатогӣ аз ўҳдаи саволнома мебароянд. Ҷамъбости маълумотҳои мусбӣ аз тарафи тренер ба иштирокчиён нишон медиҳад, ки сатҳи дониши онҳо барои муқовимат ба кибербуллинг ба таври назаррас афзудааст. Тренер таваҷҷуҳро ба он ҷалб мекунад, ки ин қоидаҳоро бояд дар ёд дошт ва истифода бурд.

## МАВЗЎИ 4. ЧАВОНОН ВА ИЧТИМОИКУНОНИИ ВАО (МЕДИА)



### ЛМ 1

Ин мавзӯй ба қадри кофӣ васеъ буда, бештар ба иттилоотонӣ дар бораи таъсири вакоити ахбори омма ба аудиторияи чавонон, инчунин дар бораи равандҳои баръакс нигаронида шудааст: чӣ гуна чавонони муосир метавонанд ба формати иттилоот, сифати фазои ВАО таъсир расонанд. Вазифаи навбатӣ инъикос дар шакли ғояҳо ва пешниҳодҳо мебошад, ки метавонанд барои таҳияи баъзе лоиҳаҳо дар муҳити иттилооти маҳаллии минтақа, шаҳр, ноҳия, ки аз ҷониби чавонон ва барои чавонон амалий карда мешаванд, асос ёбанд.

Дар робита бо ҳамин, қисмати иттилоотии мавзӯро, тренер метавонад дар шакли лексия-семинар, лексия-баҳс, аммо бо вазифаи ҷамъбастии эдодкории ҳатми пешкаш кунад. Яке аз вариантҳо: барои осонии маълумотдиҳӣ, маводҳои мавзӯро дар атрофи якчанд паёмҳои асосӣ бояд тартиб дод.

### ПАЁМИ 1. Нақши чавонон дар ташаккулёбии ҷомеа.

Комиссияи байналхалқии СММ оид ба масъалаҳои гуманитарӣ, байни омилҳои тағиирот, дар қатори кишварҳои нав, ҳаракатҳои иҷтимоӣ, технологияҳои муосир, ҳамкории байнимиллатҳо ва ғайраҳо, ба ҳайси қувваи воқеӣ ва назарраси тағиирот, чавононро муайян мекунад.

Дар ҳуҷҷатҳои СММ қайд шудааст, ки баробари афзудани шуморони чавонон, он омили пурӯзвват барои ташаккулёбии ҷомеа шуда истодааст.

Интизор аст, ки дар охири садсолаи навбатӣ, шахсони синну солашон то 30-сола қарип 60%-и аҳолии курраи заминро ташкил медиҳанд, одамони то 25-сола бошанд, тақрибан 50%.

Ба ҳар ҳол, ҷавононро ҳамчун қуввае, ки сохтори сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро муайян мекунад ва қадоме, ки аллакай ба ҳайси омили рушди фарҳанги маънавии ҷомеа баромад мекунад, эътироф кардан лозим аст. Дар соҳаи фароғатӣ, ВАО (телевизион ва радио), ҳаёти бадей, поп-музиқӣ, кинематография ва мӯд, ҷавонон омили муҳими ташаккулёбии завқу салиқа мебошанд. Арзишҳои маънавии онҳо дар тамоми дунё паҳн мешаванд. Назари онҳо ба шахсони қудратӣ таъсири ҳарчи бештаре расонида истодааст.

Ҷавонон таваҷҷуҳи хоса доранд ва иштироки ҳудро дар ҳалли масъалаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, истиқполият, демократиқунонӣ ва сулҳ эҳсос мекунанд. Завқ ва қобилияти ҳудро барои мустаҳкам кардани яқдигарфаҳмии байналмилалӣ нишон медиҳанд, дар ҳаракат барои экологияи сайёра иштирок мекунанд. Аммо маълум аст, ки нақши ҷавонон дар рушди иҷтимоӣ нисбат ба оне, ки ҳаст, шояд камтар аст.

Рушди ВАО имкониятҳои навро барои фарогирӣ ва рушди сохторҳои миллии ҷавонон фароҳам овард. Такмили минбаъдаи технологияҳои иттилоотӣ дар ҷомеаи муносир ба вазъи зиндагӣ, кор, таҳсили ҷавонон дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. Тамоюли афзоиши гуногунандешӣ дар фарҳанг, тарзи ҳаёт, манфиатҳо ва арзишҳои иҷтимоии ҷавонон ба назар мерасад.

Ҷавонон дар азхудкунии донишҳои нав, техника ва технология қобилиятҳои ғайриоддиро намоиш медиҳанд, бо ҷидду ҷаҳд ба корҳои зеҳнӣ, эҷодкории илмӣ ва бадей машғул мешаванд. Дар оянда, дар робита бо болоравии назарраси шумораи ҷавонон дар байни аҳолии давлатҳои тараққиунанда, таъсири ҷавонон ба ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа зиёд мешавад. Барои ҳамин, ҷавонон метавонанд қувваи пешбарандай паҳншавии маданияти ҷаҳон шаванд.

## **ПАЁМИ 2. Таъсири мусбӣ ва манфии ВАО ба аудиторияи ҷавонон**

Дар ҷаҳони муносир мо ҳамеша ба ВАО рӯ ба рӯ мешавем. Онҳо дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо онҷунон мустаҳкам ҷой гирифтанд, ки мо ҳатто ҳаёти ҳудро бе он тасаввур карда наметавонем. Барои мо фаҳмидани ҳабарҳо аз каналҳои телевизионӣ, радио, интернет, мессенҷерҳо кори муқаррарӣ шудааст.

Масъалаи таъсири ВАО ба рафтори ҷавонон – мавзӯи хеле актуалӣ дар

чомеаи мусир мебошад, зеро имрӯзҳо қисми зиёди аҳолиро (беш аз 60%) ҷавонон ташкил медиҳанд. ВАО бошад, ҳамчун “**ҳокимиияти 4-ум**” дар ташаккулёбии ақидаи ҷавонон, дар тарбияи наврасон таъсири қалон дорад.

Ҷавонон –гурӯҳи иҷтимоист, ки ВАО-ро ба таври максималӣ истифода мебарад ва бо шавқи тамом иттилооти гунонгуно мегирад. Барои он, ки одамони ҷавон хеле донишдӯст ҳастанд ва меҳоҳанд, ки аз ҳама рӯйдодҳои на танҳо шаҳри онҳо, балки тамоми ҷаҳон боҳабар бошанд. Ҷавонон ба иттилоот таваҷҷӯҳдоранд ва ин далел аст.

Наврас, ҷавони мусир ба воқеияти ба онҳо ва ҳам ба чомеа нав ҳамроҳ ҳастанд, ки онҳо онро беихтиёrona азхуд мекунанд, аксар вақт бе ёрии мақсадноки устодон. Он роли «устодон»-ро дар чомеаи расонаишуда, миённаравони гунон дар намуди ВАО – матбуот, телевизион, радио, интернет, ало-қон мобилӣ, ба худ мегиранд. Онҳо имрӯз барои ҷавонон муҳити табиии зист мешаванд ва барои мутобиқшавии шаҳсият маънои қалонро доранд.

Ҳамзамон, ВАО таъсири дугонаи яқдигарро истиснокунанда ба тарзи ҳаёти ҷавон месозад: аз як тараф, онҳо ҳамчун омил ташвиқи ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷавон амал мекунанд, аз ҷиҳати дигар, одатҳои бадро ташаккур медиҳанд, вобастагиҳоро бармеангезанд, сабаби рушди нороҳатии психикӣ ва ғайраҳо мешаванд.

Таҳқиқотҳои сотсиологии даҳсолаҳои охир тасдиқ карданд, ки телевизион ба ташаккули тасаввуротҳо дар бораи вазъи кунуни чомеа, дар бораи сатҳи адолат дар он ва ҳусусиятҳои хоси намояндаи мусири чомеа таъсир мерасонад. Воситаҳои ахбори омма (аниқтараш, телевизион) то андозаи камтар ба ташаккули ҷабҳаҳои гунонни идеали иҷтимоӣ, ки бо тасаввуроти тарзи идеалии зиндагӣ, соҳаи идеалии иҷтимоӣ, идеали адолати иҷтимоӣ ва сифатҳои дилҳоҳи инсонӣ алоқаманданд, таъсир мерасонанд.

Аммо ин маъно-тасвирҳо на ҳама вақт манзараи воқеиро медиҳад. Ҷавонон қарамонон ва суперқаҳрамонро мебинанд, ки ҳангоми рафткорҳои ҷолиби худро иҷро кардан, онҳо як қатор меъёрҳои ҳуқуқии давлатиро вайрон мекунанд, аммо ин аксуламали манфиро бедор намекунад, баръакс, ташвиқ карда мешавад. Дар ҳаёти воқеӣ ин гуна намешавад, аммо ин тасвир мустаҳкам мешавад ва тасвири таҳрифшудаи дунёро ташакkul медиҳад.

Ба ғайр аз таъсири на онқадар дурусти ВАО ба рафтари ҷавонон, метавон якчанд лаҳзаҳои мусбиро ҷудо намуд:

- ВАО ҷавононро аз тамоми рӯйдодҳо боҳабар мекунад, ба ҳамин

тарз «гуруснагии иттилоотй»-ро қонеъ мегардонад;

- ВАО фарҳанги умумӣ, аз он ҷумла сиёсиро баланд мебардорад;
- барои боҳабаркуни дутарафаи мақомот ва аҳолӣ хидмат мекунанд;
- шиддати иҷтимоиро рафъ мекунад.

Ҳамзамон, боз аз нигоҳи сотсиологӣ таъкид мешавад, ки ба аудиторияи ҷавонон дар фазои расонай ҷавобҳои боиҳтисос ба масъалаҳои ҷиддии ҳаётӣ намерасад. Аз ҷумла, мавқеи инсон дар ин дунё; муносибати фард ва колектив; муаммоҳо ва зиддиятҳои ишқи ҳақиқӣ; роҳҳо ба хушбахтии оила ва уфуқҳои маънавии бадбаҳтӣ.

### **ПАЁМИ 3. Фазои расонай ҳамчун воситаи ҳудшиносӣ.**

Боз як паёми муқаррарии паҳншуда, ки ҷавонони муосир «бо тугмача дар ангушти ҳуд таваллуд шудаанд». Барои онҳо, онлайн таърифи пешбари воқеяят аст, ки тамоюлҳоро ташаккул медиҳад. Ҳоло дар ҳар як синф ҳонанде ҳаст, ки нисбат ба муаллими информатикаи ҳуд бештар дар бораи информатикаи мефаҳмад. Ин қаблан ҷунин набуд. Аммо аксар вақт ҷунин донандаҳо аз як ё ду нафар зиёдтаранд.

Тамоюли замони муосир ин аст, ки ҷавонон маълумоти муҳтасар ва аёниро дарк мекунанд. Ҳамин тариқ, муддати миёнаи концентратсияи намояндаи насли Z, тавре ки имрӯз ҷавононро аксар вақт меноманд, нисбат ба як чиз ҳашт сонияро ташкил медиҳад. Маълумот дар қисмҳои ҳурди "газак" истеъмол карда мешавад, ва ҳамзамон, нишонаҳо, табассумчаҳо ва расмҳо аксар вақт матнро иваз мекунанд.

Тамоюли дигар ин набудани тамоюлҳои дарозмуддат аст. Шабакаҳои иҷтимоӣ ҳиссиёти ҷараёнро, ки дар он ҳама чиз, ҳар сония тағиیر мейбанд, ташаккул медиҳанд. Мӯд зуд тағиир мейбад, набудани садоқати доимӣ ба брендҳо ва тарзи лисбоспӯшӣ, «рӯйхатҳои ҳатмӣ»-и мусиқӣ ва кино.

Аммо ҳамаи инҳо як қатор имкониятҳои нодирро фароҳам меоваранд. Вақтҳои охир тамоюли табдил додани расонаҳои нав – дар зери ин мағҳум шабакаҳои иҷтимоии гуногунро дар назар дорад – ба васоити аҳбороти омма, ба соҳаи ҳудшиносии шаҳсӣ. Рушди воситаҳои техникий намуди тамоман нави коммуникатсияро ба вучӯд овард, ки он ҳамкории як наврас бо шарикони муайянे аст, ки бо ин ё он сабаб ба ў шавқманд ҳастанд ва имконияти ёфтани ҳамфирон ва ифодаи ҳуд дар робита бо онҳоро медиҳад, мебошад. Ҳангоми иштироки фаъолони дар ин раванд метавон аудиторияи бузурги дӯстдоронро ҷамъ намуд ва бъдан, онро ба блоги машҳур, видеоканал, ҷамъиятӣ (паблик) фаъол табдил дод.

Аз ин рӯ, имрӯз ҷавонон имкони беназири худро дар ҷаҳони ВАО доранд, ки бо ҳароҷоти кам амалӣ мешаванд - ҳатто гачети миёна ба шумо имкон медиҳад, ки ин корро анҷом дижед. Олами иттилоотии дастнорас ва маҳсускардашуда имрӯз як навъ портали дастрасӣ дорад. Ва амалигардонии худ дар ин қисмати олами иттилоот, имконияти таъсир расонидан ба он ва тағиیر додани манзараи онро медиҳад. Ба шумо муошират дар ягон мавзӯй намерасад – метавон форуми фаъолро соҳт. Иттилооти нокифоя оид ба мавзӯъҳои актуалии ҷавонон – блоги видеой ё матниро оғоз менамоем. Масъалаҳо ва ҳаёти муассисаи таълимии худро дар фазои ғайрирасмӣ омӯхтан ва мубодилаи таҷриба кардан меҳоҳед – телеграм канали мактаби олии худро меқушоем.

Барои ҳамин, на танҳо таъсири бузурги расонаро ба ҷавонон, балки имкониятҳои беназир ва ҷиддии ҷавонон барои таъсир расонидан ва тағиیر додани муҳити расонай дар гирди худро қайд кардан мумкин аст.



## ЛМ 2

Пас аз қисми иттилоотии мавзӯй, шумо метавонед эҳтиёҷот ва ҷанбаҳои мушкилоти намояндагони аудиторияро ба ин ё он иттилоот дар минтақа, шаҳр, ноҳияи худ муайян кунед.

Барои ин метавон баҳсро дар формати доираи инъикосӣ гузаронд, ки дар он ҳар як иштирокӣ метавонад мушоҳидаҳои худро изҳор кунад. Дар асоси ин фикру ақидаҳо мумкин аст, ҳавзи талаботҳо, вазифаҳо, масъалаҳои муҳити иттилоотӣ дар фазои маҳаллие, ки иштирокчиён намояндаи он мебошанд, ташаккул дод.



## ММ

Баъди муайян кардани талаботҳо, ба иштирокчиён метавон вазифаи эҷодии навбатиро пешниҳод кард. Онҳоро дар 3-4 гурӯҳ тақсим кардан лозим (метавон аз рӯи монандии ҷанбаҳои масъалаҳо ва талаботҳо гурӯҳбандӣ кард).

Хар як гурӯҳ вазифа мегирад: консепсияи лоиҳаи расонаи маҳаллии формати навро кор карда баромадан, – блог, видеоблог, телеграм-канал, сомонаи хурд, гурӯҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ки ба ҷавонон канали коммуникатсионӣ, маълумотдиҳӣ, гирифтани маълумотҳои нав ва ғайраи алтернативӣ ва актуалиро пешниҳод намояд.

Консепсия бояд чунин мавқеъҳоро дар бар гирад:

1. Ном.
2. Формат.
3. Ба қадом аудитория пешбинӣ шудааст.
4. Ҷиҳати мавзӯй.
5. Ҳусусиятҳои беназири лоиҳа (ба таври муфассал).
6. Қадом вазифаҳоро ҳал менамояд.
7. Ба аудитория қадом салоҳиятҳоро медиҳад.
8. Ҷӣ гуна пешбарӣ карда мешавад.
9. Мақсади ниҳоӣ чист.

Вақт барои иҷро – 30 дақиқа. Баъди анҷом, ҳар як гурӯҳ лоиҳаи худро ҳимоя мекунад. Дигар иштирокчиён метавонанд шарҳҳо диҳанд, муҳокимаронӣ кунанд, навигариҳо пешниҳод намоянд. Мақсади асосӣ ҳангоми муҳокимаи гурӯҳӣ «суфта кардан»-и лоиҳа ва онро ҳарчи бештар мукаммал кардан аст.

## МЕТОДОЛОГИЯ

### ОМҮЗИШИ ИНТЕРАКТИВЙ ВА ПРИНСИПХОИ ОН

Омӯзиши интерактивй яке аз шаклҳои ташкили таълим мебошад, ки дар он таълимгиранда ва ментор /тренер/омӯзгор тариқи шаклҳои ғайриоддии интиқоли дониш, рушди малакаҳо ва тавонӣ, фаъолона ҳамкорӣ мекунанд. Омӯзиши интерактивй як навъ омӯзиши муколамавӣ мебошад.

Истифодаи шаклҳо ва методҳои интерактивии омӯзиш, барои мотиватсия кардан ҳозирин баҳри иштироки фаъолона, расидан ба натиҷаҳо ва кори гурӯҳӣ ёрӣ расонида, ба азхудкуни бошууронай донишу малака ҳавасманд мекунад.

Моҳияти омӯзиши интерактивй дар он аст, ки раванди таълим ба тавре ташкил мешавад, ки қарib ҳама таълимгирандагон ба ин раванд фаро гирифта мешаванд, онҳо имконияти фаҳмидан ва баёни фикру ақидаҳоро доранд. Фаъолияти якҷояи таълимгирандагон дар раванди таълим, азхудкуни маводи таълимӣ маънои онро дорад, ки ҳар як шахс саҳми маҳсуси инфиродии худро мегузорад, мубодилаи дониш, идеяҳо, усулҳои фаъолият ба амал меояд. Газашта аз ин, он дар фазои некҳоҳӣ ва дастирии дутарафа ба амал меояд, ки на танҳо барои гирифтани донишҳои нав, балки худи фаъолияти маърифатиро рушд додан ва онро ба сатҳи болотари ҳамкорӣ гузаронидан имконият медиҳад. Хусусиятҳои шаклҳои интерактивй сатҳи баланди фаъолияти ба ҳамдигар нигаронидашудаи субъектҳои ҳамкорӣ, ягонагии эмотсионалӣ ва маънавии иштирокчиён мебошад.

#### **Шаклҳои интерактивии гузаронидани машғулиятҳо:**

- завқи таълимгирандагонро бедор мекунад;
- ҳавасмандкуни иштироки фаъоли ҳар як иштирокчӣ дар раванди таълим;
- ба ҳиссиёти ҳар як таълимгиранда муроҷиат мекунад;
- ба азхудкуни самараноки маводи таълимӣ мусоидат мекунад;
- ба таълимгирандагон таъсири гуногунҷанба мерасонад;
- алоқаи бозгаштро ҷорӣ мекунад (аксуламали ҷавобии аудитория);
- дар таълимгирандагон ақида ва муносибатро ташаккул медиҳад;
- малакаҳои ҳаётIRO ташаккул медиҳад;
- ба дигаргуни рафтор мусоидат мекунад.

## **Омӯзиши интерактивӣ дар назар дорад:**

- фаъолнокӣ ва муносибат, ки ба туфайли он ҳам омӯзгор ва ҳам талабагон ба раванд фаро гирифта шудаанд ва дар ҷустуҷӯи муштараки роҳҳои ҳал қарор доранд;
- баробарӣ ва боварӣ дар муюшират, ки барои баҳси күшоди қарорҳои эҳтимолӣ мусоидат меқунад;
- озмоиш, ки эҷодкориро ҳавасманд меқунад.

## **ВОСИТАҲОИ ОМӮЗИШИ ИНТЕРАКТИВӢ**

Воситаҳои омӯзишӣ –маҷмӯи предметҳо ва ашёҳо, ки барои ташкили раванди таълим ва намоиши маводҳои таълимӣ истифода бурда мешаванд.

Бо дарназардошти он, ки 80% иттилоот ҳангоми омӯзиш, тариқи биниш қабул мешавад, яке аз талаботҳои асосии омӯзиши интерактивии босифат, аёнӣ ва равшани мебошад. Барои ҳамин, аксар воситаҳои омӯзиши интерактивӣ омилро ба назар мегиранд. Байни аз ҳама воситаҳои маъмул инҳоро ҷудо менамоянд:

- таҳтаҳои интерактивӣ;
- қуттиҳои интерактивӣ, проекторҳо, экранҳо;
- робототехника ва конструкторҳо;
- партай интерактивӣ;
- планшетҳои бесим;
- компютерҳо ва таҷхизотҳои идоравӣ;
- часпакҳо ва флипчартҳо.

## **ШАКЛҲОИ ОМӮЗИШИ ИНТЕРАКТИВӢ**

Шаклҳо ва методҳои омӯзишӣ – воситаҳои ҳамкорӣ байни таълимгирандагон ва менторон, инчунин, маҷмӯи техникаҳо, ки барои ташаккули раванди омӯзишӣ ёрӣ мерасонанд.

Ҳангоми истифодаи методҳо ва шаклҳои ташкили омӯзиши интерактивӣ, назар ба дигар роҳҳои гузаронидани машғулиятҳо, фаъолнокӣ ва эҷодкории бисёrtар лозим аст. Ҳамзамон, барои ҳар як мавзӯи муайян метавон метод ва шаклҳои гуногуни омӯзиши интерактивӣ ё маҷмӯи онҳоро истифода бурд:

- Мастер-классҳо – машғулияте, ки дар он шунавандагон донишу малакаҳоро тариқи корҳои амалӣ мегиранд;
- Вебинарҳои интерактивӣ – намуди машғулияте, ки дар худ лексияи анъанавӣ ва воситаҳои ҳамкорӣ, ба монанди баҳс,

тахлил, намоиши слайдҳо ва фильмҳоро ҳамроҳ мекунад;

- Ҳалли ҳолатҳои воқеӣ (кейсҳо) – дар ин метод, як ҳолати муайян интихоб мешавад ва шунавандагон модели ҳалли онро кор карда мебароянд;
- Овоздиҳӣ, пурсишҳо – муҳокимае, ки дар он шунавандагон фаъолона ба ҷустуҷӯи ҳақиқат ҳамроҳ мешаванд, кушоду равshan ақидаҳоро баён менамоянд ва бо далелу бурҳон исбот кардани нуқтаи назари худро меомӯзанд.

## МЕТОДҲОИ МАШҲУРИ ОМӮЗИШИ ИНТЕРАКТИВӢ

### «Чигсо» («Аджурная пила»)

Моҳияти методи «чигсо» чунин мебошад. Тренер/ментораудиторияро ба кори якъоягӣ барои азхудкунни мавод, ки баъдан дар машғулияти амалии навбатӣ санҷида мешавад, ташвиқ мекунад.

Дар гурӯҳи омӯзишӣ дастаҳои «асосӣ» ташкил меёбанд ва ба ҳар як узви он танҳо қисми маълумот пешниҳод мешавад, ки барои иҷрои вазифаи таълимӣ лозим аст. Дар маҷмӯъ, ҳамаи қисмҳои маводи дар «гурӯҳи асосӣ» мавҷудбуда, маълумоти муттаҳидшуда оид ба мавзӯй омӯхташаванда мебошанд. Ҳамин тариқ, ҳар як иштирокчи «гурӯҳи асосӣ» мутахассиси масъалаи муайяне мешавад.

Баъди гирифтани супориш «мутахассисон» ба гурӯҳои «мутахассисӣ» тақсим мешаванд ва мавзӯи худро баҳс мекунанд ва маводро, ки баъдан ҳар яки онҳо ба аудитория мерасонад, тақсим мекунанд. Баъдан, «мутахассисон» ба гурӯҳои «асосӣ» бар мегарданд ва мувофиқи навбати муайяншуда ба дигарон он ҳачми иттилоотеро, ки онҳо омода намудаанд, гузориш медиҳанд. Ҳамин тавр, иштирокчиёни гурӯҳро лозим меояд, ки бо навбат яқдигарро омӯзонанд ва ба ҳамдигар ёрӣ дижанд. Ҳар як нафар ба ҳама ниёз дорад, барои ҳамин, онҳо дар ҳолати рақобат ва ҳарифӣ намеомӯзанд, балки аз болои супоришҳое кор мекунанд, ки танҳо тариқи кӯшишҳои дастаҷамъона ҳал мешаванд.

Пас аз муҳокимаи ҳамаи саволҳо, ҳар як гурӯҳ супориши амалӣ оид ба мавзӯи дарс мегирад. Пас аз таҳлили ҳолатҳои пешниҳодшуда ҳар гурӯҳ дар навбати худ ҳалли масъалаҳои ба миён гузошташударо пешниҳод мекунад. Ҳамин тариқ, ин методи омӯзиши муштарак аз усулҳои анъанавии таълим ба кулӣ фарқ мекунад, зоро он ба аъзои гурӯҳҳои таълимӣ додани ҳуқуқи таълимро дар назар дорад.

## **«Хүчуми фикрī» («Мосговой штурм»)**

Метод барои ҳалли фаврии мушкилот хидмат мекунад ва дар ҳавасмандгардонии фаъолияти эҷодии одамоне, ки дар он иштирок мекунанд ва шумораи ҳарчи бештари ҳалли гуногунро пешниҳод мекунанд, асос ёфтааст. Пас аз садо додани ҳамаи варианҷо, онҳое интихоб карда мешаванд, ки барои татбиқи бомуваффақият дар амал мувофиқтаранд. Одатан, "хүчуми фикрī" аз се марҳилаи ҳатмӣ иборат аст, ки аз ҷиҳати ташкил ва қоидаҳои гузаронидан фарқ мекунанд.

## **МАРҲИЛАҲОИ АСОСИИ «ХҮЧУМИ ФИКРИ» ВА ҚОИДАИ ТАШКИЛИ ОН**

### **1. Баёни муаммо.**

Ин марҳила пешакӣ ҳисобида мешавад. Он ифодаи равшани муаммо, интихоби иштирокчиён ва тақсимоти нақшҳои онҳоро (ровӣ, ёрдамчиён ва ғ.) дар назар дорад. Тақсимот дар навбати худ, аз мушаххасоти муаммо ва шакле, ки ҳүчум гузаронида мешавад, вобаста аст.

### **2. Тавлиди идеяҳо.**

Ин марҳилаи асосӣ аст ва муваффақияти тамоми ташабbus ба он вобаста аст. Аз ин сабаб, риояи қоидаҳои зерин муҳим аст:

- шумораи ҳарчи бештари идеяҳо, бе ягон маҳдудият;
- ҳатто идеяҳои афсонавӣ, сафсата ва ғайристандартӣ қабул када мешаванд;
- идеяҳоро метавон муттаҳид ва такмил дод;
- идеяҳои пешниҳодшуда набояд танқид ё баҳо дода шаванд.

### **3. Интихоб, банизомдарорӣ ва арзёбии идеяҳо.**

Марҳилаи ниҳоӣ, вале на камтар аз муҳими. Бояд фаҳмид, ки тавассути ин марҳила метавон идеяҳои воқеан самарарабахшро нишон дод ва "ҳүчуми ақлӣ"-ро ба як маҳраҷ овард. Дар муқоиса бо марҳилаи дуюм, арзёбӣ ва танқид қабул карда мешавад. То чӣ андоза бомуваффақият гузаштани ин марҳила аз мувофиқати кори иштирокчиён ва самти умумии андешаҳои онҳо нисбат ба муаммои ҳалшаванда ва ҳалли пешниҳодшуда вобаста аст.

Чун қоида, барои «ҳүчуми фикрī» ду гурӯҳ сохта мешавад. Ба гурӯҳи аввал, тавлидкунандагони идеяҳо доҳил мешаванд, ки роҳҳои ҳалро пешниҳод мекунанд. Гурӯҳи дуюм, аз ҳайати довароне иборат аст, ки ба коркарди қарорҳои пешниҳодшуда машғул аст.

## **ЧИХАТҲОИ МУСБИИ «ҲУЧУМИ ФИКРИЙ»**

- 1.** Фаъолияти якҷояи иштирокчиён, ки ҳар кадоме аз онҳо таҷриба, биниши ҳолат ва дониши худро дорад, таъсири синергетикиро ташаккул медиҳад, ки натиҷаи ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалро бисёркарата таҷвият медиҳад.
- 2.** Раванди «ҳуҷуми фикрӣ» иқтидори маҳсуси эҷодкорӣ дорад ва ҳамин тариқ, ба фаъолияти ҷаззоби коллетивӣ ва ҳатто бозӣ табдил меёбад.
- 3.** Фазои мусбӣ ва дӯстона, ки дар давоми «ҳуҷуми фикрӣ» ҳукмфармо аст, ба иштирокчиёни он на танҳо имкони асоснок қабул намудани ҳама гуна танқид, балки бадеҳатан амал намудан ва потенсиали худро ба таври максималӣ истифода бурданро медиҳад ва инчунин, барои таҳқими эътимод ва муносибати мусбӣ мусоидат мекунад

### **«Аквариум»**

Ин метод барои ташаккули малакаҳои мубоҳисавӣ дар гурӯҳҳои хурд самаранок аст.

Баъд аз оне, ки ментор/тренер донишҷӯёро ба 3-4 гурӯҳ тақсим кард (4-6 донишҷӯён) ва ба ҳар яки он вазифа ва маълумоти лозимаро пешниҳод кард, яке аз гурӯҳҳо дар маркази доира нишаста, доираи дохилиро ташкил медиҳад - «аквариум».

Ҳангоме, ки гурӯҳ ҷои худро дар марказ ишғол менамояд, тренер онро бо супориш шинос намуда, қоидаҳои мубоҳисаро дар гурӯҳҳо хурд ёдовар менамояд.

Иштирокчиёни ин гурӯҳ, масъалаи пешниҳодшударо ба тарзи зерин муҳокима мекунанд:

- як намоянда аз гурӯҳ, ҳолатро баланд карда меҳонад;
- гурӯҳ ҳолатро дар давоми мубоҳиса, муҳокима мекунад;
- қарори умумӣ қабул карда мешавад, ё мубоҳиса ҷамъбаст мешавад.

Барои ин кор ба гурӯҳ 3-5 дақиқа дода мешавад. Боқимонда иштирокчиён ба муҳокима ҳамроҳ намешаванд, танҳо раванди мубоҳисаро тамошо мекунанд.

Баъд аз он, гурӯҳ ба ҷойҳои худ бармегардад, омӯзгор бошад, ба ҳама суол медиҳад:

1. Шумо бо ақидаи гурӯҳ розӣ ҳастед?
2. Ин фикр ба таври кофӣ бо далелҳо исбот шуда буд?
3. Кадом далелро баварибахштар мешуморед?

Чунин суҳбат 2-3 дақиқа давом мекунад. Баъдан, чои гурӯҳи аввалро дар «аквариум» дигар гурӯҳ мегирад ва ҳолати дигарро муҳокима мекунад.

Ҳама гурӯҳо бояд бо навбат дар «аквариум» бошанд ва фаъолияти ҳар яки он аз тарафи ҳамаи иштирокчиён бояд муҳокима шавад.

Дар охири сессия ментор/тренер дарачаи малакаҳои мубоҳисаронӣ дар гурӯҳоро шарҳ диҳад ва таваҷҷӯҳро ба зарурат ва роҳҳои такмили минбаъдаи ин малакаҳо ҷалб намояд

## Мубоҳиса

Мубоҳиса – методи омӯзиши интерактивӣ дар принсипҳои муҳокимаи гурӯҳӣ, оммавӣ ва ҳалли муаммоҳо асос ёфтааст. Мақсади он – муқоисаи нуқтаи назари гуногун, ёфтани ҳалли дурусти масъалаи баҳсталаб. Методи мазкур имкон медиҳад, ки самаранокии раванди таълим аз ҳисоби ҳамроҳкунии фаъоли таълимгирандагон дар ҷустуҷӯи колективии ҳақиқат баланд карда шавад.

Ҳадафи методи мубоҳиса на он қадар ҳалли мушкилот аст, балки омӯзиши он, ҳавасмандгардонии эҷодиёти иштирокчиён барои ҳалли мушкилот тавассути фаъолияти муштараки фаъол мебошад.

Тариқи истифодаи методҳои мубоҳисавӣ як қатор вазифаҳо ҳал мешаванд:

- огоҳии иштирокчиён оид ба андешаҳои худ, мулоҳизаҳо, баҳогузориҳо доир ба масъалаи муҳокимашаванда;
- ташаккули муносибати эҳтиромона ба ақида, мавқеи рақибон;
- инкишоф додани қобилияти танқиди конструктивӣ кардани нуқтаи назари мавҷуда, аз он ҷумла нуқтаи назари рақибон;
- ташаккул додани қобилияти таҳияи саволҳо ва мулоҳизаронии арзёбӣ, гузаронидани “полемика”;
- ташаккули малакаи кор дар гурӯҳи ҳамфирон;
- қобилияти истеҳсоли бисёр саволҳо;
- ташаккули малакаи муҳтасар ва ба нукта сухан гуфтан;
- ташаккули қобилияти баромади оммавӣ намудан ва ҳақ будани худро дифоъ кардан.

Барои истифодаи бомуваффақияти методи мубоҳиса, бояд як қатор шартҳо риоя шаванд:

- объективии мубоҳиса;
- мавҷуд будани фазои дӯстона ва кушоди ҳамкорӣ;

- омодагии иштирокчиён барои гӯш кардан ва шуронидани мавқеъҳои гуногун, нуқтаи назари гуногун;
- мавҷудияти ҳаҷми кофии иттилоот оид ба мавзӯи муҳокимашаванда;
- мавҷудияти имконияти баён кардани фикр;
- бо далелҳои дуруст исбот кардани нуқтаи назари худ;
- мавҷудияти имконияти савол додан.

Ба ғайр аз он, инчунин, муҳокима риояи як қатор қоидаҳоро дар назар дорад ва ба иштирокчиёни он кӯмак меқунанд, ки малакаҳои зарурии дар асоси метод гузашташударо инкишоф диҳанд:

- баромадҳо бояд муташаккилона гузаронида шаванд, ҳар як иштирокӣ танҳо бо иҷозаи роҳбариқунанда (баранда) баромад карда метавонад, муноқиша байни иштирокчиён ғайримақбул аст;
- ҳар як изҳорот бояд бо далел тақвият дода шавад;
- дар муҳоимаҳо ба ҳар як иштирокӣ имконияти изҳори фикру ақида дода шавад;
- ҳангоми муҳоимаҳо «ба шахсият гузаштан», лақаб додан, изҳороти таҳқиromez ва ғайраҳо, ғайри мақбул аст.

### **«Доираи рефлексӣ» (“Рефлексивный круг»)**

Ҳамаи иштирокчиёни машғулият дар доира менишинанд. Ментор/тренер алгоритм ва мавзӯи рефлексиро медиҳад. «Доираи рефлексӣ»-ро метавон ҳам дар аввали раванди омӯзиш (барои ҳозиринро ба маҷрои дуруст равона кардан) ва чун ҷузъиёти ниҳоии он истифода бурд. Агар дар бораи хотима гап занем, мазӯи навбатиро додан мумкин:

- дар бораи ҳолати эмотсионалии худ дар муддати тренинг гап занед;
- ҷӣ чизи навро фаҳмидед, чиро ёд гирифтед, маҳз барои худ чиро фаҳмидед;
- сабабҳои ин кадомҳоянд;
- дар оянда чиро омӯхтан меҳостед.

Сипас, иштирокчиён бо навбат мувофиқи алгоритм ва мавзӯи додашуда фикрҳояшонро баён меқунанд. Ментор/тренер чун қоида «доираи рефлексӣ»-ро хотима мебахшад.

## ТАЧРИБА. БОЗЙ

### Тренинги «Хогвартс»

Дар тренинг унсури ҳавасмандгардонӣ, яъне, бозӣ истифода мешавад, ки тамоми раванди таълимиро фаро мегирад. Ин методика барои кор дар ҳама гуна мавзӯъ оид ба саводи расонай истифода бурдан мумкин аст ва мутобиқати иловагӣ талаб карда намешавад.

Методика чунин аст.

Пеш аз оғози тренинг, ментор/тренер ба иштирокчиён иттилоъ медиҳад, ки тренинг тавассути воридшавӣ ба муҳити шартии мифологӣ гузаронида мешавад, яъне, тасаввур кунед, ки мо дар саводи расонани Хогвартс ҳастем.

Воридшавӣ ба ин формат аз марҳилаи шиносой оғоз меёбад. Аудитория ба 3-4 даста тақсим мешавад. Муддати тамоми тренинг, иштирокчиён дар ҳамин дастаҳо мемонанд.

Барои «шиносой» ба дастаҳо 10 дақиқа дода мешавад. Дар муддати ин вақт иштирокчиёни ҳар як гурӯҳ бояд ба дастаи худ номҳо, дар услуби эҷодиёт дар бораи Гарри Поттер диҳанд, нишони сарисинағиро имзо кунанд (қаблан омода шудааст), шиори дастаро фикр кунанд, беназирии ҳар як аъзои гурӯҳро намоиш диҳанд, мақсадҳои иштирок дар машғулиятро асоснок кунанд. Дар анҷоми марҳилаи тайёрӣ ҳар як гурӯҳ дастаро муаррифӣ менамояд (то 5 дақиқа).

Лаҳзаи асосии метод ин ҳолҳо – «сангҳои фалсафӣ», ки ҳар як даста ба даст меорад (ба ҳайси «сангҳо», метавон ороишоти хурди пластикӣ дар намуди гулӯлача истифода бурд).

Барои ҳар як вазифаи амалии иҷрошуда даста "сангҳои фалсафӣ" мегирад. Вобаста аз дақиқӣ, пуррагӣ, дурустии ҳалли ин ё он масъала, миқдори гуногуни ҳол-сангҳо дода мешавад. "Кор кардан"-и "сангҳои фалсафӣ" аллакай аз машқи "шиносой" оғоз мешавад. Ментор/тренер бояд корро чунон ба роҳ монад, ки ҳар 30-40 дақиқа дастаҳо вазифаи гурӯҳиро иҷро кунанд. Дар давоми як соати омӯзиш, чунин вазифаҳо бояд ҳадди аққал 3-4-то бошанд. Нуқтаи муҳим: вазифаи ниҳоии калидӣ, ки ҳам воситаи асосии санчиши дониш ва малакаҳои бадастомада ва ҳам элементи ҷолиби бозӣ аст.

Ба ғайр аз он, дастаҳо метавонанд «сангҳои фалсафӣ»-и иловагӣ барои фаъолнокии ҳар як иштирокӣ дар раванди гузаронидани тренинг бо 138

дарназардошти, паёмҳо, ҷавобҳо, фарзияҳо, ки ҳар як ҳозирин ҳангоми муҳокимаҳои умумигурӯй баён менамояд, кор кунанд.

Барои нигоҳ доштани фитна (интрига) доир ба дастаи ғолибомада то охири машғулият ҳамаи «сангҳои фалсавӣ»-и бадастомадаи ҳар як гурӯҳ баъди хотимаи марҳилаи навбатии тренинг ба «сандуқча»-ҳо гузошта мешаванд. (Қуттиҳои хурди оро додашударо истифода бурдан мумкин. Ҳар як даста «сандуқча»-и худро дорад).

Баъди машқи ниҳоии асосии тренинг «сангҳо» аз «сандуқча»-ҳо берун оварда, шуморида мешаванд. Дар асоси натиҷаи ҳисоб кардан, ғолиби шартии тренинг-бозӣ муайян карда мешавад. Ба ғолибон ҷоизаҳои хурд дода мешавад (бо ихтиёри ташкилкунандагон).

## Бозии «Брейн-ринги саводи расонай»

Ин бозии умумӣ мебошад ва онро барои кор (омӯзиш, мустаҳкамкуни дониш ва малакаҳо) бо ҳамаи гуна мавзӯи саводи расонай метавон истифода бурд. Бозӣ барои ҳалли муаммоҳои аз ҳолатҳои воқеӣ гирифташуда, аз ҷониби гурӯҳҳо, асос ёфтааст.

Иштирокчиён дар 2-4 даста ҷамъ мешаванд (шумораи оптималии дастаҳо дар як бозӣ – 3-4). Ҳар як даста ҷои нишасти худро дорад (масалан, гирди миз). Беҳтар мешавад, ки масофа байни дастаҳо на кам аз 1-1,5 м бошад.

Бозӣ бо схемаи даврӣ мегузарад. Дар ҳар як давр як вазифа дода мешавад. Вазифаро метавон ҳамчун супориш таҳия кард: шарт (тасвири ҳолат, кейс ва ғ.) + 2-4 савол. Вобаста аз сатҳи мушкилии супориш (дар ҳар давр супоришро мушкилтар кардан мувофиқӣ мақсад аст) ба дастаҳо 5-10 дақиқа вақт дода мешавад, ки ҳалли масъаларо омода кунанд.

Пеш аз оғози давр, дастаҳо супоришҳоро мегиранд, масалан, дар варақҳо чоп карда шуда, аммо дуққатшуда (ё дар лифофа гузошта мешаванд), то пеш аз оғози ҳисобкуни ҷамъ мубоҳиса оғоз нашавад.

Баранда оғози даврро эълон мекунад (роли ӯро тренер/ментор иҷро мекунад). Ӯ низ раванди муҳокимаро назорат мекунад. Агар дастаҳо аз 4-то зиёд бошанд, ё дар онҳо 6-8 аъзо бошад (оптималий 5-6), хуб мешавад «ёрдамҷиҳо-назоратҷиҳо» таъйин шаванд, ки муҳокимаи ҳар дастаро дар назди мизашон назорат мекунанд (омӯзгорон, дигар тренеронро ба ҳайси ёрдамҷӣ даъват кардан мумкин аст).

Баъд аз анҷоми ҷамъ мебошад, дастаҳо ҷавобҳоро пешкаш мекунанд. Нуқтаи муҳим: дастаҳо пайдарпай ҷавоб медиҳанд. Бо ҳар як даври навбатӣ

гардиши тартиби пайдарпайии дастаҳо иваз мешавад. Вақт барои ҷавоби даста – 1-3 дақиқа. Пеш аз бозӣ таваҷҷӯҳи иштирокчиён ба он равона карда мешавад, ки ҷавоби даста аслӣ бошад: даста бояд ҷавобҳои худро ба саволҳо диҳад. Гирифтани ҷузъиётҳои ҷавоби дастаҳои қаблӣ назорат карда мешавад. Гайр аз он, иштирокчиён бояд огоҳ карда шаванд, ки он метавонад ба ҳатогиҳо оварда расонад.

Тренер (ва ёрдамчиён бо зарурият) ҷавоби ҳар як дастаро қайд мекунад. Ҷавобро метавонад ҳам як намоянда аз даста диҳад ва ё якчанд нафар. Ҷавоби худро, дастаи қаблӣ баъд аз додани ҳуқуқи ҷавоб ба дигар даста, пурра карда наметавонад

Баъди оне, ки дастаҳо ҷавобҳои худро доданд, тренер-довар онҳоро шарҳ дода, таваҷҷӯҳро ба нуқтаҳои мусбӣ ва ҳатогиҳо ҷалб мекунад. Барои васеъ кардани дониши иштирокчиён, тренер бояд дар бораи мавзӯи супориш, ки дар ҷараёни таҳлили ҷавобҳо садо медиҳад, маълумоти иловагӣ диҳад, ин лаҳзаи иловагии таълимӣ аст.

Баъди арзёбии ҷавобҳо натиҷаҳо дар «намолавҳа» инъикос мешаванд – ин варақи флипчарт, ки ба қатакҳо тақсим шудааст.

Ба ҷавоби пурраи дуруст 2 хол, ба ҷавоби нопурра 1-1,5 хол (вобаста аз шумораи ҳатогиҳо) ва ба ҷавоби қисман дуруст (ҷузъиётҳои алоҳида дурустанд) – 0,5 хол баъд дода мешавад..

Дастае, ки шумораи бисёри холҳоро мегирад, ғолиб ҳисобида мешавад.

## Бозии «ШЕРЛОКОН»

**Бозӣ барои рушди малакаҳои ҷустуҷӯи иттилоот дар интернет (Муаллиф Алёна Кошкина)**

Синф/гурӯҳ ба дастаҳои 3-5-нафара тақсим мешавад. Ҳар як даста варақа бо 3 савол мегирад.

Вазифа: маълумотҳо доир ба ин саволҳоро аз интернет ёбед ва манбаи онро ишора кунед.

Вақти иҷроиш – 10 дақиқа. Мисолҳо ва саволҳои варақ:

1. Қимматарин расм дар соли 2015 чанд пул меистод ва чӣ ном дошт, кӣ онро харид?
2. Дар донишгоҳи АУЭС чанд гранти давлатӣ барои фанни «Информатика» ҳаст?
3. Бино ба иттилои NASA, миссияи таҳқиқотии чуқуриҳои Марс дар соли 2018 дар кучо гузашт?

## **Бозии «МАЪЛУМОТДИҲАНДА»**

### **Бозӣ барои рушди малакаҳои баҳотиргирӣ (Муаллиф Алёна Кошкина)**

Синф/гурӯҳ ба дастаҳои 5-7-нафара тақсим мешаванд. Як иштирокчии дастаро манбаи аввалин таъйин кунед («A»), дигарро маълумотдиҳанда («M»).

Вазифа: «A» бо ахбори дар варақа буда дар муддати 5 дақиқа шинос мешавад. Ахбор метавонад ҳар гуна мундариҷа дошта бошад, аммо бо шумораи ҳар чи бештари ҷузъиётҳо дар бораи қаҳрамонон (номҳо, намуди зоҳирӣ), макон ва вақти рӯйдод, рақамҳо ва ғ. «A» маълумотро ба яке аз иштирокчии даста медиҳад, он иштирокӣ иттилооти шунидаро ба дигар иштирокӣ медиҳад ва ҳамингуна дар ҳалқа давом медиҳад.

Ҳамзамон, иштирокчиёни қаблӣ ба баъдӣ ёрӣ намедиҳад ва ҷузъиётҳоро пурра наменамояд, иштирокчиёне, ки хабарро интизоранд, дар дар канор ҳастанд ва ҳеч чизро намешунаванд, то он даме, ки навбат ба онҳо наояд.

«M» охирин иштирокчии маълумотро гирифта бояд бошад. «M» маълумотеро, ки дар хотир нигоҳ дошт, дар варақ менависад ва пас ба назди таҳтаи синф рафта, онро меҳонад. Баъдан, «A» хабари авваларо меҳонад. Иштирокчиёни ҳама гурӯҳҳо сабабҳои нопуррагии маълумоти «M» ва ҳангоми нарасидани қисми муҳими маълумот ба ВАО ё хонанда дар воқеяят, чӣ рӯҳ доданаш мумкинро муҳокима мекунанд.

Вақти иҷроиш— 15 дақиқа.

#### **Мисолҳои ахборот:**

**Falcon 9 бо миқдори нави 60 моҳвораи интернетии Starlink ба мадор бароварда шуд**

Ширкати истеҳсолкунандаи SpaceX иттилоъ дод, ки рӯзи душанбе мушаки боркаши вазнини Falcon 9 бомуваффақият бо 60 моҳвора барои идомаи ҷойиркуни фарогирии интернети ҷаҳонии Starlink ба мадор бароварда шуд.

Ширкати SpaceX дар нақша дорад, ки барои соҳтани шабакаи миқёси пурра, ки имкон медиҳад сокинони Заминоро бо интернети босуръат дар ҳама кунҷи дунё таъмин намояд, гурӯҳи иборат аз 12 ҳазор аппаратҳои кайҳониро дар мадори замин паҳн мекунад. Интизор аст, ки ҳамаи онҳо баъди соли 2020 ба мадор бароварда мешаванд. Маблағи умумии барои амалии лоиҳа \$10 млрд.-ро ташкил медиҳад.

Қаблан, роҳбари ширкати SpaceX Илон Маск хабар дода буд, ки барои фарогирии ҳадди ақал, на кам аз 6 моҳвора бо 60 мушак (ракета), яъне 360 аппарат ва барои ба ҳисоби миёнаи 12, ки аз 720 мошин гурӯҳ ташкил мекунад, мушак сар додан лозим аст.

### **Бетолеъ: баъди бой додан дар лотерея, ҷавон ҳазиначиро латуқуб карда, ўро ғорат карданӣ шуд**

22 октябр, тақрибан соати 9 бегоҳ, ба оғиси лотерея марде наздик шуд. Эҳтимол, талафоти худро дида, ба ғазаб омада, аз болои мизе, ки дар паси он ҳазинаҷӣ нишастааст, ҷаҳидааст. Вай ба зан ҳамла карда, ўро ҷандин маротиба зад, аммо ба ин нигоҳ накарда, вай тавонист ҳазинаро маҳкам кунад ва тугмаи ҳушдорро пахш кунад. Дар ҳазина 73000 танга буд.

Корманди очонсии амният ба полис занг зад. Посбон ҳангоми ҳодиса дар ҳамон утоқ буд, аммо ба ғоратгар ягон хел ҳалал нарасонд ва ўро боздошт накард.

Кормандони экипажи патрулии «Қыран-43», ки ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, бо ёрии наворҳои камераҳои Маркази идоракуни оперативӣ гумонбари 26-сола, бекор, доги судӣ надоштаро дастгир карданд, ҳабар медиҳад, ҳадамоти иттилоотии Шуъбаи пулиси шаҳр.

Нисбати гумонбаршуда парвандай ҷиноӣ оғоз шуда, тафтишоти пеш аз судӣ бо моддаи 191 қ. 2 ва м. 24 қ. 3 КЧ – «Дуздӣ» рафта истодааст.

### **Натарсиданд: ду донишҷӯи донишгоҳ зани пионсолро ҳангоми сӯхтор начот доданд**

Сӯхтор шоми 24 октябр, таҳминан соати 22, дар наздикии хонаи истиқоматӣ дар кӯчаи Депутатов, таҳминан аз биноҳои ёрирасон, ки кӯмур нигоҳ дошта мешуд, сар зад. Оташ якбора ба бинои ҳампаҳлу паҳн шуд.

Дар ин лаҳза, донишҷӯёни донишгоҳ, Алишер Аянулии 17-сола ва Денис Пичугини 18-сола аз ҷои ҳодиса мегузаштанд ва худро гум накарда, соҳибони хонаро бедор карданд.

Дар хонаи ҳамсаъӣ зани қалонсоле боқӣ монд. Алишер Аянули оиначо шикаст ва ба хонаи пури дуд даромад. Ҳамзамон, дӯсти ў Денис Пичугин низ бо воситаи дари даромад ба хона ворид шуда, дар дуди ғализ кампири 86-соларо ёфта ба ҷои бехатар бароварданд.

Сұхторхомұшкунони ПХ №5, ки ба қои оташсұзй омадаанд, оташро дар майдони умумии 190 метри мураббаъ хомұш карданد. Сабабхор сұхтор муйян карда мешаванд.

## Бозии «КЛИКБЕЙТ»

**Бозӣ барои рушди малакаҳои соҳтани контент  
(Муаллиф Алёна Кошкина)**

Иштирокчиён мағұыми «кликбейт»-ро муҳокима мекунанд:

1. Кликбейт чист?
2. Чӣ ҳама гуна нашрро ба кликбейтом табдил медиҳад?
3. Ҳусусияти кликбейт дар чист?

Инчунин, шартхое, ки дар онҳо ҳама гуна сарлавҳаҳо/мавод ба кликбейт табдил мөёбад:

- сарлавҳаи ҷолиб;
- истифодаи ҷонишингҳои «ин», «он», «инҳо» барои пайдо кардани таассуроти муколама бо «ту»;
- «Бовариат намеояд!», «Ту ҳеч вақт намеёбай...»;
- муболига кардани аҳамияти тасвиршуда;
- истифодаи аксҳои ҷолиб ва ҳайратовар дар пешнамоиш;
- ваъдаи пули осон, моли ройгон ё арzon, пасандозҳои калон;
- ваъдаи мубодилаи сирре, ки донистани он фоидай муйяне медиҳад.

Вазифа: дастаҳои 3-5-нафара кликбейт месозанд – сарлавҳаи баланд, бо акс ва хабари құтох. Барои орои намоиши худ ба дастаҳо варақаҳои калон, маркерҳо, қайчай, маҷалла ва газета барои буридан ва ширеш кардан дода мешавад. Баъдан, дастаҳо корхои худро ба ҳамаи иштирокчиён намоиш медиҳанд ва барои кликбейти «бәхтарин», ки бисёриҳо пахш мекарданд, овоз медиҳанд. Пас, хатари гузаштан ба чунин нашрҳо муҳокима мешавад.

Вақти ичроиш – 15 дақиқа. Вақт барои намоиш – 3 дақиқа.

## **Бозии «ПАРОЛМЕЙКЕР»**

**Бозӣ барои баланд бардоштани донишу малакаҳои ҳимояи аккаунти худ  
(Муаллиф Алёна Кошкина)**

Вазифа: ҳар як дастаи 3-5-нафара kort ё варақа бо сатре аз суруд мегирад.

Муҳим: Мундариҷаи варақаро набояд бо овози баланд хонд, то ки дастаи дигар пешакӣ ҷавоби дурустӣ нашунавад. Ин сатр бояд барои истифода ҳамчун қалидвожаи боэътимод рамзгузорӣ шуда, дар варақ навишта шавад. Дастаҳо супоришро ба анҷом мерасонанд ва пас қалидвожаи худро ба дигарон нишон медиҳанд ва аз онҳо мепурсанд, онро ёбанд.

Сипас, дастаҳо муҳокима меқунанд, ки барои сохтани қалидвожаи қавӣ кадом шартҳо бояд иҷро карда шаванд:

- ҳарфҳои ҳам калон ва ҳай майд, инчунин рақамҳо ва дигар рамзҳоро истифода баред;
- ба ҳайси қалидвожа ном, санаи таваллуд, қалимаҳои маълум, qwerty, 1234567890 ва ғайраро истифода набаред;
- барои аккаунтҳои худ қалидвожаҳои гуногунро истифода баред;
- ибораҳоеро фикр кунед, ки танҳо ба шумо фаҳмо аст, ба шумо ассотсиатсия дошта бошад ва онро рамзгузорӣ кунед.

Вақти иҷроиш – 5 дақиқа.

### **Мисолҳои қалидвожа:**

UbRbman! U – you – ту. В – bee – занбӯр. R – я. Bman – beeman – занбӯрпарвар. Мисоли сатр аз суруд:

*Твои слова водица – так не годится.*

-----  
*Незабудка – твой любимый цветок.*

-----  
*Иду в мокрых кроссах к тебе, где бы я не был.*

-----  
*Районы, кварталы, жилые массивы.*

-----  
*А он тебя целует, говорит, что любит.*

## **Бозии «ПРОДАКШН»**

**Бозӣ барои баланд бардоштани донишҳо ва малакаҳои бехатарӣ дар**

**шабака**

**(Муаллиф Алёна Кошкина)**

Иштирокчиён ин саволҳоро муҳокима мекунанд:

1. Шабакаҳои иҷтимоӣ барои чӣ кор меоянд?
2. Интренет-қаллобӣ чист ав қадом намудҳои онро медонед?
3. Ба қадом натиҷаҳо оварда мерасонад?
4. Чӣ хел метавон аз он дар амн бошед?
5. Он бо қадом мақсад рӯх медиҳад?

Вазифа: дастаҳои 3-5-нафара тафсилоти ҳолати дар варақа бударо фикр карда мебароянд ва саҳнacha омода мекунанд. Сипас, ҳар як даста саҳначаро намоиш медиҳад.

Иштирокчиён муҳокима мекунанд:

1. Оё Шумо бо ҳолатҳои ноҳуш ё ҳамсуҳбатони шубҳанок дар шабакаҳои иҷтимоӣ дучор шудаед?
2. Оё ба Шумо ҳолатҳое, ки намоиш дода шуданд, рӯх додаанд?
3. Ба фикри Шумо, чӣ гуна аз чунин ҳолат ҳудро эмин доштан мумкин аст?

Ва маслиҳатҳо медиҳанд:

- Аз муошират бо одамони шубҳанок дурӣ ҷӯед. Дар бораи ҳамсуҳбататон бисёртар маълумот гиред, суханҳои ўро санҷед, то мақсади ўро фаҳмед;
- Маълумоти шахсиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба намоиши оммавӣ нагузоред, беҳтараш дастрасиро маҳдуд кунед, танҳо барои нафароне, ки боварӣ мекунед, иҷоза диҳед;
- Ягон маротиба дар мукотибаҳо калидвожа, суратҳисоб, маълумотҳои шахсӣ, рақами kort ва ғайраро ишора нақунед;
- Саҳифаи ҳудро дар таҷхизоти бегона кушода намонед, таърихи ҷустуҷӯ ва кешро тоза кунед;
- Ба кликбейтҳо, паҳншавиҳо ва дигар пешниҳодҳои ҷолиб бовар нақунед.

Вақт барои тайёри – 10 дақиқа. Барои баромад – 3 дақиқа. Мисолҳои ҳолатҳо дар варақаҳо:

1. Шиносоии шубҳанок ва муошират бо бегонагон.

*Ҳамсүхбат, худро дигар шахс гирифта, вохӯрӣ дар ҷои бегона ва дар соати бевакӯт меҳоҳад.*

2. Паҳнкунии пайвандҳо ба манбаъҳои бегона бо баҳонаи ёрӣ ва ҷалби диққат.

*Ҳамсубат барои гирифтани овоз дар арзнома ё голиб омадан дар овоздиҳӯӣ ёрӣ меҳоҳад ва пайванд ба сомонаи зараррасон мегузорад, ки компьютер ё саҳифаи шуморо «зарарнок» карда метавонад.*

3. Пешниҳоди аъзо шудан ба гурӯҳ ё ташкилот бо фаъолияти шубҳанок.

*Бо баҳонаи муюшират ё ёрӣ шахсро ба гурӯҳе, ки фаъолияти гайриқонунӯй мебараҳ, ҷалб карда метавонанд (масалан, «Синий кит»).*

4. Гирифтани маълумоти шахсии фард бо роҳи фиреб барои истифодаи минбаъдаи онҳо.

*Маълумоҳои волидайнӣ шумо – ном, ҳуҷҷатҳо, ИНН-ро талаб мекунанд, ки барои гузаронидани пул ҳамчун бурд дар озмун ирсол намоед, аммо дар ҳақиқат, барои тартиб додани қарз ё гирифтани пул аз суратҳисоб аст.*

5. Гузоштани аксҳои шахсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ.

*Форатгарон аксҳо ва таърихи шуморо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайғирӣ менамоянд, то сурогаи шуморо ҳангоми дар хориҷа буданатон муайян кунанд.*



Портали таълимии «Медиа Сабак» – аввалин платформа дар Осиёи Миёна барои омӯзонидани саводи расонай ва иттилоотӣ ба наврасони синни мактабӣ. Платформа, ки дар он ҳар ҳоҳишманд метавонад курси онлайн оид ба саводи расонай ва иттилоотиро гузарад, метавонад худ ва дониши худро дар форми бозии дастрас бисанҷад. Портали «Медиа Сабак» бо пайванди зерин дастрас аст: <https://www.mediasabak.org/ru/>



Платформаи бозии QLEVER – онлайн-портали таълимӣ-фароғатӣ, ки барои таҷҳизотҳои рақамиӣ дар базаи системаи оператсияни Android, аз он ҷумла сомонаи [www.qllever.asia](http://www.qllever.asia) бо истифодаи браузерҳои Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera дастрас аст. Мақсади таҷрибаи бозии мо – ёрӣ расонидан ба ҷавонони давлатҳои Осиёи Марказӣ барои тақвият додани малакаҳои зарурӣ ва усулҳои муайян намудани ҳабарҳои бардурӯғ ва суханҳои нафраторвар, барои эмин будан аз онҳо ва бехатарӣ.

Контенти платформаи бозӣ дар асоси мониторинги дар ҳар кишвари татбиқунандаи лоиҳа асос ёфтааст. Мониторинги мазкур мисолҳои актуалии суханони нафраторmez, фейк, ҳабарҳои нодурустро муайян менамояд. Истифодаи чунин мисолҳо ва натиҷаҳои мониторинг дар таҳияи бозиҳо танҳо ба мақсадҳои таълимӣ ба роҳ монда шуда, истифодаи онро ба дигар мақсадҳои муқобили қонунгузории кишвар дар назар надорад.

## РҮЙХАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА

1. «Фактчекинг как тренд журналистских расследований: возможности и перспективы»: практическое пособие / А.М. Гороховский. – Переиздание, 2018.
2. Сборник статей Восьмой международной научно-методической конференции «Критическое мышление в эпоху токсического контента». – Киев: Центр Свободной Прессы, Академия украинской прессы, 2020.
3. «Практическое руководство по медиаграмотности для мультипликаторов» / Под общ. ред. В.Ф. Иванова. – Киев: Академия украинской прессы, Центр свободной прессы, 2019.
4. «Коммуникация побеждает информацию: как мир обмана часто побеждает мир правды»: статья / Г.Г. Почепцов. – Rezonans.kz, 2020.
5. «От информационных войн в виртуальной реальности»: статья / Г.Г. Почепцов. – Журнал «Айкап», 2020.
6. «Пропаганда как вечно молодое искусство управления чужими мозгами»: статья / Г.Г. Почепцов. – Rezonans.kz, 2021.
7. «Фейки и пропаганда в создании современного информационного пространства»: статья / Г.Г. Почепцов. – Академия Украинской Прессы, 2020.
8. «Дипфейк и дезинформация»: Методическое пособие / Агнешка М. Вальорска; пер. с нем. В.А. Олейника. – М.: Академия украинской прессы, 2020.
9. «Теория массовой информации и коммуникации» / С.В. Партико. – Львов: Афиша, 2008.
10. «СМИ как канал манипулятивного воздействия на общество»: статья / Я.Полищук, С.Гнатюк, Н.Сейлова. – Ukrainian Scientific Journal of Information Security, 2015.
11. «Виды информации и ее свойства»: статья / Викиучебник, 2020.
12. «Классификация информации»: статья / Словари и энциклопедии. – Академика, 2020.

**БАРОИ ҚАЙДҲО:**





